

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ А. ДОНИШ

ВБД: 9 (575.3)

Бо ҳуқуқи дастнавис

АСОМУДДИНИ АБДУЛМУМИН

ТАЪРИХНИГОРИИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ВА СУЛҲИ ТОЧИКОН
(солҳои 1992-2000)

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯи
ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.09 –
Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ)

Роҳбари илмӣ:
номзади илмҳои таърих,
дотсент Фафурӯв А.М.

ДУШАНБЕ – 2024

МУНДАРИЧА

НОМГҮЙ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ	3
МУҚАДДИМА	4
БОБИ 1. ИНЬИКОСИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНӢ ВА ХОРИЧӢ	22
1.1. Раванди таҳаввулоти сиёсӣ дар охири солҳои 80-ум - ибтидои солҳои 90-уми асри XX дар Тоҷикистон, заминаҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ ва инъикоси он дар таърихнигорӣ	22
1.2. Инъикоси ҷангӣ шаҳрвандӣ (1992 – 1997) дар таърихнигории ватанӣ	49
1.3. Ҷангӣ шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997) дар таҳқиқоти муҳаққиқони хориҷӣ	7070
БОБИ 2. ТАҶАССУМИ МАСОИЛИ ИСТИҚРОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТ ВА ФАҶОЛИЯТИ КОМИССИЯИ ОШТИИ МИЛЛӢ ДАР ТАҲҚИҚОТИ МУҲАҚҚИҚОНӢ ВАТАНӢ ВА ХОРИЧӢ	85
2.1. Инъикоси масоили истиқрори сулҳу вахдати тоҷикон дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ.....	85
2.2. Фаҷолияти Комиссияи оштии миллӣ ва тадқиқи он дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ.....	101
2.3. Истиқлолияти давлатӣ, ҷангӣ шаҳрвандӣ ва истиқрори сулҳу вахдати тоҷикон дар осори Пешвои миллат.....	131
ХУЛОСА	1444
НОМГҮИ АДАБИЁТ	15151

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАҲО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

АМИТ – Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

ВКХ – Вазорати корҳои хориҷӣ

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

ИМТ – Иттиҳоди мухолифини тоҷик

ИҶШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

ИА – Иттиҳоди Аврупо

КМ – Кумитаи Марказӣ

КОМ – Комиссияи оштии миллӣ

СААД – Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанамъӣ

САҲА - Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

СММ - Созмони Миллали Муттаҳид

СҲШ – Созмони ҳамкории Шанхай

ҲҚ – Ҳизби Коммунистӣ

ҲКИШ - Ҳизби Коммунисти Иттиҳоди Шуравӣ

ҲНИТ – Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон

ЧИЭ – Ҷумҳурии Исломии Эрон

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Таҳлили таърихнигории адабиёти марбут ба масоили гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ (1992 – 1997) ва раванди оштии миллии тоҷикон барои таъмини рушди ояндаи мамлакат аҳаммияти бузурги таърихию сиёсӣ дорад. Зеро дар ин давраи мудҳиши таърихи ҳалқи тоҷик мамлакатро буҳрони шадиди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ фаро гирифта, соҳаҳои асосии муҳимми иқтисодиёти мамлакат аз фаъолият бозмонданд. Дар охири соли 1992 ҳочагии ҳалқи мамлакат дар як ҳолати ногувор қарор дошт. Эҳтимолияти аз ҷумҳурӣ ҷудо шудани вилояти Ленинобод ба миён омад. Роҳбарияти Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон масъалаи табдили вилоятро ба ҷумҳурии муҳтор пешниҳод кард. Дар маҷмуъ, ҳавфи ҳамчун давлати мустақил ва соҳибистиқлол аз байн рафтани Тоҷикистон падид омада буд. Ҳушбахтона, маҳз дар ҳамин давраи ҳассос нерӯҳои сулҳофар, созмонҳои бонуфӯзи байналмилалӣ, давлатҳои кафили минтақа ва умуман, ақлҳои солим тавонистанд, ки мамлакатро аз парокандагӣ эмин доранд ва садҳо ҳазор шаҳрвандони сарсону саргардонро ба ҳаёти осоишта бозпас гардонанд.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеоти сиёсии солҳои 90-уми асри XX-ро таҳлил намуда, дар яке аз Паёмҳои хеш ба Маҷлиси Олии қишвар онро чунин арзёбӣ намуданд: «Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ қишвари моро аз масири пешрафт ҷандин даҳсола ақиб партофт ва мардуми Тоҷикистонро маҷбур соҳт, ки барои бартараф кардани ҳаробиу хисороти он солҳо заҳмати шабонарӯзӣ ва мушкилоту монеаҳои басо гаронро таҳаммул намоянд. ... Қариб даҳ соли истиқлолият тамоми нерӯ ва талоши Ҳукумати қишвар барои барқарор кардани ҳокимиёти конститутсионӣ ва руқнҳои давлатдорӣ, пеш аз ҳама, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва соҳторҳои низомӣ, ба Ватан баргардонидани беш аз як миллион нафар фирориён, барқарорсозии баъдиҷанғӣ, таъмини сулҳу субот ва ваҳдати

миллӣ равона гардид». Дар ҳақиқат, даҳсолаи охири асри XX барои Тоҷикистон, ки ба тозагӣ соҳибистиклол гардида буд, давраи басо мушкил ва ҳассос маҳсуб меёбад. Бар асари барҳӯрди сиёсии нерӯҳои мухолифи дохилӣ ва омилҳои берунӣ дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз ёфт, ки боиси ба давлати Афғонистони ҳамсоя ва дигар кишварҳои хориҷӣ, асосан давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ фирор намудани гурӯҳе аз аҳолии кишвар гардид. Қисми дигари аҳолии кишвар барои пайдо намудани макони боамн дар дохили мамлакат ҷойи зисти доимии ҳудро тарк намуданд. Мамлакатро буҳрони шадиди сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ фаро гирифта буд. Маҳсусан, нокифоягии маводи озуқа эҳсос карда мешуд. Тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ фалаҷ гардида, мамлакатро ҳатари парокандагӣ таҳдид мекард”¹.

Гуфтушунидҳои ҷонибҳои мухолиф бо мушкилот ва душвориҳои зиёд баргузор гардида, таъмини сулҳу салоҳ ва якпорчагии кишвар бо мashaққат ва бурдбориҳои нерӯҳои сулҳофар амалӣ мегардид. Бояд зикр кард, ки ин мушкилот аксаран ба таври сунъӣ ба амал омада, ҳадафи монеа эҷод кардан ба сулҳи тоҷиконро пайгирий менамуданд. Бинобар ин, таҳлили таърихнигории адабиёти мавҷуда роҷеъ ба раванди омӯзиши таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва истикрори сулҳу вахдат имкон медиҳад, ки оид ба масоили норавшан ва номуайяни воқеаҳои хунини мамлакат ҳулосаҳои дуруст бароварда шуда, сабабҳои воқеӣ ва паёмадҳои фочиабори ҷанги шаҳрвандӣ, инчунин роҳу усулҳо ва умуман механизми дастёбӣ ба сулҳу субот муайян карда шаванд.

Қобили зикр аст, ки дар раванди ба мусолиҳа овардани ҷонибҳои даргир, анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ ва таъмини сулҳу субот дар радифи нерӯҳои сулҳҳоҳи дохилӣ, инчунин нерӯҳои берунӣ, аз ҷумла як қатор давлатҳои минтақа ва созмонҳои бонуфӯзи минтақавиу байналхалқӣ низ саҳми борриз гузоштаанд. Дар ин самт, баҳусус Созмони Милали

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 22-юми декабря соли 2016. [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/13739>.

Муттахид, Федератсияи Россия ва давлатҳои собиқ шуравии Осиёи Марказиро ёдрас шудан бамаврид аст. Зоро вусъат ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ ва умуман бесуботӣ дар Тоҷикистон ба манфиати ин кишварҳо набуд. Вале, мутаассифона, бояд тазаккур дод, ки кишварҳое низ вучуд доштанд, ки аз нооромии Тоҷикистон манфиатдор буданд ва бо ҳар роҳу васила боиси муташанниҷ шудани вазъи сиёсии кишвар мегардиданд. Аз ин нуқтаи назар низ омӯзиши амиқ ва таҳлили ҳамаҷонибаи рӯйдодҳои сиёсии даҳсолаи охири асри XX хеле муҳим буда, бисёр масоили ҳалталаби таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷиконро равшан менамояд. Аз ин рӯ, тадқиқи равандҳои сиёсии солҳои 90-уми асри XX, ки дар адабиёти илмӣ, ёддоштӣ, публисистӣ ва матбуоти даврӣ ҳадалимкон инъикос гардидаанд, мубрам ва саривақтӣ буда, аҳаммияти таърихӣ ва илмию амалий дорад.

Илова бар ин, нуктаҳои зерин низ, ба назари мо, мубрамияти мавзуи мавриди таҳқиқ қарордоштаро ташкил медиҳанд:

1. Таърихнигории таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва паёмади фочиабори он, инчунин гуфтушуниди байни тоҷикон ва истиқрори сулҳу субот то имрӯз мавриди таҳқиқоти маҷмӯй қарор нагирифтааст.
2. Масоили таҳаввулоти сиёсӣ ва заминаҳои ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон, ки дар адабиёти илмӣ инъикос гардидаанд, мавриди таҳлили таърихнигорӣ қарор нагирифтаанд.
3. Мушахҳас намудани дараҷаи тадқиқи ҷанги шаҳрвандӣ ва муайян кардани паҳлуҳои омӯхтанашудаи он.
4. Муайян намудани сатҳи омӯзиши раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон ва сабақҳои ибратомӯзи он ҷиҳати рушди минбаъдаи ҷомеаи тоҷикон.
5. Тадқиқи масоили таҷассуми истифодаи таҷрибаи нодири сулҳи тоҷикон дар муноқишаҳои низомии кишварҳои ҷаҳон.
6. Таҷассуми масоили умдаи таърихи сиёсии солҳои 90-уми асри XX дар осори Сарвари давлат.

7. Омӯзиши инъикоси нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тадқиқи масоили гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон дар таърихнигории миллӣ.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Перомуни мавзуи мавриди таҳқиқ то ҳанӯз таҳқиқоти маҷмӯй ба анҷом нарасидааст. Вале, хушбахтона, асарҳои бунёдию дастаҷамъӣ, асару мақолоти зиёди илмӣ, публисистӣ, ёддоштӣ ва рисолаҳои илмӣ, ҳам дар таърихнигории ватаний ва ҳам хориҷӣ таълиф гардидаанд, ки масоили гуногуни таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва дар ин замини паҳлӯҳои гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷиконро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додаанд. Осори чопшударо шартан ба тариқи зайл метавон гуруҳбандӣ кард: китобҳо, монографияҳо ва мақолаҳои илмии муҳаққиқони ватаний, осори муҳаққиқони хориҷӣ, диссертасияҳо ва авторефератҳо.

Проблемаҳои асосии таърихи сиёсии даврони истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар китоб, мақола, суханрониҳо ва паёмҳои ҳамасолаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар¹, ки дар онҳо масоили гуногуни таърихи солҳои 90-уми асри XX, аз ҷумла таназул ва фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ, марҳалаҳо ва раванди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ, заминаҳо ва омилҳои дохилию берунии сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, иҷлосияи тақдирсози XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, марҳалаҳои асосии ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (с. 1992-1997), давраҳои асосии музокироти миёни тоҷикон ва истиқори сулҳу ваҳдати миллӣ, таъсис ва фаъолияти

¹ Раҳмон, Э. Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. В 4-х томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2001; Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз ҳафт чилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се чилд. Ҷилди аввал / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 512 с.

Комиссияи оштии миллӣ таҷассум ёфтаанд, инъикос шудаанд.

Дар асарҳои дастаҷамъонаи «Таърихи ҳалқи тоҷик»¹, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол»², «Бунёди давлатдории навин»³, «Таджикистан в огне»⁴ ва асарҳои муҳаққиқони зиёди ватанӣ, аз ҷумла Г.Ҳ. Ҳайдаров,⁵ И. Усмонов,⁶ А.Холиқзода,⁷ Н.М. Назаршоев,⁸ Р. Масов,⁹ Ҳ. Пирумшоев,¹⁰ Д. Назриев ва И. Сатторов,¹¹ Ф. Ғоибов¹², Н.Б. Ҳотамов,¹³ Р. Абулҳаев,¹⁴ Ш. Султонов,¹⁵ Т. Назаров,¹ Ҳ. Зарифӣ,² А.

¹ История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. – 688 с.

² Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол [Матн]. – Душанбе, 2016. – 436 с.

³ Бунёди давлатдории навин. – М., 2002. – С.286-287.

⁴ Таджикистан в огне / составители А. Руденко, А. Сорокин. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 288 с.

⁵ Ҳайдаров, Г.Ҳ. Таджикистан: трагедия и боль народа / Г.Ҳ.Ҳайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993; Ҳайдаров, Г.Ҳ. История таджикского народа: XX век / Г.Ҳ.Ҳайдаров. – Ҳуджанд, 2001. – 508 с.; Ҳайдаров, Г.Ҳ. Начальная поступь суверенного Таджикистана / Г.Ҳ.Ҳайдаров. – Ҳуджанд: Нури маърифат, 2006. – 348 с.

⁶ Усмонов, И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.; Усмонов, И. Соли Набиев / И.Усмонов. – Душанбе, 1995. – 114 с.

⁷ Холиқзода, А. Таърихи сиёсии тоҷикон / А. Холиқзода. – Душанбе, 1994; Холиқзода, А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А. Холиқзода. – Душанбе, 1997.-193 с.

⁸ Назаршоев, Н.М. Военная история Таджикистана / Н.М.Назаршоев. – Душанбе: Матбуот, 2002.

⁹ Масов, Р. Пазорная страница в нашей истории / Р.Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С. 185-192.

¹⁰ Пирумшоев, Ҳ. Бозсозӣ: соҳтем ё боҳтем? / Ҳ.Пирумшоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 112 с.

¹¹ Назриев, Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.- 337 с.

¹² Ғоибов, Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Ғоибов. – Душанбе, 2006.– 906 с.

¹³ Ҳотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н.Ҳотамов, Д.Довудӣ, С.Муллоҷонов, М.Исоматов. – Душанбе, 2011. – 582 с.

¹⁴ Абулҳаев, Р. Сабабҳои доҳилӣ ва берунии ҷангӣ шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 38-46; Абулҳаев, Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2. – Душанбе, 2016. – С. 47-110.

¹⁵ Султонов, Ш. Тоҷикон дар маҷрои воқеаҳои таърихи науҷу навтарин (Посух ба таҳрифкорони таърихи Тоҷикистон) / Ш.Султонов. – Душанбе, 2017. – 500 с.; Султонов, Ш.М. Демонтаж СССР: Великая катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской войны (1990 – 1991 гг.) / Ш.М.Султонов. -

Шарифзода,³ Ф. Абдурашитов,⁴ В.М. Набиев,⁵ А. Гафуров,⁶ Ш.С. Саъдиев,⁷ А. Мамадазимов,⁸ С. Кобилова,⁹ Б. Шокиров¹ ва ғайраҳо

Худжанд: Хурросон, 2014. - 505 с.; Султонов, Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Ҳуҷанд: Хурросон, 2015. – 639 с.

¹Назаров, Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество / Т.Н.Назаров. - Минск, 2002.; Назаров, Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность / Т.Н.Назаров. - Душанбе, 2003.; Назаров, Т.Н. Таджикистан:экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество / Т.Н.Назаров. - Душанбе, 2004.; Назаров, Т.Н. Рыночная экономика и международное сотрудничество / Т.Н.Назаров. - Душанбе, 2007.; Назаров, Т.Н. Экономическая реформа, сотрудничество и безопасность (проблемы и суждения) / Т.Н.Назаров. - Душанбе 2013.; Назаров, Т. Современная дипломатия Таджикистана / Т.Н.Назаров, А. Сатторзода. - Душанбе, 2006.

² Зарифи, Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана / Х.Зарифи. - Душанбе, 2010.; Зарифӣ, Ҳ. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз (Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня) / Ҳ.Зарифӣ. - Душанбе: Офсет, 2010. – 352 с.

³ Шарифзода, А. Президент / А.Шарифзода, С. Фаттоев, С.Шамсиддинов, З.Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011.- 372 с.; Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон...(10 чилд) / А.Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2011.; Шарифзода А. Бунёдкор / А.Шарифзода. – Душанбе, 2013. – 336 с.; Шарифзода, А. Пайвандгар / А.Шарифзода. – Душанбе, 2013. – 336 с.; Шарифзода, А. 7 соли Эмомалӣ Раҳмон / А.Шарифзода. – Душанбе, 2013. – 336 с.

⁴Абдурашитов, Ф.М. Феномен таджикского суверенитета / Ф.М. Абдурашитов. – Душанбе, 2017. – 148 с.

⁵ Набиев, В.М. Давлат ва ҳизбҳои сиёсиву ҳаракатҳои ҷамъияти мухолиф аз муқовимат ба ҳамкорӣ / В.Набиев. – Душанбе. - 2001. – 26 с.; Набиев, В.М. Сулҳофарии тоҷикон / В.Набиев. – Ҳуҷанд: Хурросон. 2007. – 31 с.; Набиев, В. Самараи ризоият: Ба 10-солагии Истиқлолияти Давлатии Тоҷикистон / В. Набиев, А.Мухторов. – Душанбе. 2001. – 36 с.; Набиев, В.М. Оштии миллӣ ва ризоияти кафили рушди устувори Тоҷикистон / В.М.Набиев. - Душанбе: Шарқи озод, 2002. - 39 с.

⁶ Гафуров, А.М. Гражданская война в Таджикистане: причины и последствия / А.М. Гафуров [Электронный ресурс]. URL: <http://ia-centr.ru//expert/1920/> (дата обращения: 01.02.2019).

⁷Саъдиев, Ш.С. Таджикистан: путь к миру и согласию / Ш.С.Саъдиев. - Душанбе, 2002. – 28 с.; Саъдиев, Ш.С. О некоторых особенностях «таджикской» модели урегулирования внутренних конфликтов. Таджикистан и современный мир / Ш.С.Саъдиев // Вестник Центра стратег. исслед. при Президенте РТ. - 2004. - № 1(4). – С.37-38.; Саъдиев, Ш.С. Вклад Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане в мирном урегулировании межтаджикского конфликта / Ш.С.Саъдиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ дар мавзуи «20-солагии аъзошавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид». 2-3 марта с. 2012. – Душанбе, 2013, – С. 58-64 (точ.)–С. 204-210 (русӣ), – С. 341-346 (анг.).; Саъдиев, Ш.С. Аз таҷрибаи таърихии музокироти тоҷикон оид ба сулҳсозӣ дар Тоҷикистон / Ш.С.Саъдиев // Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2017. – с. 419-475.

⁸ Мамадазимов, А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 1996.-180 с.; Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2000. – 360 с.

⁹ Кобилова, С. Мифы о «застое» и «всеобщей нищете» / С. Кобилова. – Ҳуджанд, 2007. – 27 с.; Кобилова, С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане / С.

масоили гуногуни марбут ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, раванди гуфтушунидҳо ва истиқори сулҳу субот таҷассум ёфтаанд, ки ҷиҳати анҷом додани таҳқиқоти таърихнигорӣ манбаи арзишманд маҳсуб меёбанд. Илова бар ин осори муҳаққиқони ватаниро, ки бевосита ба таърихнигории ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон бахшида шудаанд, ба ин гурӯҳ шомил кардан мумкин аст². Аз ҷумла, мақолаи муҳаққиқ М. Равшанзод³ ба таърихнигории ҷанги шаҳрвандӣ бахшида шудааст. Вале, мутаассифона, мавсуф бо таҳлили ҷанд асари ёддоштӣ ва қитобҳои дарсӣ иктифо намуда, ба назари мо, масоили асосии марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997), аз қабили заминаҳо ва омилҳои доҳилӣ ва берунии сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, санаи оғози ҷанг, даврабандӣ ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандиро ба таври шоиста таҳқиқу баррасӣ накардааст.

Муҳаққиқ Ҷ. Мирзоев дар монографияи худ осори муҳаққиқони ватаниӣ ва хориҷиро, ки таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлолро инъикос кардаанд, ба таври маҷмӯй таҳлили таърихнигорӣ намуда, зимни он ба масоили гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ, аз қабили заминаҳо ва сабабҳои доҳилию берунии сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, даврабандӣ ва оқибатҳои ин воқеаи мудҳиш, инчунин раванди музокироти миёни тоҷикон, истиқори сулҳ ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ даҳл кардааст⁴. Вале бо мӯчиби он, ки таҳқиқоти ў маҳз ба ҷанги шаҳрвандӣ

Кобилова. – Ҳуджанд: Ношир, 2007. – 96 с.

¹ Шокиров, Б. Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нав дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992) / Б.Шокиров, А.Маҳмадкаримов. -Душанбе, 1994.

² Равшанзод, М. Таърихнигории масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон / М. Равшанзод // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2016. - №3/1 (194). – С. 65-68; Мирзоев, Ҷ.А. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / Ҷ.А. Мирзоев. – Душанбе, 2020. – 228 с.; Раҳимов, Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Раҳимов.– Ҳуджанд, 2002.–60 с.

³ Равшанзод, М. Таърихнигории масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон / М. Равшанзод // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2016. - №3/1 (194). – С. 65-68.

⁴ Мирзоев, Ҷ.А. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / Ҷ.А. Мирзоев. – Душанбе, 2020. – 228 с.

ва сулҳи тоҷикон ихтисос дода нашуда, балки таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба таври маҷмӯй баррасӣ менамояд, баъзе масоили марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон, аз ҷумла тадқиқи масоили ба бунбости иқтисодӣ мувоҷеҳ гардидани вилояти Кӯлоб, баррасии инъикоси ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқори сулҳу ваҳдат аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ, тадқиқи инъикоси нақши созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар хотимаёбии ҷанг ва ғайра аз мадди назари муҳаққиқ дар канор мондааст.

Ба ин гурӯҳ, инчунин асарҳои ёддоштӣ ва публистиро доҳил кардан мумкин аст. Ба ақидаи муаррих Сайфулло Муллоҷонов ин гуна таълифотро таҳқиқоти илмӣ номидан нодуруст мебуд, зоро муаллифони онҳо ёддоштҳо ва ҳисиёти хешро ба қалам дода, ҳар қадоме ба ҳодисаҳои рӯҳдода аз нигоҳи худ баҳо додаанд¹. Ҳадафи таълифи ингуна асарҳо танҳо инъикоси воқеаҳои дида ва шунида буда, муаллифон заминаҳо, омилҳо, сабабу натиҷаҳо ва аҳамияти воқеаҳоро пурра мавриди таҳқиқ қарор надодаанд. Ба ин гурӯҳ мавод ёддоштҳои А. Соҳибназаров², С. Кенчаев³, Н. Дӯстов⁴, Б. Каримов⁵, Х. Насриддинов⁶, М. Амиршо⁷, С.А. Нури⁸, Ҳ. Тураҷонзода⁹ ва ғайраҳо доҳил мешаванд.

¹ Кто напишет правду о войне в Таджикистане? // [Маводи электронӣ]. <http://stanradar.com/news/list/rubrik/nationalsecurity>.

² Соҳибназаров, А. Субҳи ситоракуш. К.1 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Дониш, 1997. – 330 с.; Соҳибназаров, А. Субҳи ситоракуш. К. 2 / А. Соҳибназаров. – Душанбе, 2000. – 310 с.

³ Кенчаев, С.К. Табаддулоти Тоҷикистон. К.1 / С.К. Кенчаев. – Душанбе: Фонди Кенчаев, 1993. – 496 с.; Кенҷаев, С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 2 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1994. – 496 с.; Кенҷаев, С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 3 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1995. – 512 с.

⁴ Дӯстов, Н. Захм бар ҷисми Ватан: Хотира ва андешаҳо / Н. Дӯстов.– Душанбе: Ирфон, 1994. – 336 с.

⁵ Каримов, Б.Б. Дар гирдоби зиндагӣ. Ёддошт, мақолаҳо, мусоҳибаҳо / Б.Б. Каримов. – М.: ТОО «Можайск – Терра», 1995.- 192 с.; Каримов, Б.Б. Фарёди солҳо / Б.Б. Каримов. – М.: Трансдорнаука, 1997, – 1104 с.

⁶ Насриддинов, Х. Таркиш / Х. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – 304 с.

⁷ Амиршо, М. Раненные страницы / М. Амиршо. – М., 2001. – 304 с.

⁸ Нурий, С.А. Оштинома / С.А. Нурий. – Душанбе: Нодир, 2001. – 360 с.

⁹ Тӯраҷонзода, Ҳ. А. Миёни обу оташ тарҳи сулҳанандоҳтем / Ҳ. А. Тӯраҷонзода. – Техрон, 1998. – 65 с.

Аз бисёр чихат муаллифони ин рисолаҳо аз ҳақиқати таърихӣ дур шуда, бештар ба ситоиши фаъолияти ҳизбу созмонҳои хеш ва сиёҳ кардани ҳарифони сиёсии худ машғул мешаванд.

Ба гурӯҳи дигар осори муҳаққиқони хорициро, ки паҳлуҳои муҳталифи таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷиконро инъикос кардаанд, доҳил кардан мумкин аст. Ин осорро, ба назари мо, метавон ба ду қисм – тадқиқоти муҳаққиқони кишварҳои узви ИДМ ва тадқиқоти муҳаққиқон ва таҳлилгарони хориҷи дур ҷудо намуд.

Бояд тазаккур дод, ки дар инъикоси таърихи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон муҳаққиқон аз Федератсияи Россия ва умуман кишварҳои ИДМ саҳми бориз доранд. Масалан, дар таҳқиқоти В. И. Бушков ва Д.В. Микулский¹, С. В. Махонина², Б. В. Белов³, А. Гушер⁴, М. Хрусталев⁵, Н. В. Солоник⁶, В. Носов⁷, Р. Бобоҳонов⁸ таърихи сиёсии солҳои аввали Тоҷикистони соҳибистиқлол, заминаҳо ва сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, рафти ҷанг ва оқибатҳои мудҳиши он, инчунин зухур ва

¹ Бушков, В.И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР / В.И. Бушков. – М., 1990; Бушков, В.И. Таджикское общество на рубеже тысячелетий / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992; Бушков, В.И. Таджикистан: что происходит в республике / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1993; Бушков, В.И. Общественно-политическая ситуация в Таджикистане: январь 1992 г. / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992; Бушков, В.И. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (Этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1996. – 160 с.; Бушков, В.И. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994 гг.). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1994. – 310 с.

² Махонина, С. В. Военно-политическое сотрудничество между Россией и Таджикистаном в 1993-1999 годы / С.В.Махонина. – Душанбе, 1999.- 168 с.

³ Белов, Б. В. Россия и межтаджикское урегулирование / Б.В.Белов // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи озод, 1998.-156 с.

⁴ Гушер, А. Война и мир в современном Таджикистане /А.Гушер // Азия и Африка сегодня. – 1998. - №3. – С. 6-13.

⁵ Хрусталёв, М. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспективы / М. Хрусталёв. – М., 1997. – 74 с.

⁶ Солоник, Н.В. Страницы эпохи распада СССР: гражданская война в Таджикистане / Н.В. Солоник // Вестник Пермского государственного технического университета. – Пермь, социально-экономические науки. – 2011. - №11. – С. 25-41.

⁷ Носов В. Гражданская война в Таджикистане / В. Носов. - М. – 2012. – 76 с.

⁸ Бобоҳонов, Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобоҳонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3; Бобоҳонов, Р.С. Некоторые вопросы историографии Таджикистана нового и новейшего времени / Р.С. Бобоҳонов. – М., 2012. – 82 с.

ташаккулёбии низоми сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол инъикос гардидаанд. Аз ин рӯ, бояд маводи гирдовардаи онҳо бо истифодаи усули муқоисавӣ бо маълумотҳои муҳаққиқони ватанӣ мавриди таҳқик ва баррасӣ қарор дода шаванд.

Мавриди зикр аст, ки дар омӯзиши воқеоти сиёсии солҳои 90-уми асри XX муҳаққиқон ва таҳлилгарони хориҷи дур низ саҳм гирифта, паҳлӯҳои гуногуни таърихи сиёсӣ, аз ҷумла ҷангӣ шаҳрвандиро дар асару мақолоти хеш таҷассум қардаанд. Ба ин гурӯҳ мақолаҳои Кэтрин Барнс¹, Ширин Акинер², Оливье Руа³, Елена Ригачи Хей⁴, Ранда Слим ва Гарольд Сондерс⁵ ва ғайраҳоро дохил кардан мумкин аст.

Ба гурӯҳи дигар рисолаҳои номзадӣ ва доктории муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷиро, аз қабили И.Р.Абдуллоев⁶, А.Абдуқодиров⁷, Р.Бобоҷонова⁸, А.А.Муродов⁹, М.Ганҷакова¹⁰, Д.Урунова¹¹, Ф.Р.

¹ Барнс, К. От войны к политике / К. Барнс, К. Абдуллоев // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 8-16.

² Акинер, Ш. Гражданская война в Таджикистане: причины и динамика / Ш. Акинер, К. Барнс // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 18-26.

³ Руа, О. Межрегиональная динамика войны / О. Руа // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 27.

⁴ Хей, Е.Р. Методология межтаджикского переговорного процесса / Е.Р. Хей // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 48-55.

⁵ Слим, Р. Межтаджикский диалог; от гражданской войны к гражданскому обществу / Р. Слим, Г. Сондерс // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 56-60.

⁶ Абдуллоев, И.Р. Возникновение и развитие общественно-политических движений Республики Таджикистан в конце 80-х - начале 90-х годов: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.Р. Абдуллоев. – Худжанд, 2000. – 179 с.

⁷ Абдуқадыров, А. Освещение общественно-политической жизни Таджикистана на страницах русскоязычной прессы (1990-1995гг.) : автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А. Абдуқадыров. – Душанбе, 1997. – 24 с.

⁸ Бободжанова, Р. Освещение политической жизни Таджикистана на страницах периодической печати России (1990-1995 гг): автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Р.М. Бободжанова. – Худжанд, 1998. – 22 с.

⁹ Муродов, А.А. Освещение политической ситуации Таджикистана 1989-1997 гг. в периодической печати Республики: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А.А. Муродов. – Душанбе, 2004. – 24 с.

¹⁰ Ганджакова, М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

¹¹ Урунова, Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26 с.

Мирзоев¹, М. Равшанзод², У.А. Бобоҷонова³, Р.Х. Мирзоев⁴, Ҷ.А. Мирзоев⁵, В.В. Дронов⁶, О. Ҳ. Шарафиева⁷, И.Ҳ. Афандиҳонов⁸, А.В. Архангельский⁹, В.В. Егозарян¹⁰ доҳил кардан мумкин аст, ки дар онҳо масоили гуногуни марбут ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, раванди гуфтушунидҳо ва истиқори сулҳу субот таҷассум ёфтаанд.

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ дар ҷорҷӯбаи татбиқи нақшай дурнамои кори илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи навтарини Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АМИТ, таҳти унвони «Таърихи ҳалқи тоҷик, қонуниятҳои умумӣ ва хусусиятҳои хоси раванди таъриҳӣ (*давраи муосир*)» барои солҳои 2020-2025 ба ичро расидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

¹ Мирзоев, Г.Р. Преодоление конфликтной ситуации в Республике Таджикистан. Россия и восстановление мира (90-е годы XX века): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Г.Р. Мирзоев. – М., 2004. – 192 с.

² Равшанзод, М. Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 90-е годы XX века.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / М. Равшанзод. – Душанбе, 2019. – 26 с.

³ Бабаджанова, У.А. Российско-таджикские отношения в 90-е годы XX века: автореф. дисс. ...на соиск. уч. степ. канд. ист. наук: 07.00.15 / У.А.Бабаджанова. - М., 2006. – 26 с.

⁴ Мирзоев, Р.Х. Специфика и закономерности таджикско-российских миграционных процессов: дисс. ...на соиск. уч. степ. канд. полит. наук / Р.Х.Мирзоев. - Душанбе, 2006. – 192 с.

⁵ Мирзоев, Ҷ.А. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол: дис...номзади илмҳои таъриҳ: 07.00.09 / Ҷ.А. Мирзоев. Душанбе, 2020. – 212 с.

⁶ Дронов, В.В. Международное содействие становлению политической системы независимого Таджикистана: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Дронов.- М. – 2011. – 26 с.

⁷ Шарафиева, О.Ҳ. Гражданская война в Таджикистане (1990-1997гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / О. Ҳ. Шарафиева. – Томск, 2010. – 242 с.

⁸ Афандиҳонов, И. Ҳ. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерации: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / И.Ҳ.Афандиҳонов. - М., 2006. – 26 с.

⁹ Архангельский, А.В. Международно-правовые основы обеспечения коллективной безопасности государств-участников СНГ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / А.В.Архангельский. –М., 2003. -25 с.

¹⁰ Егозарьян, В.В. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как фактор интеграции: дис. ...на соиск. уч. степ. канд. полит. наук / В.В.Егозарьян. - М., 2001. – 189 с.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили маҷмӯии таърихнигории рӯйдодҳои сиёсии солҳои 90-уми асри XX дар тӯли солҳои 1991-2021 маҳсуб мейбад.

Ҳадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ ичрои вазифаҳои зеринро тақозо менамояд:

- таҳлили таърихнигории асару мақолаҳои илмии ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон баҳшидашуда;

- мушаҳҳас намудани сатҳи инъикоси заминаҳо ва сабабҳои сарзадани рӯйдодҳои сиёсии солҳои 90-уми асри XX, аз ҷумла ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон дар осори муҳаққиқон, таҳлили таърихнигорӣ ва баҳогузории илмӣ ба онҳо;

- муайян намудани дараҷаи инъикоси Иҷлосияи тақдирсози XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳаммияти таърихии он ҷиҳати таҳқими унсурҳои давлатдории миллии тоҷикон дар асару мақолаҳои муаррихон, сиёсатмадорон ва донишмандони соҳа;

- тадқиқи масоили инъикоси даврабандии ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар осори муҳаққиқон;

- муайян намудани дараҷаи инъикоси натиҷаҳои гуфтушуниди миёни тоҷикон ва тарғиби таҷрибаи сулҳ дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ ва таҳлили таърихнигории онҳо;

- таҳлили раванди танзими муноқиши байни тоҷикон ва механизми дастёбӣ ба сулҳу субот;

- муайян намудани дараҷаи инъикоси фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ва роҳҳои расидан ба сулҳи комил.

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ осори муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, китобҳо, монографияҳо, диссертатсияҳо, мақолаҳо ва маҷмӯаҳо, ки ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон дар охири асри XX – ибтидои асри XXI баҳшида шудаанд, маҳсуб мейбанд.

Предмети таҳқиқот муайян намудани дараҷаи таҳқиқи таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон дар адабиёти илмӣ, илмӣ-оммавӣ ва

асарҳои ёддоштии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ба ҳисоб меравад.

Чаҳорҷӯбаи хронологии тадқиқот солҳои 1992- 2000-ро фаро мегирад. Вале ба мӯчиби ба тариқи густурда инъикос намудани ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон мо таҳқиқотро аз омӯзиш ва таҳлили таърихнигории адабиёти инъикоскунандаи раванди таҳаввулоти сиёсии охири солҳои 80-ум ва ибтиди солҳои 90-ум, ки бар асари “бозсозии горбачёвӣ” ба вукуъ пайваста, заминасози ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 маҳсуб меёбад, оғоз намудем.

Давраи таҳқиқотии мазкур бо таҳлили таърихнигории адабиёти инъикоскунандаи воқеоти сиёсии соли 2000, яъне ба поён расидани фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ва расидан ба сулҳи комил анҷом мепазирад.

Асоси назариявӣ – методологии таҳқиқот. Дар диссертатсия ба сифати асоси методологии таҳқиқот маҷмӯи усулҳои истифода шудаанд, ки дар байн онҳо усулҳои таъриҳӣ, ба амсоли таърихияти илмӣ, муқоисавӣ – таъриҳӣ, масъалагузорӣ – солномавӣ, инчунин усулҳои таҳлили иҷтимоӣ – таъриҳӣ мавқеи асосиро ишғол менамоянд.

Дар асоси усули муқоисавӣ - таъриҳӣ таҳқиқи осори муҳаққиқони даврони истиқлолият дар қиёс бо асарҳои таъриҳӣ ва таҳқиқоти таърихнигории дигар давраҳои таъриҳӣ, аз ҷумла даврони шӯравӣ, хусусиятҳо ва усулҳои таҳқиқ, сабки баён ва гайраҳо анҷом дода шудааст. Тавассути усули масъалагузорӣ – солномавӣ ҳудудҳои таҳқиқи масоили мазкур муайян шуда, равандҳои сиёсии яқдигарро ивазкунанда, ки таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклолро таркиб додаанд, таҳқиқ гардидаанд.

Пойгоҳи сарчашмашиносии таҳқиқот. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқот мавод ва таълифоти муҳаққиқони ватаниӣ ва хориҷӣ, ки бевосита ба омӯзиши таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, гуфтушуниди миёни тоҷикон, созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ бахшида шудаанд, аз ҷумла асарҳои Пешвои миллат,

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, маводи Бойғониҳои ҷории вазорату кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, китобҳои нашршуда, маҷмӯи мақолаҳо оид ба масоили умдаи таърихи сиёсӣ, ки дар маҷалаҳои илмӣ ва матбуоти даврӣ ба табъ расидаанд, ба ҳисоб мераванд.

Сарчашмаҳоеро, ки дар раванди таҳқиқот истифода гардидаанд, шартан ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст: санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳучҷатҳои расмии ташкилоту муассисаҳои гуногун (муассисаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ), маводи Бойғониҳои ҷории вазорату кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, китобҳои нашршуда ва маҷмӯи мақолаҳо оид ба масоили умдаи таърихи сиёсӣ, ки дар маҷаллаҳои илмӣ ва матбуоти даврӣ ба табъ расидаанд.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки рисолаи мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмӯй дар самти таърихнигории таърихи ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997), музокироти байни тоҷикон ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон махсуб мейбад. Илова бар ин, нуктаҳои зерини илмӣ низ навғониҳои таҳқиқотро ташкил медиҳанд:

- асару мақолаҳои илмии ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон баҳшидашуда ба доираи таҳлили таърихнигорӣ фаро гирифта шуданд;
- сатҳи инъикоси заминаҳо ва сабабҳои сар задани рӯйдодҳои сиёсии солҳои 90-уми асри XX, аз ҷумла ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон дар осори муҳаққиқон мушахҳас гардида, мавриди таҳлили таърихнигорӣ қарор гирифтанд ва ба онҳо баҳои илмӣ дода шудааст;
- дараҷаи инъикоси Иҷлосияи тақдирсози XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳаммияти таърихии он ҷиҳати таҳқими унсурҳои давлатдории миллии тоҷикон дар асару мақолаҳои муаррихон, сиёсатмадорон ва донишмандони соҳа муайян гардидааст;
- масоили инъикоси даврабандии ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-

1997 дар Тоҷикистон дар осори муҳаққиқон таҳлил ва баррасӣ гардидааст;

- дараҷаи инъикоси натиҷаҳои гуфтушуниди миёни тоҷикон ва тарғиби таҷрибаи сулҳ дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ муайян шуда, мавриди таҳлили таърихнигорӣ қарор гирифтааст;
- раванди танзими муноқиши байни тоҷикон ва роҳҳои расидан ба сулҳу суббот аз ҷиҳати таърихнигорӣ таҳлил гардидааст;
- дараҷаи инъикоси фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ва роҳҳои расидан ба сулҳи комил муайян шудааст.

Ба ҳимоя муқаррароти зерин пешниҳод мегарданд:

- таҳлили таърихнигории адабиёти илмии давраи баррасиshawанд ба ҳулосае меорад, ки роҷеъ ба таҳаввулоти сиёсӣ ва заминаҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ (1992 – 1997) шумораи зиёди таҳқиқоти муаррихон, сиёsatшиносон ва журналистон баҳшида шуда, дар онҳо бозсозии ҷомеаи Тоҷикистон, таназул ва фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ, таҳаввулоти сиёсӣ, таъсисёбии ҳизбу созмонҳои наъ, барҳӯрди сиёсии нерӯҳои гуногун арзёбӣ мегардад;

- омӯзиш ва ҷамъбасти адабиёти марбут ба ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҷанги шаҳрвандӣ бо оқибатҳои мудҳиши худ, бешубҳа, рӯйдоди мураккаб ва вазнини охири асри XX буда, дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ ҳадалимкон инъикос гардидааст. Вале адабиёти мавҷуда бештар ҳусусияти ёддоштӣ доранд ва ё дар заминай матбуоти даврии замони ҷанги шаҳрвандӣ ба табъ расида, ҳамаи паҳлӯҳои ин ҳодисаи фоциаборро фаро намегиранд;

- таҳлили таърихнигории адабиёти илмӣ ва публисистии мавҷуда аз он далолат мекунад, ки Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳодисаи ниҳоят муҳим буда, аҳаммияти бузурги таърихӣ дорад. Зоро ичлосияи мазкур дар рафти ҷанги шаҳрвандӣ дигаргунии куллӣ ба миён оварда, оғози марҳалаи нави давлатдории тоҷикон маҳсуб меёбад. Тамоми соҳтори идории давлат маҳз аз ин ичлосия

ибтидо мегиранд;

- даврабандии таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар таърихнигории тоҷик яке аз масоили мубрам ва ҳалталаб ба ҳисоб рафта, дар осори муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ то андозае инъикос гардидааст. Аз таҳлили таърихнигории осори мазкур ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки ҳанӯз ҳам дар таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, аз ҷумла даврабандии ин фоҷиаи мудҳиш саҳифаҳои норавшан зиёданӣ ва муҳаққиқонро лозим меояд, ки ҷиҳати омӯзишу баррасии ин масоил ҷаҳд намоянд;

-тадқиқ ва таҳлили адабиёти илмӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки раванди музокироти байни тоҷикон ва дастёбӣ ба сулҳу субот дар ҷаҳони муосир намунаи беҳтарини ҳалли муноқишаҳо маҳсуб мейбад, ки назирашро таҷрибаи ҷаҳонӣ ёд надорад. Аз ин рӯ, ин раванд дар муноқишаҳои сиёсии қишварҳои ҷаҳон мавриди истифода қарор гирифтааст. Фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, ки марҳилаи хотимавии раванди ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ ба ҳисоб меравад, рушди минбаъдаи давлати тозаистиколи Тоҷикистонро таъмин карда, ояндаи миллат ва давлати тоҷиконро муайян намуд;

- ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ зарурати баргузор намудани гуфтушунидҳои тарафҳои бо ҳам муқобил ба миён омада буд. Зоро бо роҳи муборизаҳои мусаллаҳона ҳал намудани ин низои сиёсии байни тоҷикон ғайриимкон буд. Ягона роҳи барқарор кардани сулҳу субот дар қишвар музокироти байни ҷонибҳои муҳолиф буд, ки дар тӯли солҳои 1994-1997 баргузор гардиданд;

- Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расид, натиҷаи 8 даври гуфтушуниди байни тоҷикон буда, ба марҳалаи нави таърихӣ ибтидо гузошт. Созишномаи мазкур ташкили Комиссияи оштии миллиро ба нақша гирифта буд, ки 4 июля соли 1997 бо фармони Президенти қишвар дар ҳайати 26 нафар аз ду ҷониб таъсис дода шуд. Вазифаи ниҳоди мазкур дар амал татбиқ намудани қарору паймонҳои созишнома

маҳсуб меёфт. Бояд таъкид кард, ки фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ марҳилаи охирини расидан ба сулҳи комил маҳсуб меёфт.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Диссертатсия дорои аҳаммияти илмӣ – назариявӣ ва амалӣ буда, натиҷаҳои ба даст омада метавонанд дар корҳои илмӣ – таҳқиқотии муҳаққиқон ва муарриҳон ҷиҳати инъикоси таърихи сиёсии кишвар дар даврони истиқлолият кӯмаки воқеӣ расонанд. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва маводи санадии диссертатсияро метавон зимни таълифи асарҳои маҷмӯй роҷеъ ба таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол (солҳои 1991- 2021), инчунин зимни хондани курсҳои лексионӣ ва курсҳои маҳсус аз фанҳои “Таърихи ҳалқи тоҷик”, “Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол”, “Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол” васеъ истифода кард. Аҳаммияти амалии диссертатсия инчунин аз истифодаи эҳтимолии натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот дар ниҳодҳои илмӣ – тадқиқотӣ, кафедраҳои гуманитарии мактабҳои олий иборат аст.

Маводҳои дар диссертатсия овардашуда барои дарки воқеии масъалаҳои мубрами ҳаёти сиёсии мамлакат дар даврони истиқлолият имконият медиҳанд. Хулосаҳо ва тавсияҳои диссертатсия барои ҳалли бисёр масъалаҳои ҳалталаби Тоҷикистони мусоир муғиданд.

Эътиомнокии натиҷаҳои диссертациониро дақиқияти маълумот, қифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, таҳлил, баррасӣ, муқоисаи илмию амалӣ, инчунин таҳлили таърихнигории маводҳои мавҷуда таъмин менамоянд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таъриҳӣ ва бостоншиносӣ (07.00.09 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ) мувоғиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар коркарди илмӣ ва таҳлили таърихнигории маводҳои нав ва асарҳои зиёди илмӣ, ки аз ҷониби муҳаққиқони ватанию хориҷӣ роҷеъ ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997), раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ таълиф гардидаанд, дар таҳқиқи илмии заминаҳо, сабабҳо ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон ва даврабандии ин рӯйдоди сиёсӣ зоҳир мегардад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар конфронсҳои байналхалқӣ ва ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ ва амалӣ ва дигар ҷамъомадҳои илмӣ-оммавӣ шунуда шуданд.

Диссертатсия дар ҷаласаи шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (протоколи № 10 аз 01 декабри соли 2023) муҳокима гардида, барои ҳимоя пешниҳод карда шуд.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муқаррароти асосии диссертатсия дар як қатор интишороти муаллиф, аз ҷумла: 6 мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақолаи дар дигар нашрияҳо ба табъ расида, таҷассум ёфтаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 181 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф гардида, аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, ҳулоса, тавсияҳо ва феҳристи манбаъҳо ва адабиёти истифодашуда (бо 304 номгӯй) таркиб ёфтааст.

БОБИ 1. ИНЬИКОСИ ҶАНГИ ШАХРВАНДӢ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ВАТАНӢ ВА ХОРИЧӢ

1.1. Раванди таҳаввулоти сиёсӣ дар охири солҳои 80-ум - ибтидои солҳои 90-уми асри XX дар Тоҷикистон, заминаҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ ва инъикоси он дар таърихнигорӣ

Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри XX ба буҳрони амиқи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мувоҷеҳ шуд. Моҳи апрели соли 1985 дар Иттиҳоди Шуравӣ марҳалаи нави сиёсӣ бо номи “бозсозӣ”, ки ба сиёсати расмии давлатӣ табдил ёфт, шуруӯ гардид.¹ Ҳадафи ин раванд начоти иқтисодиёти ҳаробгаштаи қишвар, ба таври куллӣ дигаргун соҳтани тамоми соҳаҳои мамлакат ва барқарор намудани қудрати қаблии давлати Шуравӣ буд. Бо мақсади амалӣ гаштани ҳадафҳои “бозсозӣ” сарвари давлат Михаил Горбачев як қатор тадбирҳо, аз ҷумла инкишофи кооператсия, ислоҳоти пулии «павловӣ», демократиқунонӣ ва бозсозӣ, озодандешӣ, барҳам додани блоки ҳарбӣ-сиёсии «Ташкилоти Шартномаи Варшава», бетартибона берун кардани қисмҳои ҳарбии Артиши Шуравӣ аз мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ ва ба даштҳои Россия ва Украина мустақар кардани онҳо, саросемавор баровардани Артиши Шуравӣ аз Афғонистонро дар сиёсати худ анҷом дод. Аммо ин тадбирҳо роҳи буҳрони оммавиро дар Иттиҳоди Шуравӣ гирифта натавонистанд.

Солҳои 1985-1990 дар тамоми соҳаҳои ҳоҷагии ҳалқи Иттиҳоди Шуравӣ камбудиҳои ҷиддӣ ба назар мерасид. Маҳз бо сабабҳои ба миён омадани буҳрони оммавӣ дар охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми асри XX дар ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравӣ тамоили ҷунбишҳои миллӣ-демократӣ босуръат авҷ гирифт. Бо истифода аз озодии сухан дар саросари қишвар ҷунбишҳои қавии сиёсӣ ба муқобили ҳокимияти

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - Душанбе, 2003. - С.4.

марказӣ ба хотири худмухтории воқеӣ ва баромадан аз ҳайати ИҶШС ба амал омад.

Дар замони «бозсозӣ» ҳаракатҳои миллӣ, гуногунандешӣ, ошкорбаёнӣ ва истиқолиятҳоӣ дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ боиси пайдоиши матбуоти озод гардид ва он бо кӯмаку дастгирии сармоядорон пуркуват шуда, нисбат ба матбуоти марказии ҳизбӣ ва дигар нашрияҳои расмӣ обрӯйи хоса қасб намуд. Пайдоиши он асосан дар Россия дар натиҷаи ба вуҷудоии ақидаҳои миллӣ ва таблиғи ифтиҳори миллӣ ба вуҷуд омада, боиси густариши сиёсати нави давлатдорӣ гардид.

Дар солҳои ҳаштодум болоравии худшиносии миллӣ, озодандешӣ дар Тоҷикистон суръати нав пайдо кард. Ба ақидаи мураттиби китоби «Тоҷикон дар масири таъриҳ» Мирзо Шакурзода ин ду сарчашма дошт. Якум ин, ки то ҳадде пояҳои режим ларзонак шуда буд ва дуюм осори такондиҳандай иддае аз адібон дар зеҳну қалби мардум аксандози нерӯманде пайдо мекард.¹

Солҳои «бозсозӣ» ошкорбаёнӣ ва гуногунандешӣ тариқи матбуоти даврӣ роҳбарияти ҷумҳуриро ба ташвиш андоҳт. Аз ин сабаб 22 – юми декабри соли 1987 Қарори Пленуми УПИ ҲҚ Тоҷикистон «Дар бораи кори роҳбарӣ ба бозсозӣ дар ҷумҳурий»-ро ба тасвив расонд. Моҳи июни соли 1988 маркази матбуоти «Ошкорбаёнӣ» таъсис ёфта, зери назари Иттифоқи журналистон ва шуъбаи тарғибу ташвиқи ҲҚТ қарор гирифт, ки дар ҷаласаҳои он роҳбарони ҷумҳурий бо рӯзноманигорон воҳӯрӣ гузаронида, масъалаҳои доги рӯзро мавриди муҳокима қарор медоданд. Аммо ин гуна ташкили воҳӯриву сӯҳбатҳо ҷилави андешаҳои миллӣ ва ошкорбаёниро гирифта натавонист, балки яке аз масъалаҳои асосӣ, ки дар шароити ошкорбаёнӣ хислати умумиҳалқӣ гирифт, ба забони тоҷикӣ додани мақоми забони давлатӣ буд. Ин масъала пеш аз ҳама тариқи матуботи даврӣ аз ҷониби зиёйёни кишвар ба миён омад. Аз

¹ Аюбзод, С. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум / С. Аюбзод. - Прага: Пост скриптум Имриматур, 2002. - С. 226.

чумла, дар яке аз мақолаҳои нашршудаи он солҳо омадааст: «Ҷоиз аст, ки дар Қонуни асосии Тоҷикистон забони тоҷикӣ ба сифати забони асосии республика сабт гардад».¹ Ин масъала зиёйёни кишварро муттаҳид соҳт.

22 –юми феврали соли 1989 рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» хулосаи Комиссияи тайёркунандай пешниҳодҳо доир ба мақоми давлатии забон дар ҶШС Тоҷикистон ва тартиби корбасти забонҳо дар ҷумҳуриро нашр соҳт, ки дар он омада буд: «Барои ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ ягон монеаи ҳуқуқӣ ё худ сиёсӣ нест».² Бо вучуди ин, 24 февраля соли 1989 дар майдони марказии ба номи Ленини шаҳри Душанбе нахустин гирдиҳамоии донишҷӯён доир гардид, ки исроркорона ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатиро талаб мекарданд.³ Моҳи апрели ҳамон сол рӯзномаҳои Тоҷикистон лоиҳаи «Қонуни ҶШС Тоҷикистон дар бораи забон»-ро интишор ва ба муҳокимаи умумиҳалқӣ пешниҳод кард.⁴ Дар иҷлосияи X-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон, санаи 22 –юми июли соли 1989, Қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи иловаи Конституцияи (Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон» қабул гардид. Мувофиқи он ба боби 71 –и Конституция илова гардид, ки минбаъд забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ (форсӣ) маҳсуб меёбад. Ҳамин тавр, тибқи ҳаракатҳои миллии зиёйён Қонуни ҶШС Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989, таҳти №150 ба имзо расида,⁵ забони тоҷикӣ забони давлатӣ ва 22-юми июли соли 1989 рӯзи қабули Қонуни забон – «Рӯзи забон» эълон карда шуд.

Сиёсати нави давлатӣ фаъолнокии сиёсии мардумро баланд бардошта, барои зуҳури ҳаракатҳо ва ташкилотҳои нави сиёсӣ шароити мусоид фароҳам овард. Ин марҳилаи таърихи сиёсии Тоҷикистон дар

¹ Газетаи муаллимон. – 1988. - 19 ноябр.

² Тоҷикистони Советӣ. – 1989. - 22 феврал.

³ Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум / С. Аюбзод. - Прага: Пост скриптум Имриматур, 2002. - С.- 234.

⁴ Тоҷикистони Советӣ. – 1989. - 22 феврал.

⁵ Қонуни ҶШС Тоҷикистон [манбаи электронӣ]. <http://life.ansor.info>. (санаи истифодабарӣ: 10.10.2021).

аксар таҳқиқоти муҳақиқони ватанӣ ва хориҷӣ инъикос гардидааст.

Масоили марбут ба инъикоси сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистон ва дар партави он таъсис ёфтани ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, зуҳури озодандешӣ ва ҳудогоҳии миллӣ ва билохира, пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст омадани Истиқлолият, қабл аз ҳама дар гузоришу баромадҳо ва шоҳасарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври возеҳ инъикос ёфтаанд¹.

Дар инъикоси роҳандозии сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистон, заминаҳо ва раванди ба даст овардани Истиқлолияти Давлатӣ асарҳои Г.Ҳ. Ҳайдаров,² И.Усмонов,³ А.Холиқзода,⁴ Н.М.Назаршоев,⁵ Р. Масов,⁶ Ҳ.Пирумшоев,⁷ А.Мамадазимов,⁸ Д.Назриев ва И.Сатторов,⁹

¹ Раҳмон Э. Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. В 4-х томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2001; Раҳмон Э. Независимость Республики Таджикистан и возрождение нации. В 7 томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон Э. Истиклолияти Тоҷикистон ва эҳеи миллӣ. Иборат аз ҳафт чилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмонов Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се чилд. Ҷилди аввал / Э. Раҳмонов. - Душанбе: Ирфон, 2001. – 512 с.

² Ҳайдаров Г.Ҳ. Таджикистан: трагедия и боль народа / Г.Ҳ.Ҳайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.; Ҳайдаров Г.Ҳ. История таджикского народа: XX век / Г.Ҳ.Ҳайдаров. – Ҳуджанд, 2001. – 508 с.; Ҳайдаров Г.Ҳ. Начальная поступь суверенного Таджикистана / Г.Ҳ.Ҳайдаров. – Ҳуджанд: Нури маърифат, 2006. – 348 с.

³ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибиستиклол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.; Усмонов И. Соли Набиев / И.Усмонов. – Душанбе, 1995. – 114 с.

⁴ Холиқзода А. Таърихи сиёсии тоҷикон / А. Холиқзода. – Душанбе, 1994; Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А. Холиқзода. – Душанбе, 1997. - 193 с.

⁵ Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана / Н.М.Назаршоев. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 573 с.

⁶ Масов Р. Пазорная страница в нашей истории / Р.Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С. 185-192.

⁷ Пирумшоев Ҳ. Бозсозӣ: соҳтем ё боҳтем? / Ҳ.Пирумшоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 112 с.

⁸ Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 1996.-180 с.; Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2000. – 360 с.

⁹ Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.- 337 с.

Ф.Фоибов¹, Ю. Проценко,² С. Шарипов,³ Ю. Кулчик ва С. Румянцев,⁴ инчунин асарҳои бунёдии «Бунёди давлатдории навин»⁵ ва «История таджикского народа»⁶, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»⁷, «Таджикистан в огне»⁸, С.Кобилова,⁹ Б.Шокиров¹⁰-ро махсус қайд кардан бамаврид аст. Муаллифони мазкур мӯътакиданд, ки зуҳури ҳаракатҳо ва ташкилоту маҳфилҳои нави сиёсӣ натиҷаи роҳандозии сиёсати ҷадиди Давлати Шӯравӣ – сиёсати бозсозӣ буда, ин созмонҳо дар раванди демократиқунонии ҷамъият, озодандешӣ ва ба даст омадани Истиқлолияти Давлатӣ нақши муассир доранд.

Дар китоби Б. Шокиров ва А. Маҳмадкаримов, ки бевосита ба таъсисёбии хизбу созмонҳои ҷамъиятӣ бахшида шуда, «Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нав дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992)» унвон дорад, масоили зиёд, ба амсоли пайдоиш ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои шаҳрвандӣ инъикос гардидаанд. Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, ба ақидаи муаллифон, яксон набуда, дар онҳо се ҷараён мушоҳида мегардад: қуҳнапарастон-консерваторҳо, ислоҳотчиён-либералҳо ва радикалҳои иртиҷоӣ. Муаллифон сабабҳои объективӣ ва субъективии буҳрони ҲҚИШ ва ҲҚ

¹ Фоибов Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Фоибов. – Душанбе, 2006. – 906 с.

² Проценко Ю. Л. Бозсозӣ дар соҳтмони асосӣ. – Душанбе: Ирфон. 1991. – 56 с.

³ Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация и политические отношения. – Душанбе, 2000. – 125 с.

⁴ Кульчик.Ю.Г., Румянцев С.И. Гражданские политические движения в Таджикистане (1989 – март 1990 гг.). – Душанбе. /Б.И/. 1990. – 74 с.

⁵ Бунёди давлатдории навин. – М., 2002. - 416 с.

⁶ История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. - С. 438-488.

⁷ Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири З.Акрамӣ. – Душанбе: Дониш, 2016. – 463 с.

⁸ Таджикистан в огне / составители А. Руденко, А. Сорокин. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 288 с.

⁹ Кобилова С. Мифы о «застое» и «всеобщей нищете» / С. Кобилова. – Худжанд, 2007. – 27 с.; Кобилова С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане / С. Кобилова. – Худжанд: Ношир, 2007. – 96 с.

¹⁰ Шокиров Б. Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нав дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992) / Б.Шокиров, А.Маҳмадкаримов. -Душанбе, 1994. – 50 с.

Тоҷикистонро муайян намуда, мутаассифона, муносибати ин ҳизбро бо рӯхониён ва умуман диндорон изҳор надоштаанд.

Бояд қайд кард, ки тибқи маълумоти манбаъи мазкур нахустин маҳфили сиёсӣ бо номи «Рӯ ба рӯ» ҳанӯз дар охири соли 1988 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби корманди Кумитаи Ҷавонони Тоҷикистон – Зафар Саидов ва устодони Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон – Ҷумахон Иссоев, Барот Мақсадов ва бархе аз рӯзноманигорон, ба монанди Искандари Ҳатлонӣ, Салими Аюбзод ва дигарон таъсис дода шуд. Ба ақидаи собиқ раиси ҳизби Демократии Тоҷикистон Ҷумабой Ниёзов «маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» дар бедории ҳалқи тоҷик ва боварӣ пайдо кардан ба идеяҳои бозсозӣ саҳми босазо гузоштааст»¹.

Аввалин маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» 4 майи соли 1989 дар бинои қасри ҳозираи «Ваҳдат» баргузор гардид. Ба ин маҳфил шаҳрвандон аз пойтакт ва ноҳияҳои дурдаст омада андешаҳои худро озодона баён намуда, ин ё он амалдори ҳизбӣ ё давлатиро зери танқид мегирифтанд. Роҳбарони маҳфил мансабдорони сатҳи гуногун, ҳатто вазиронро даъват карда, атрофи масоили доғи рӯз сухбати ошкоро меоростанд ва аз натиҷаҳои сухбатҳо андешаҳояшонро дар матбуоти даврӣ нашр мекарданд.

Ин иқдоми пешгирифтаи КМ Комсомоли Тоҷикистон, на ин, ки авзои сиёсии ҷомеаро беҳтар накард, балки барои ба вучуд омадани дигар созмону гурӯҳҳо замина ба вучуд овард. Дар як муддати қӯтоҳ, яъне дар солҳои 1989-1990 зери таъсири гурӯҳи сиёсии «Рӯ ба рӯ» моҳи апрели соли 1989 дар собиқ вилояти Қӯлоб иттиҳодияи «Ошкоро», моҳи июли соли 1989 дар вилояти Суғд маҳфили «Эҳёи Ҳуҷанд», дар шаҳри Норак маҳфили «Дирафши Қовиён» ва дар Ваҳдат «Таҷдид», инчунин ҳаракат ва ҷамъиятҳои «Боҳтар» (дар Ҳовалинг), «Самарқанд» (дар Душанбе), «Куруши Қабир», «Суғдиён» (ш. Москва), «Ваҳдат»,

¹ Из истории развития демократического движения в Таджикистане [манбаи электронӣ]. URL: www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (санаси истифодабарӣ: 08.08.2018).

«Пайванд» (ш. Душанбе) ва гайра ба вуҷуд омаданд¹. Аксарияти аъзоёни ин ташкилотҳоро муаллимони мактабҳои олӣ, миёна ва миёнаи маҳсус, кормандони маданият, матбуот, адабиёт, фарҳанг, соҳаи савдо ва хизматрасонӣ ташкил медоданд. Дар байни ин гурӯҳу созмонҳо аз ҳама бештар иттиҳоди «Ошкоро» майли сиёсӣ дошт. Дар муқоиса ба Ҳизби Коммунистӣ ин иттиҳод тарафдори гуногунақидагии сиёсӣ, бисёрҳизбӣ, адолатӣ дар иҷтимоиёт буд. Яке аз талабҳои ин ҳизб аз ҳукумати давр ба инобат гирифтани ҳукуқҳои минтақаҳои гуногуни кишвар дар идораи давлат буд.² Шӯрои «Ошкоро» аз панҷ нафар иборат буда, бештар аз 150 нафар фаъолонро муттаҳид сохта буд. Дар «Оиннома»-и он омадааст, ки «Ошкоро» созмони иҷтимоӣ-сиёсие дар ҳудуди Қӯлоб мебошад, ки бо мақсади фаъол кардани ҳаёти маънавӣ, фаъолияти сиёсии одамон барои ба амал баровардани ормонҳои бозсозӣ таъсис ёфтааст. Ташкилот вазифаи аввалиндарачаи худро аз он иборат медонист, ки ҳаёти ҳалқро пурра бозсозӣ намояд; ба инкишофи иқтисодиёт, эҳёи забон, илм дар Қӯлоб ва барои ҳалли одилонаи масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва экологӣ дар ноҳия мусоидат намояд.³

Ҳаракати «Эҳёи Ҳуҷанд» бошад, моҳи июли соли 1989 таъсис ёфта, бештар аз 100 нафар олимону омӯзгорони донишкадаҳои олӣ ва миёнаи маҳсуси шаҳри Ҳуҷанд ва зиёйёни техникиро дар бар мегирифт. Ҳадафи ин ҳаракат ба ду масъала: якум, барқарор кардани номи таърихии шаҳр ва кӯчаҳои шаҳри Ҳуҷанд ва дуюм ба ваколатҳои шӯроҳои маҳаллӣ додани ихтиёрдории замин аз салоҳияти колхозу совхозҳо нигаронида шуда буд. Он тарафдори Ҳокимияти Шӯравӣ буда, таъсири шӯроҳоро омили беҳбудии ҷомеа меҳисобид.

Дар давраи мазкур дигар ҳалқу миллатҳое, ки дар Тоҷикистон умр ба сар мебурданд, ҷамоатҳо ва марказҳои мадании худро (ба монанди ҷамъияти «Ховарим»-и яҳудиҳо, ҷамоати диаспораи арманий,

¹Бунёди давлатдории навин. Москва: Радуница- 2002. –С. 286.// И. Усмонов. «Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистикол», Душанбе-2003, саҳ.20

²Бунёди давлатдории навин. – М.: Радуница, 2002. – С. 286.

³Гражданское движение в Таджикистане. - М., 1990. - С.162.

ассотсиатсияи кореягиҳои Тоҷикистон, ассосиатсияи кореягиҳои Шӯравӣ ва ғайраҳо) ташкил намуданд.

Дар заминаи маҳфили «Рӯ ба рӯ» созмони мардумии «Растоҳез» ба вучуд омад. Ин созмон аз ҷониби узви фаъол ва наттоқи маҳфили «Рӯ ба рӯ», номзади илмҳои иқтисодӣ, корманди Академияи илмҳои Тоҷикистон Тоҳири Абдуҷаббор таъсис дода шуд. Ӯ дар бораи ҳадафи «Растоҳез» чунин гуфтааст: «Созмони мардумии «Растоҳез» аз ибтидо бо дарки як сислсила масоили хеле муҳим, ки дар он вақт дар назди ҷомеа истода буд, ба майдон омад ва ҳадафи худро чунин муайян кард, ки мо бояд барои ба даст овардани истиқлолияти давлатии Тоҷикистон талош кунем ва ман фикр мекунам ин як нуҳзати мардумӣ буд, ки на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба ҳамаи ҷумҳуриҳои шӯравӣ дар он давра хос буд».¹ Сабаби асосии таъсиси ин созмон андешаҳо перомуни ҳимояву посдории забону фарҳанги тоҷик буд. Маҳз андешаи «Марғи миллат аз марғи забонаш оғоз мешавад» (Г. Сафиева)² ангезаи аслии таъсисёбӣ ва фаъолияти созмони «Растоҳез» ҳисоб мешавад. Он хеле фаъол буда, фикру мулоҳизаҳои ҷомеаро мувоғиқи талаботи гуногунақидавӣ ифода менамуд. Асли гуманизм, адолат ва озодӣ, баробарӣ ва бародарии ҳалқҳо, демократия ва ошкорбаёнӣ асоси фаъолияти «Растоҳез»-ро ташкил менамуд. Ба гуфти муовини раиси созмони мазкур мақсади асосии иттиҳод аз қайди онрӯзai буҳроновар раҳо додани ҷумҳурӣ, мадад кардан ба баланд шудани сатҳи зиндагии ҳалқҳои ҷумҳурӣ, иҷрои ҳақиқии қонуни адолати иҷтимоӣ, таҷдиди забони тоҷикӣ ва маданияти миллии тоҷикон, ҳамчунин анъанаҳои беҳтарини гузашта аст.³ Ҳар фард новобаста аз миллат, эътиқодоти динӣ, вазъи иҷтимоӣ, ҳизбият агар «Оиннома» ва барноми онро эътироф менамуд, аъзои он шуда метавонист. Мувоғиқи оиннома ва гуфтаҳои аъзоёни «Растоҳез», он ҳар навъ зухуроти зӯрӣ ва истибдод, беадолатиҳои иҷтимову миллӣ ва

¹ Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум. Прага: Пост скриптум Имриматур, 2002. С.- 237

² Ҳамон ҷо.

³ Паёми Душанбе, 1990, 27 феврал. Тоҷик ТА. «Растоҳез чист?»

нобаробариро маҳкум мекард. Табиист, ки обрӯи ин ташкилот дар байни зиёйён, маҳсусан ҷавонон, ҳатто коммунистон хеле баланд шуда буд. Дар фаъолияти «Растоҳез» талабҳои истиқлолияти сиёсӣ (дар доираи Иттиҳоди нави таҷдидёфта), иқтисодӣ, ҳимояи манфиатҳои фарҳангии ҳалқи тоҷик, пеш аз ҳама, баланд бардоштани мақоми забони тоҷикӣ ва ғайраҳо диде мешуд. Ҳарчанд ин созмон 21-уми июни соли 1991 ба қайд гирифта шуд бошад ҳам, вале аввалин маҷлиси он аз ин пештар - 13 сентябри соли 1989 сурат гирифта буд.

Аз сабаби он, ки ҳадафҳои созмони «Растоҳез» бо ҳадафҳо ва амали Ҳизби коммунистӣ созгор набуданд, минбаъд аъзо ва ҳаводорони он аз ҷониби ҲҚ зери таъқиб қарор дода шуданд, ки дар натиҷа ин ҷамъият мавқеи зидди коммунистӣ ва зиддисотсиалистиро пеш гирифт.

«Растоҳез» аввалин созмони иҷтимое буд, ки на фақат матбуоти расмии ҳудро ба вучуд овард, балки аз дигар матбуоти мунташири чумхурий, ҳатто аз нашрияҳои расмӣ ба монанди «Ҷавонони Тоҷикистон», «Газетаи муаллимон», «Суҳан» тавонист ба манфиати ҳуд истифода намояд.¹

Ба андешаи И. Усмонов «таъсис ва фаъолияти «Растоҳез» аз як тараф, далели он аст, ки талабот ба ҷунин созмонҳо дар Тоҷикистон мавҷуд буд ва аз тарафи дигар ба он далолат медиҳад, ки гуногунандешии сиёсӣ дар саросари Иттиҳоди Шуравӣ решаш медавонад»².

Ба нақши созмони мардумии «Растоҳез» дар бедории тафаккури миллии ҳалқи тоҷик Абдуқодир Ҳолиқзода, ки вазифаи муовини раиси ин созмонро ба уҳда дошт, баҳои мусбат дода, дар таҳқиқоти хеш таҳти үнвони «Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол»³ қайд менамояд, ки ташкил ёфтани созмони «Растоҳез» дар ҳаёти сиёсии

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Душанбе, 2003, саҳ.20

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. - С.25.

³ Ҳолиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А. Ҳолиқзода. – Душанбе, 1997. – 193 с.

чумхурӣ воқеаи муҳим буд. Мавсуф таъкид менамояд, ки созмони «Растоҳез» аз рӯзҳои аввал ба нафъи миллат корҳои муғиду аҳамиятнокро анҷом дода, «дар масъалаи иқтисодӣ консепсияи мустақилияти иқтисодии ҷумҳуриро пешниҳод кард, ки он бояд масъалаҳои гузаштанро ба бозори озоди иқтисодӣ, шаклҳои гуногуни моликият, дар ҷумҳурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маводи хом, ташкил намудани ҳазинаи зарҳои ҷумҳурӣ, бонки миллӣ ва ғайраро дарбар мегирифт»¹.

Воқеан, бояд қайд кард, ки аз тарафи гурӯҳи кории созмони мазкур консепсияи мустақилияти иқтисодии ҷумҳурӣ тартиб дода шуда, ба ҳукumat пешниҳод гардид. Вале тартибдиҳандагони консепсия дар баробари пешниҳоди мустақилияти иқтисодии ҷумҳурӣ, инҷунин батамом гусастани равобитро бо «марказ» ва умуман бо қишварҳои гарб ва рӯ овардан ба мамлакатҳои шарқро таъкид мекарданд, ки ба назари мо ҳатои маҳз буд. Аз ин лиҳоз, ба ақидаҳои Абдуқодир Ҳолиқзода розӣ шудан мушкил аст. Илова бар ин, амалҳои зӯроварӣ ва ғайриқонуни иттифоқчиёни созмони мардумии «Растоҳез» аз ҷабҳаи исломӣ-демократӣ нуфузи ин созмонро дар байни мардум коҳиш доданд.

Дар солҳои 1989-1990, ки давраи авчи бедориҳои миллию сиёсӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, як қатор ташкилотҳои гуногун ба миён омаданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон ҳанӯз соли 1992 дар яке аз суханрониҳои худ гуфта буданд: «Нерӯҳои иғвогар зери шиорҳои демократӣ, вале амалан мочароҷӯёна коре карданд, ки Ватани хурдакаки моро ба вартаи нобудӣ расониданд. Ҳавфи пора-пора шудан, решакан гардонидани ҳалқи мо аз имкон берун набуд. Натанҳо вилоятҳои том, балки ноҳияву қишлоқҳо ҳам аз якдигар роҳи ҷудоиро мечӯстанд. Созмонҳои гуногуни маҳаллӣ бо номи «Лаъли Бадаҳшон», «Ҳамдилон», «Мехри Ҳатлон, «Ҳисори

¹ Ҳолиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Россия то истиқлол / А. Ҳолиқзода. – Душанбе, 1997. – С.155.

Шодмон», «Истаравшан», «Зарафшон» ва гайра арзи вучуд карданد, ки сарфи назар аз ниятҳои неки худ, ба якпорчагии Ватани азизамон мусоидат намекарданд»¹. Мақсади асосии ташкилшавии ин гуна ташкилотҳо –ҳимояи манфиатҳои аҳолии минтақаҳои гуногуни кишвар дар шароити ноором будани вазъи сиёсии чомеа дар пойтахти кишвар буд. Аммо ин далели он буд, ки дар Тоҷикистон қаллобии маҳаллӣ ба вучуд омад, ки манфиатҳои худро аз манфиатҳои чомеа болотар медонист.

Бояд қайд кард, ки яке аз масъалаҳои муҳимми сиёсии ибтидиои солҳои 90-уми асри XX воқеаҳои феврали соли 1990 маҳсуб меёбад. Воқеаҳое, ки моҳи феврали соли 1990 дар ҷумҳурӣ ба амал омаданд, вазъи сиёсии кишварро дигаргун соҳтанд, ба ташаккули фаъолияти гаразноки ҳизбу созмонҳои ба ном «демократӣ»-и ҷумҳурӣ роҳ қушоданд, ба даҳолати ҳизбҳои сиёсӣ дар идораи давлат замина ва сабаб гаштанд. Воқеаҳои февралӣ тибқи нақшаҳои тарҳрезизардаи ҳизбу созмонҳои навтаъсиси ҷумҳурӣ ба хотири ба даст овардани ҳокимият ва идораи давлат амалӣ карда шуданд. Бар асари ин воқеаҳо, ки аз 11 то 17-уми феврали соли 1990 дар шаҳри Душанбе ба амал омаданд, ба ақидаи И.Усмонов² «14 кас», аз рӯи маълумоти Ҷ.Ниёзов³ «зиёда аз 20 нафар» ва ба ақидаи F. Фоибов, ки ба хулосаи Комиссияи Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон «Оид ба тафтиши ҳолатҳои воқеаҳои вобаста ба 12, 13, 14 феврали соли 1990 дар шаҳри Душанбе» асос ёфтааст, 25 нафар қурбон гардида, 856 нафар заҳм бардоштанд.⁴ Дар натиҷаи воқеаҳои февралӣ ҳазорҳо нафар аҳолии русзабони ҷумҳурӣ, асосан мутахассисони баландиҳтисос мамлакатро тарк

¹ Раҳмонов Э. Ш. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ. 1. Душанбе, 2001, С.18-19

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. - С.28.

³ Из история развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.08.2018).

⁴ Фоибов F. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – С. 666.

намуданд. Воқеаҳои феврали соли 1990 дар Тоҷикистон – ин бархӯрди оштинопазири ду нерӯ – муҳолифин, ки тамоми нерӯҳои бо ном «демократӣ» - исломиёни иртиҷоӣ, намояндагони ҳизбҳои навтасис ва ҳаракатҳои зиддикоммунистиро муттаҳид мекард, ва ҷонибдорони ҳукумати коститутсионӣ ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи муҳаққики воқеаҳои февралӣ – С. Қобилова «ин муборизаи идеологияи ҷонибдорони роҳи исломии тараққиёт ва онҳое, ки тарафдори ҳукумати дунявӣ буданд, маҳсуб мёёбад. Воқеаҳои февралӣ – ин кӯшиши дарҳам шикастани низоми конститутсионии коммунистӣ ва дар вайронаҳои он бунёд намудани давлати исломӣ буд»¹.

Воқеаҳои феврали соли 1990 дар шаҳри Душанбе ба ҷумҳурӣ ҳисороти қалони моддиву маънавӣ расонид. Мувофиқи маълумоти Комиссияи Шӯрои Олии Ҷумҳурӣ бар асари воқеаҳои феврал 813 нафар заҳм бардоштанд, ки аз ин шумора 732 нафарашро мардон ва 81 нафарашро занҳо ташкил медоданд. Вале ба ақидаи собиқ додситони ҷумҳурӣ Т.П. Почомуллоев заҳмдоршудагон 856 нафарро ташкил медоданд, ки аз ин шумора 117 нафарашон аз силоҳи оташфишон заҳм бардошта буданд.² Умуман, ин масъала дар ҳафтномаву рӯзномаҳои давр ба таври гуногун шарҳу тавзех ёфтааст. Аз ҷумла, мувофиқи маълумоти рӯзномаи «Народная газета» 136 нафар истиқоматқунандагони шаҳри Душанбе ва берун аз он аз яроки оташфишон ва 88 нафар аз корд заҳмӣ шуда, 188 нафар дар беморхонаҳо бистарӣ гаштанд; шумораи ҳалокшудагон бошад, 25 нафарро ташкил медод.³ Ҳамчунин, бар асари ҳодисаҳои феврали соли 1990 100 иншотҳои савдову муассисаҳои давлатӣ ва зиёда аз 20 адад мошинҳои давлативу шахсӣ вайрону валангур, сӯхтаву тороҷ карда шуданд. Зарари умумии ҳодисаҳои февралӣ 51 млн. суми шӯравиро дар бар мегирифт.⁴

¹ Қобилова С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане / С.Кобилова. – Худжанд: Ношир, 2007. – С.17.

² Тоҷикистони Шӯравӣ, 1991, 2 июл

³«Народная газета», 5 февралясоли 2003.

⁴«Коммунист Таджикистан», 15 марта соли 1990

Тибқи тафтишоти прокуратураи ҷумхурӣ дар ин ҳодисаҳо 300 нафар даст ба ҷиноят задааст, ки аз ин 150 нафарашон ба ҷазоҳои муҳталиф маҳкум шуданд.¹

Душвориҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва ҷамъиятиву сиёсии ҷумхурӣ: норасоиҳои ҷиддии соҳаҳои иҷтимоӣ, проблемаҳои афзоиши аҳолӣ, суст гардидани ҳокимияти давлатӣ, интизоми меҳнатӣ, истеҳсолӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, вусъати ҷинояткорӣ, густариши нигилизми ҳуқуқӣ, таъсири манғии ғояҳои иртиҷоии ислом, миллатгарӣ ва буҳрони маънавии ҷомеа замина ва омилҳои асосии воқеаҳои февралӣ мебошанд. Бо дарназадошти чунин вазъият созмони мардумии «Растоҳез», қисмати иртиҷоии рӯҳониёни мусулмон ва унсурҳои мансабпариasti идораи давлатӣ ҷиҳати мубориза баҳри ҳокимияти сиёсӣ воқеаҳои февралиро тарҳрезӣ намуданд. Тарғибу ташвиқи аъзоёни «Растоҳез» ва муллоҳои иртиҷоии ислом ҷиҳати амалӣ гардидани гирдиҳамоиҳои февралӣ назаррас аст. Аз ҷумла, О.Заробеков, М.Мираҳимов, С.Мастонзода ва дигар роҳбарони «Растоҳез» ва муллоҳои иртиҷоии ислом бо истифода аз ошкорбаёнӣ дар суханрониҳои худ моҳияти амали роҳбарияти ҷумҳуриро дар боби муътадил гардонидани вазъият таҳриф карда, бо истифода аз вусъат додани рӯҳи миллатгарӣ, мардумро муқобили ҳукумати конститутсионӣ барҳезонданд. Яке аз далелҳои равшан он аст, ки рӯзи 9 феврали соли 1990 роҳбарияти «Растоҳез» ба номи Шӯрои Олий мактуб фиристода талаб карданд, ки төъодди гурезаҳои армании ба ҷумҳурӣ омада ва манзилҳои ба онҳо додашуда ба мардум эълон карда шавад. Инчунин, дар он рӯзҳо қариб дар ҳамаи донишгоҳҳову дошикадаҳои олии ҷумҳурӣ ҳабари омадани арамниҳо, бо манзил таъмин карда шудани онҳо ва баргузории гирдиҳамоӣ паҳн шуда буд. Масалан, тибқи шаҳодати Ҳикматулло Насриддинов рӯзи 8-9 феврал дар назди ошхонаи Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар хусуси гузаронида

¹ Тоҷикистони Шӯравӣ. - 1991, 15 январ.

шудани намоиши зидди арманиҳо дар назди бинои КМ ҲҚТ дар санаи 11 феврали соли 1990 эълон овезон шуда буд.¹

Бояд қайд кард, ки ба ғайр аз роҳбарияти созмони мардумии «Растоҳез» намояндагони иртиҷоии рӯҳониёни мусулмон низ барангезандагони воқеаҳои февралӣ маҳсуб меёбанд. А. Боев, С. Бедимоғов, Т. Давлатов, А. Ҳакимов, А. Дилоев ва дигарон дар байни мардум, маҳсусан наврасон гояҳои иртиҷоии исломро дар боби бадбинии миллатҳо, мафкура ва дини ғайр, аллайҳи соҳти мавҷудаи давлатиу ҷамъиятий ва коммунистон тарғибу ташвиқ карда, барои бунёди ҷумҳурии исломӣ дар Тоҷикистон даъват менамуданд. Тибқи маълумоти Ҳ. Насриддинов ҳанӯз 2 феврали соли 1990 зимни ифтитоҳи масҷид дар деҳаи Арбобхутуни ноҳияи Ленин рӯҳониёни мусулмон барои дар Тоҷикистон барпо кардани ҷумҳурии исломӣ масъала пеш гузоштанд.² Гузашта аз ин, ба ақидаи ӯ, 9 феврал дар яке аз деҳаҳои ноҳияи Ҳисор муллои ғайрирасмӣ Р. Қосимов дар масҷид аз хусуси омадани араманиҳои гуреза сухан ронда, мардумро ба митинги зидди арманиҳо дар санаи 11 феврали соли 1990 дар назди бинои КМ ҲҚТ даъват намуд.³

Масъалаи гурезаҳои арманиӣ асосан рӯзи 25 январи соли 1990 дар ҷамъомади созмони «Растоҳез» дар экспедицияи гидрогеологиву мелиоративии Вазорати ҳочагии оби ҶШС Тоҷикистон ба миён омада буд, ки сардори он, узви «Растоҳез» А. Абдуллоев ва раиси созмон Н. Мӯсоев аз омадани ду – се ҳазор арманҳои гуреза ва ба онҳо дастрас кардани манзил аз ҷониби роҳбарони ҷумҳурӣ ҳабар дода, мардумро ба гирдиҳамоӣ даъват намуданд. Комиссияе, ки аз ҷониби Шӯрои Оли оид ба гурезаҳои араманиӣ таъсис ёфта буд, муайян намуд, ки рӯзҳои 12-16 феврал аз фурудгоҳи Душанбе ҳамагӣ 1390 арманиӣ, аз ҷумла 1227 нафар ба Ереван ва 163 нафар ба шаҳрҳои дигари Иттифоқ парвоз кардаанд.

¹ Ҳикматулло Насриддинов. Таркиш. - Душанбе, нашриёти «Афсона», 1995. - С-97.

² Ҳикматулло Насриддинов. Таркиш. - Душанбе, нашриёти «Афсона», 1995. - С-97.

³ Ҳикматулло Насриддинов. Таркиш. - Душанбе, нашриёти «Афсона», 1995. - С-97.

Чанд нафари дигари онҳо ба воситаи автомобил ва поездҳо аз ҷумҳурий ғирор намуданд, маълум нест.¹ Бо вуҷуди ин, дар натиҷаи тафтишоти комиссия маълум гардид, ки аз шумораи умумии арманҳои аз Тоҷикистон ғироркарда, танҳо 776 нафарашон сокинони ҷумҳурий набуданд. Инчунин, воқеаҳои февралӣ ба ҳичрат намудани миллатҳои гайри тоҷик сабаб шуданд. Тавре аз сӯҳбати собиқ президенти ҷумҳурий Қ. Маҳкамов бо мухбири «Московские новости» дар санаи 23 декабря соли 1990 бармеояд, дар давоми семоҳаи аввали соли 1990 зиёда аз 65 ҳазор русзабонон аз Тоҷикистон ғирор намуданд.²

Ҳамин тариқ, гирдиҳамоиҳои феврали соли 1990 аз ҷониби созмони мардумии «Растохез» ва Ҳизби наҳзати ислом бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои худ ва беобрӯ кардани Ҳизби коммунист анҷом дода шуда, баҳри сар заданий ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (5 майи соли 1992 – 27 июни соли 1997) замина гузоштанд.

Пас аз воқеаҳои февралӣ Ҳизби Коммунист ва Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади андешидани чораҳои зарурӣ пленумҳои XVI – XVII - XVIII-ро анҷом доданд. Дар натиҷаи ин пленумҳо се роҳбари аввали ҷумхурий - Котиби якуми ҲК Тоҷикистон – Қ.Маҳкамов, Раиси Шурои Вазирони Тоҷикистон – И.Ҳаёев ва Раиси Президиуми Шурои Олии Тоҷикистон – Ф.Паллаев ба истеъфо рафтанд.

Мутаассифона, воқеаҳои феврали соли 1990 дар таърихнигории Тоҷикистони соҳибистиқлол хеле ноқис ва гайривоқеӣ инъикос ёфтааст. Масалан, раиси собиқи ҳизби демократии Тоҷикистон Ҷумабой Ниёзов ин воқеотро «амали фитнаангезонаи Кумитаи Амнияти Давлатӣ», ки «бо мақсади беобрӯ гардонидани номзадҳои рӯҳияи демократидошта ба интихоботи навбатии депутатҳои Шӯрои олии Тоҷикистон ва умуман ҳаракати демократӣ» матраҳ шуда буд, номидааст³.

¹ Газ. «Согдиана», №3 (3) спецвыпуск, 1990, октябр. С.-3.

² «Коммунист Таджикистана», 1990, 26 декабр.

³ Из истории развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.08.2021).

Муовини раиси созмони мардумии «Растохез» Абдуқодир Холиқзода низ воқеаҳои феврали соли 1990 – ро ба монанди дигар рӯйдодҳои дар собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ – дар Қазоқистон (декабри соли 1996), Гурҷистон (апрели соли 1989), Қўқанди Ӯзбекистон (августи соли 1989), Озорбойҷон (январи соли 1990) рӯҳдода, воқеоти пешакӣ аз ҷониби КАД ба нақша гирифташуда меномад¹.

Ба ақидаи ӯ, тазоҳуроти 12 феврали соли 1990 бо иғвои Кумитаи бехатарӣ ташкил шуда, аз ҷониби ин мақомот бераҳмона тирборон шудааст. Бо супориши Кумитаи бехатарӣ гуруҳҳои ҷиноятпеша дар шаҳр даст ба горат, дуздӣ ва сӯхтор заданд. Холиқзода ҳатто мавҷудияти шиорҳои зиддируսӣ ва талаби таъсиси «ҷумҳурии исломӣ» - ро аз ҷониби тазоҳуротчиён, ки аз он аксари шоҳидони ҳол гувоҳӣ медиҳанд, инкор менамояд².

Бояд қайд кард, ки аксари муҳаққиқон ба воқеаҳои февралӣ баҳои манғӣ дода, ин воқеотро амали мутташакилонаи гуруҳҳои ҷиноятпеша, ки аз як марказ идора мешуданд, медонанд. Беҳуда нест, ки академик Р.Масов воқеаҳои феврали соли 1990-ро «саҳифаҳои нангин дар таърихи мо» номидааст. Ба ақидаи ӯ «худсарихо, сӯхторҳо, горатгариҳо ва дигар амалҳои гайриқонунӣ аз ҷониби гуруҳҳои авбош ва ҷиноятпеша солҳои тӯлонӣ, ба тариқи маҳфӣ аз тарафи душманони ҳалқи тоҷик омода гардиданд». ³ Р. Масов ақидаеро, ки воқеаҳои февралиро бадандешони ҳалқи тоҷик, чӣ дар доҳили ҷумҳурӣ ва чӣ дар хориҷи кишвар тарҳрезӣ намудаанд, ҷонибдорӣ карда, қайд менамояд, ки «онҳо мақсад доштанд моро на танҳо дар назди ҳалқҳои мамлакатҳои шӯравӣ, балки дар назди тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ шарманда созанд». ⁴

¹ Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А.Холиқзода. – Душанбе, 1997. – С.157.

² Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А.Холиқзода. – Душанбе, 1997. – С.158.

³ Масов Р. Пазорная страница в нашей истории // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С. 185.

⁴ Масов Р. Пазорная страница в нашей истории / Р.Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С. 186.

Таҳлил ва нуқтаи назари муаррихи шинохта Ш.М.Султонов¹ низ перомуни воқеаҳои феврали соли 1990 хеле ҷолибанд. Мавсуф нисбати ин воқеаҳо назари манғӣ дошта, қайд менамояд, ки «воқеаҳои ношоиставу пуралами рӯзҳои феврал» дар радифи хунрезиҳои шаҳри Тифлис (моҳи апрели соли 1989), қазияҳои ноҳуши Боку ва Степанокерт (моҳи январи соли 1990) ба амал омада, «ба саҳифаи таърихи миллат ҳамчун саҳифаи нангин ва мудҳиш сабт ҳоҳад шуд».² Ш.М.Султонов воқеаҳои февралиро, ки рӯзи 11 феврал ибтидо гирифта, рӯзҳои 12, 13, 14 шиддат ёфтанд, сару садоҳо, зӯргӯиҳо, шиорҳои миллатгароӣ ва маҳалпарастӣ, қушторҳо, оташ задани мағозаҳои китобу соату либос, мардумозорӣ ва қонуншиканиҳо, урён намудани занонро ҳолисона инъикос намуда, иштирокчиёни тазоҳуротро «тӯдаи ифротгароёни моҷароҷӯ» номидааст, ки ҳақ ба ҷониби ӯст. Муҳаққиқ таҳлили воқеаҳои февралиро идома дода, интиҳоби «қумитаи 17», ки рӯзи 12 феврал созмон ёфта буд, ва аз ҷониби он таҳти раёсати Б.Каримов таъсис додани Бюрои муваққатии КМ ҲҚТ, ки ба ҳайъати он танҳо ду нафар аз ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон ва як намоянда аз вилояти Кӯлоб шомил гардиданд ва дар саҳнаи сиёсӣ пайдо шудани Б.Каримовро тасодуфӣ намедонад. Ба ақидаи ӯ «намоиш – саҳнаи хунин пешакӣ тадорук ёфта буд».³

Ҳамзамон, Ҳ. Насриддинов,⁴ А. Соҳибназаров⁵ ва яке аз шахсиятҳои асосии воқеаҳои февралӣ Б. Каримов⁶ мавқei тамоман

¹ Султонов Ш.М. Демонтаж СССР: Великая катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской войны (1990 – 1991 гг.) / Ш.М.Султонов. - Худжанд: Хурросон, 2014. - С. 102-188; Султонов Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Хучанд: Хурросон, 2015. – С. 517-535.

² Султонов Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Хучанд: Хурросон, 2015. – С. 518.

³ Султонов Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Хучанд: Хурросон, 2015. – С. 531.

⁴ Насриддинов Ҳ. Таркиш / Ҳ. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – 304 с.

⁵ Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К.1 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Дониш, 1997. – 330 с.; Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К. 2 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Маҳмадҷон, 2000. – 310 с.

⁶ Каримов Б.Б. Дар гирдоби зиндагӣ. Ёддошт, мақолаҳо, мусоҳибаҳо / Б.Б. Каримов.

зидро ишғол намуда, ин воқеоти фоциаборро ҳамчун шўриши халқӣ арзёбӣ кардаанд. Дар китоби Б. Каримов «Қурбонии дузахма»¹ сабабҳо ва оқибатҳои воқеаҳои дар моҳи феврали соли 1990 дар ҷумҳурий ба амал омада инъикос гардидаанд. Муаллиф дар мавриди «фитнаҳои дарборӣ» дар доираҳои олии ҳукмрони замон ва корношоямии баъзе роҳбарони ҷумҳурий санадҳои зиёд оварда, ҳамзамон ҳулосаҳои шаҳсии хешро, ки баъзан бо фарзияҳои бепоя асоснок шудаанд, иброз медорад. Дар китоб барҳӯрди ҳуини санаҳои 12, 13, 14 феврал, пленумҳои XVI, XVII, XVIII КМ ҳизби коммунистии Тоҷикистон хеле муфассал тасвир ёфтаанд. Муаллиф ҳудро қурбони дасисаҳои сиёсӣ ҳисобида, кӯшиш мекунад, ки ҳақ буданашро собит намояд. Вале, мутаассифона, дар китоб нақш ва мавқеи шаҳсиятҳое, ки бевосита дар воқеаҳои ҳуини рӯзҳои 12, 13, 14 феврали соли 1990 даст доштанд, муайян нашудааст.

Бояд тазаккур дод, ки аввалин шуда ба инъикоси воқеии таърихи навини сиёсии Тоҷикистон, алалхусус воқеаҳои фоциабори соли 1990 журналистон², кормандони масъули прократураи ҷумҳурий, раиси КАД, олимон-муарриҳон Г.Ҳ.Ҳайдаров, М.Иномов³ ва сиёсатмадор С.Кенчаев⁴ пардохтанд. Муаллифон дарҳол ба мочарои ҳуини дар пойтаҳти ҷумҳурий ба амал омада, ки тамоми аҳолиро ба изтироб оварда буд, воқеъбинона баҳогузорӣ намуда, нақши тарроҳони бетартибиҳои омавиро ба дурустӣ ошкор соҳтанд. Воқеан, аз фаъолияти Комиссияи Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон «Оид ба тафтиши ҳолатҳои воқеаҳои вобаста ба 12, 13, 14 феврали соли 1990 дар шаҳри Душанбе»,

– М.: ТОО «Можайск – Терра», 1995.- 192 с.; Каримов Б.Б. Фарёди солҳо / Б.Б. Каримов. – М.: Трансдорнаука, 1997, – 1104 с.

¹ Каримов Б.Б. Қурбонии дузахма / Б.Б. Каримов. – Душанбе: Ориёно, 1992.

² Таджикистан в огне / составители А. Руденко, А. Сорокин. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 288 с.

³ Ҳайдаров Г.Ҳ., М. Иномов. Таджикистан: трагедия и боль народа. – Санкт-Петербург, 1993. - 122 с.

⁴ Кенчаев С.К. Табаддулоти Тоҷикистон. К.1 / С.К. Кенчаев. – Душанбе: Фонди Кенчаев, 1993. – 496 с.; Кенҷаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 2 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1994. – 496 с.; Кенҷаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 3 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1995. – 512 с.

дар сессияи дуввуми Шўрои Олии ҷумҳурӣ даъвати дувоздахум, ки дар санаи 21-29 августи соли 1990 баргузор гардида буд, маҳз Сафаралӣ Кенчаев – депутати ҳалқ (аз ҳавзаи интихоботии Ҷўйбодом, рақами 63), ки вазифаи ҷонишини раиси ин комиссияро ба уҳда дошт, ахборот дод. Натиҷаи фаъолияти комиссияи мазкур аз ҷониби муҳаққиқон ва сиёсатмадорони зиёд, назири Г.Ҳ.Ҳайдаров, М.Иномов,¹ И.Усмонов,² Ф.Ғоибов³ Ҳ.Насриддинов,⁴ С.Кенчаев⁵ ва инчунин дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ инъикос ёфтаанд. Ахбороти С.Кенчаев аз натиҷаи фаъолияти комиссия, ки дар 15 банд ироа шуда буд, дар шакли пурра ва муфассал дар китоби Ҳ. Насриддинов⁶ дарҷ гардидааст. Ду банди аввал, ба ақидаи И.Усмонов, ки дар онҳо тасодуфӣ набудани ҳаводиси 12-14 феврал ва дар заминаи мушкилоти саҳти иқтисодию иҷтимоӣ, тараққиёти номутаносиби ноҳияҳо ва маҳалгароӣ ба амал омадани онҳо, инчунин сарфи назар аз оғаҳӣ пайдо кардани мақомотҳои салоҳиятдор, бахусус Кумитаи бехатарии давлатӣ ва Вазорати корҳои доҳилӣ хунукназарӣ зоҳир кардан, сари вақт баҳои зарурии сиёсӣ надодан ва барои рух надодани ҳодисаҳо тадбирҳои мушахҳас наандешидани онҳо акс ёфтааст, вазъиятро ба дурустӣ арзёбӣ мекунанд.⁷ Тибқи маълумоти адабиёти мавҷуда комиссияи мазкур сабабҳои сарзадани ҳаводиси феврал ва гунаҳкорони асосии онро таҳқиқ намуда, ба хулосае омадааст, ки воқеаҳои февралӣ натиҷаи пайгирии ҳадафҳои нопоки нерӯҳои ба ном «демократӣ» маҳсуб меёбанд, ки мақсади ғасби ҳокимиюти сиёсиро дунболагирӣ мекарданд.

¹ Ҳайдаров Г.Ҳ., М. Иномов. Таджикистан: трагедия и боль народа. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол / И.Усмонов. - Ҳучанд: Маърифат, 2003. – С. 31-32.

³ Ғоибов Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Ғоибов. – Душанбе, 2006. – С. 660-670.

⁴ Насриддинов Ҳ. Таркиш / Ҳ. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – С. 75-103.

⁵ Кенчаев С.К. Табаддулоти Тоҷикистон. К.1 / С.К. Кенчаев. – Душанбе: Фонди Кенчаев, 1993. – 496 с.

⁶ Насриддинов Ҳ. Таркиш / Ҳ. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – С. 75-103.

⁷ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол / И.Усмонов. - Ҳучанд: Маърифат, 2003. – С. 31.

Бояд зикр кард, ки арбоби барчастаи чамъиятӣ ва давлатии чумхурӣ А. Достиев¹ низ ба омӯзиши таърихи Тоҷикистон дар охири асри XX – ибтидои асри XXI машғул гардидааст. Асарҳои ў бо таҳлили амиқи равандҳои мураккаби сиёсӣ ва содиқият ба усулҳои таърихият фарқ мекунанд. Дар таълифоти И.Усмонов² низ воқеоти фочиабори моҳи феврал хеле возех таҷассум ёфтаанд.

Лозим ба зикр аст, ки масоили сабабҳои сар задани воқеаҳои февралӣ дар адабиёти таъриҳӣ гуногун арзёбӣ шудааст. Баъзе муҳаққиқон овозаи аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон бо манзил таъмин намудани гурезагони арманиро сабаби ба вуқӯъ омадани тазоҳуроти моҳи феврал медонанд, ки ба назари мо ин омил баҳонае беш нест. Ба андешаи мо сабабҳои сар задани воқеаҳои февралиро бояд дар масоили ҳалталаби ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии мардум ҷустуҷӯ кард, ки ин амалро муҳаққиқ F.Фоибов хеле хуб анҷом додааст. Мавсуф чор масоили ҳалталаби иҷтимоӣ-иқтисодиро ба сифати сабабҳои сар задани ин рӯйдоди нангин қарор медиҳад: 1) бекории сунъӣ - ба андешаи F.Фоибов корхонаҳо соҳта мешуданд, вале барои кор кардан дар онҳо коргарон аз Россия, Украина ва Белорусия даъват мешуданд. Ҳадаф – русиқунонии мардуми маҳаллӣ буда, мавқеи забони тоҷикӣ ба таври фочиавӣ танг шуда буд;

- 2) таъминот ба манзил – манзил асосан ба русзабонҳо дода мешуд;
- 3) дин – диндорон таъқиб карда мешуданд;
- 4) масъалаи миллӣ – ба андешаи F.Фоибов мардуми тоҷик дар ватани худ мақому манзалате надошт, қудрат ва сарвату боигарӣ бештар дар дasti бегонагон қарор дошт ва беҳуда нест, ки яке аз шиорҳои рӯзи

¹ Достиев А. Тоҷикистон. Шикастанҳо ва бастанҳо / А. Достиев. - Душанбе: Ирфон, 2003. – 224 с.; Достиев А. Истиқолияти Тоҷикистон ва сабақҳои таърихии он / А.Достиев. - Душанбе: Матбуот, 2005; Достиев А. Ситораи ғолиб. - Душанбе: Матбуот, 2006. - 159 с.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / И.Усмонов. - Ҳуҷанд: Маърифат, 2003. – 178 с.; Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане / И.Усмонов. - Душанбе: Деваштич, 2006. – 160 с.

13 феврал «Тоҷикистон ба тоҷикон» буд.¹

Бояд зикр кард, ки тарроҳони тазоҳуроти моҳи феврали соли 1990 аз ин масоили ҳалталаб ва нуқсонҳои ҷомеа, ки ба онҳо, ба назари моомили маҳалгароиро низ дохил кардан мумкин аст, оғаҳӣ доштанд. Онҳо хуб медонистанд, ки мардумро бо қадом васила ба майдон қашанд ва ҳамзамон аз паси парда ҳадафҳои сиёсии хешро пайгирий намоянд.

Масоили марбут ба воқеаҳои феврали соли 1990 дар мақолаҳои А.Генелин, Э.Саидов, Н.Козлова, В.Пономарёв, А.Азимов ва бисёр дигарон, ки дар китоби «Таджикистан в огне»² гирдоварӣ шудаанд, низ инъикос гардидаанд. Қариб тамоми муҳаққиқони воқеаҳои февралӣ зимни таҳқиқоти хеш, ин воқеотро бо дигар ошӯбҳои оммавӣ, ки дар дигар ҷумҳуриҳои иттифоқ ба амал омада буданд, муқоиса намуда, ба ҳулосае омадаанд, ки ҳамаи барҳӯрдҳои миллӣ ва ғоратгариҳо дар нуқтаҳои муҳталифи мамлакат аз як маркази ягонаи расмии умунияттифоқии муноқишаҳо идора мешуданд, яъне онҳо як тарроҳи ягона доштанд.

Н.Козлова дар мақолаи худ - «Кто виноват и в какой степени» ба мавқеи додситони кулли ҷумҳурӣ Г.С.Михайлин ва Вазири корҳои дохилии Тоҷикистон М. Навҷувонов такя намуда, номуташаккилона будани воқеаҳои февралиро инкор менамояд. Ба ақидаи ӯ сӯхторҳо, ғоратгариҳо, қӯшторҳо ва дигар аъмоли ғайриқонунӣ пешакӣ тарҳрезӣ шуда буданд.³

Лозим ба зикр аст, ки як зумра муҳаққиқон, назири В. Пономарёв ҳудсариҳо, сӯхторҳо, ғоратгариҳо ва дигар амалҳои ғайриқонуни аз ҷониби гуруҳҳои авбош ва ҷиноятпеша дар рӯзҳои 11-14 феврали соли 1990 ба вуқӯъ пайвастаро ба ҳадди иғроқ расонида, аз воқеияти таъриҳӣ

¹ Фоибов F. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – С. 660.

² Таджикистан в огне / составители А. Руденко, А. Сорокин. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 288 с.

³ Козлова Н. Кто виноват и в какой степени / Н. Козлова // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С.60-63.

дур рафтаанд. В. Пономарёв дар мақолаи «Колокола надежды»¹ амалҳои ваҳшиёнаи тазохуротчиёни моҳи февралро инъикос карда, гӯё аз нақли шоҳидони ҳол ҳодисаҳои аз ҷониби гуруҳи мутаассибон дар болои кӯпруки дарёи Душанбе пора-пора кардани писарбачаи рус, ва ё аз ҷониби ҳамин гуруҳ аз болои кӯпрук ба зер партофтани зани рус ва ба номуси тоҷикзани ҳомилаи либоси аврупой дошта таҷовуз кардани онҳоро ёд мекунад², ки ба назари мо муболигае беш нестанд. В. Пономарёв андешарониҳои хешро ҷиҳати ваҳшонияти тоҷикон идома дода, дар ҷои дигар чунин менависад: «Дар бораи ин ҳодисаҳо шумо дар протоколҳои милиса ҳабар ҷустуҷӯ накунед. Зоро тибқи қавоиди ислом ин гуна майтҳоро зуд ва пинҳонӣ ба хок месупоранд, то овоза аз ҳудуди девори оилавӣ берун наравад».³

Муаррихи тоҷик Фоибов дар таҳқиқоти хеш зери унвони «Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз»⁴ ҷанбаи иғвогарона доштани мақолаи В. Пономарёвро ифшо сохта, муаллифро мавриди танқиду маломат қарор додаст. Ба андешаи ӯ ҷаноби Пономарёв бо ин навиштаҳои хеш аз мардуми тоҷик аъҷубаҳои хунхоре оғаридааст. F. Фоибов аз бехабарии ҷаноби Пономарёв аз қавоиди ислом дарак дода, қайд менамояд, ки ягон фарди мусулмон ба ҳеч ваҷҳ майти хешро пинҳонӣ ва бечаноза дағн наҳоҳад кард.⁵ Гузашта аз ин, ӯ ин андешаҳои хешро бо истинод аз баромади Прокурори кулли ҷумҳурӣ Т. П. Почомуллоев дар ҳусуси сафсатаҳои бофтаи Пономарёв асоснок кардааст: «Дар натиҷаи тафтиш собит шуд, ки органҳои прокуратура, корҳои дохилий ва бехатарии давлатӣ, материалҳои тасдиқунандай

¹ Пономарёв В. Колокола надежды / В.Пономарёв // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С. 68-85.

² Пономарёв В. Колокола надежды / В.Пономарёв // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С. 70.

³ Пономарёв В. Колокола надежды / В.Пономарёв // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С. 70.

⁴ Фоибов F. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – 906 с.

⁵ Фоибов F. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – С. 667.

фактҳои зикршударо дар ихтиёр надоранд. Манбаи маълумотгирии муаллиф маълум нест. Дар баробари ин... дар давраи ҳодисаҳои февралӣ ба органҳои ҳифзи ҳуқуқ садҳо маълумоти ба ин монанд дар бораи қуштор, таҷовузкорӣ, шикасторӣ расид, ки аксарав, тавре, ки тафтиши муфассал нишон дод, ҳарактери бардуруғ ва иғвогарона дошт».¹

Бояд зикр кард, ки F. Фоибов бо истинод ба иттилоъи прокурори кулли ҷумҳурий намояндаҳои иртиҷоии рӯҳониёни мусулмони ноҳияҳои Ленину Ҳисор, назири А. Боев, С. Бедимов, Т. Давлатов, А. Ҳакимов, А. Дилоев, Р. Қосимов, инчунин созмони мардумии «Растоҳез» ва унсурҳои ҷинояткорро ташкилкунандагони асосии воқеаҳои февралӣ медонад.

Оид ба таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол, таъсисёбии ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ ва алалхусус инъикоси воқеаҳои фочиабори моҳи феврали соли 1990 рисолаҳои номзадӣ низ дифоъ гардидаанд, ки дар онҳо ҷабҳаҳои алоҳидаи бунёди давлати соҳибистиқлол таҳқиқ шудааст. Масалан, дар рисолаи номзадии С. Қобилова таҳти унвони «Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки: 1985 - 1991 гг.»² («Тезутундшавии вазъи ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар Тоҷикистон дар даврони бозсозӣ: солҳои 1985-1991»), ки боби дуюми таҳқиқот маҳз ба воқеаҳои феврали соли 1990 баҳшида шуда, аз се зербоб таркиб ёфтааст, бори нахуст шароитҳо ва сабабҳои ангезандай фочиаи миллии моҳи феврали соли 1990 ба таври возех инъикос гардида, раванди ҷараёнёбии он, инчунин табиат, мавқеъ ва рафтори илҳомбахшони фаъоли маънавии бетартибиҳои омавӣ нишон дода шудааст. Илова бар ин дар рисола моҳият ва решоҳои иҷтимоии маҳалгарӣ, инчунин пайомадҳои таърихии ин воқеоти фочиабор

¹ Фоибов F. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – С. 668.

² Қобилова С.Я. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки: 1985 - 1991 гг. : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / С.Я. Қобилова. – Ҳуджанд, 2007. – 187 с.

таҳлил гардидаанд.

Умуман, воқеаҳои феврали соли 1990, ба назари мо рӯйдоди нангине маҳсуб меёбанд, ки бо мақсади намоиши нерӯ аз ҷониби ҷабҳаи бо ном «демократӣ» матраҳ шуда буданд. Ин нерӯҳои бо ном «демократӣ» бо назардошти ҳадафҳои сиёсии хеш воқеаҳои февралиро тарҳрезӣ намуда, мақсади қасби обрую нуфуз дар ҷомеа, ғалаба дар интихоботи навбатии депутатҳои Шӯрои олии Тоҷикистон ва билохира, ба даст даровардани ҳокимияти сиёсиро доштанд.

Дар нимаи дуюми солҳои 80-ум дар натиҷаи гуногунандешиву ошкорбаёнӣ рӯхия ва фазои мухолифати ошкоро ба ҲҚ густариш ёфт. Роҳбари нави ҳизб ва давлат Қаҳҳор Маҳкамов бар он назар буд, ки набояд ба нирӯҳои тозапайдои ҷамъият ва озодии баён дар матбуот мусоидат сурат бигирад.¹ Роҳбаријати ҲҚ чӣ дар Душанбе ва чӣ дар Маскав аз зухури ҷавонони исломӣ, ки онҳоро ваҳобиҳо мегуфтанд, дар ҳарос буданд.² Ин ваҳобиҳо Ҳизби наҳзати исломро ташкил доданд, ки минбаъд сабаби асосии ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон гардид.

Ҳизби наҳзати ислом дар оғози солҳои навадум аз фаъолияти маҳфӣ ба фаъолияти ошкоро гузашт. Ҳарчанд ин ҳизб дертар ба қайд гирифта шуда бошад ҳам, аммо муассисони он даъво доштанд, ки ин ҳизб аз соли 1987 ба шакли шуъбаи тоҷикистонии Ҳизби наҳзати умунииттифоқ амал мекунад. Ҳамин тавр, дар як муддати қӯтоҳ, то соли 1991 исломи сиёсӣ хеле фаъол гашт ва барои инкишоф ва афзудани пайравони он аз Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон зиёда аз 100 ҳазор нусха китоби «Қуръон» фиристода шуд. Китобҳо аз тарафи қозиёти Тоҷикистон ба мардум фурӯҳта шуда, маблағи он барои соҳтмони масҷиду мадрасаҳо истифода гашт.³

¹ Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум. Прага: Пост скриптум Имриматур, 2002. - С. 236.

² Ҳамон ҷо.- С. 236.

³ Каримова О. Политическое состояние Таджикистана в 90 –е годы XX в, Худжанд-2007, С. 11

Бояд тазаккур дод, ки аксари муҳаққиқони таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол раванди таъсисёбӣ, фаъолият ва мақсаду мароми ҳизби мазкурро хеле дақиқ таҳлилу баррасӣ намудаанд. Тибки маълумоти Ҷумабой Ниёзов конфронси муассисони Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон 6 октябри соли 1990 ба таври маҳфӣ дар канораҳои деҳаи Ҷаҳортути собиқ ноҳияи Ленин баргузор гардида, дар он Ҳизби Наҳзати Исломӣ ба сифати шӯъбаи минтақавии ҳизби Умумииттифоқии Наҳзати Ислом таъсис ёфт.¹ Дар ин конфронс Муҳаммадшариф Ҳимматзода раиси ҳизб интихоб гардида, оиннома ва барномаи ҳизб пешниҳод шуд. Муддати як сол Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳамчун шуъбаи минтақавии ҳизби Умумииттифоқӣ фаолият кард. Ба ақидаи Ҷ.Ниёзов танҳо баъди як сол – 26 октябри соли 1991 съезди якуми ҳизб дар шаҳри Душанбе баргузор гардида, Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро ҳизби сиёсии мустақил эълон дошт.² Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳизби Наҳзати Исломро ҳамчун ҳизби сиёсии чумҳурияйӣ 4 декабри соли 1991 ба қайд гирифт. Ташкил ёфтани ҳизб боиси ҷудоӣ дар байни диндорон ва пешвоёни онҳо гардид. Ба ақидаи А.Холиқзода «худи қозии мусулмонони Тоҷикистон Ҳоҷӣ Ақбар Тӯраҷонзода ташкил ёфтани ҳизби наҳзати исломро тарафдорӣ накард».³

Бояд қайд кард, ки аксари муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро дар барҳӯрди сиёсии солҳои 90-уми асри XX гунаҳкор дониста, кӯшиши онҳоро ҷиҳати табдил додани

¹ Из истории развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.08.2018).

² Из истории развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.08.2018).

³ Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А.Холиқзода. – Душанбе, 1997.- С.159.

низоми давлатдории дунявӣ ба динӣ яке аз сабабҳои сар задани чанги шаҳрвандӣ (1992-1997) арзёбӣ кардаанд.¹

Дар такя ба таҳқиқоти муҳаққиқ Ҷ. Мирзоев бояд қайд кард, ки раванди таъсисёбии ҳизбу созмонҳои бешумор ва мақсаду мароми онҳо, нақш ва мавқеи ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳаёти ҷамъият, ташакулёбии бисёрҳизбӣ дар шароити Тоҷикистон, ҳарактер ва маҳсусиятҳои рақобати байниҳизбӣ ва муборизаи онҳо ба даст даровардани ҳокимијат аз ҷониби муҳаққиқони зиёд, аз ҷумла “Ҳ.Пирумшоев,² Д.Назриев ва И. Сатторов,³ И. Усмонов,⁴ А. Ҳолиқзода,⁵ Ф. Ғоибов⁶, Ҷ. Ниёзов,⁷ Н.Б.Хотамов,⁸ Р.Набиева,⁹ Н.Ҳакимов,¹⁰ Н.Давлатбеков,¹¹ Б. Шокиров,¹² Ш.Д. Шабдолов, М. Диноршоев, И. Каландаров ва Т. Каримов,¹³ А. Достиев,¹⁴ Г.Х. Ҳайдаров,¹⁵ Ш.М.Султонов,¹ И.

¹ Абулҳаев Р. Сабабҳои дохилӣ ва беруни чанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 39.

² Пирумшоев, Ҳ. Бозсозӣ: соҳтем ё боҳтем? // Ҳ.Пирумшоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 112 с.

³ Назриев, Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д.Назриев, И.Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.-337 с.

⁴ Усмонов, И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003, - 178 с.

⁵ Ҳолиқзода, А. Таърихи сиёсии тоҷикон / А.Ҳолиқзода. – Душанбе, 1994; Ҳолиқзода, А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Россия то истиқлол / А.Ҳолиқзода. – Душанбе, 1997.-182 с.

⁶ Ғоибов, Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Ғоибов.- Душанбе, 2006. - 906 с.

⁷ Из истории развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.10.2021.

⁸ Хотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н.Ҳотамов, Д.Довудӣ, С.Муллоҷонов, М.Исоматов. – Душанбе, 2011. – 582 с.

⁹ Набиева, Р. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Р. Набиева, Ф. Зикриёев, М. Зикриёва. – Душанбе: Собириён, 2010. – 328 с.

¹⁰ Ҳакимов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н.Ҳакимов.- Душанбе: Ирфон, 2008.- 492 с.

¹¹ Давлатбеков, Н. Таърихи афкори ҷамъияти-сиёсии ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н.Давлатбеков. Душанбе, 2011. – 367 с.

¹² Шокиров, Б. Пайдоши ҳизбу созмонҳои нав дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992) / Б.Шокиров, А.Маҳмадкаримов. -Душанбе, 1994. – 50 с.

¹³ Шабдолов, Ш.Д. Материалы по истории Компартии Таджикистана (1991-1996 гг.) / Ш.Д.Шабдолов, Диноршоев М., Каландаров И., Каримов Б. и др. - Душанбе, 1996.

¹⁴ Достиев, А. Мавқеъ / А.Достиев. - Душанбе: Шарқи озод, 1999. – 294 с.

¹⁵ Ҳайдаров, Г.Х. История таджикского народа: XX век /Г.Х. Ҳайдаров.- Ҳуджанд,

Каландаров,² инчунин асарҳои бунёдии «История таджикского народа»³, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»⁴ ва «Бунёди давлатдории навин»⁵ хеле амиқ инъикос гардидааст».⁶ Тибқи маълумоти ин манбаъҳои зикршуда нахустин ҳизбе, ки дар солҳои 90-уми асри XX созмон ёфт, Ҳизби демократии Тоҷикистон буд. Муҳаққиқони номбурда санаи таъсисёбии ҳизби демократиро 10 августи соли 1990 арзёбӣ кардаанд. Раиси Ҳизби демократии Тоҷикистон ҳодими илмии шуъбаи фалсафаи АИ ҶТ Шодмон Юсуф интихоб шуд. Ҳизби демократии Тоҷикистонро Вазорати адлияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон 21 июни соли 1991 ба қайд гирифт. Вале, мутаассифона, ҳизби мазкур дар ҳаводиси сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX ширкати фаъол дошта, боиси бесуботӣ ва номуътадилии вазъи сиёсии ҷумҳурий гардид. Аз ин рӯ, бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21июни соли 1993 фаъолияти Ҳизби демократии Тоҷикистон қатъ гардид.

Бояд тазаккур дод, ки аксари муҳаққиқон фаъолияти ҳизби демократии Тоҷикистонро манғӣ арзёбӣ намуда, дар барҳӯрди сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX даст доштани онро собит намудаанд. Донишманди тоҷик Ҳ. Пирумшоев, ҳатто дар ҳақиқат демократ будани демократҳои ҷадиди Тоҷикистонро зери шубҳа мегузорад. Ба назари ӯ, демократҳои ҷадиди Тоҷикистон, ки «оддитарин принсипи демократия –

2003. - 508 с.

¹ Султонов, Ш.М. Демонтаж СССР: Великая катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской войны (1990 – 1991 гг.) / Ш.М.Султонов. - Худжанд: Ҳурросон, 2014. - С.189-230; Султонов, Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Хучанд: Ҳурросон, 2015. – С. 536-569.

² Каландаров, И. Шоди Шабдолов - лидер коммунистов Таджикистана / И.Каландаров. - Душанбе, 2003.

³История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011. – Т.6. – С.438-488.

⁴ Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири З.Акрамӣ. – Душанбе: Дониш, 2016. – 463 с.

⁵ Бунёди давлатдории навин. – М., 2002. – 416 с.

⁶ Мирзоев, Ҷ. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол: дисс. номзади илмҳои таърих: 07.00.09 / Ҷ. Мирзоев. – Душанбе, 2020. – С.28.

итоати аққалият ба аксариятро тамоман ба инобат гирифтаний нестанд»¹ ҳақ надоранд худро демократ номанд.

Умуман, ҳизби ба ном «демократӣ»-и Тоҷикистон, ки дар ибтидои солҳои 90-уми асри XX вучуд дошт, ягон принсипи демократияро боре ҳам риоя накардааст ва гузашта аз ин, дар муташаниҷ гардидаи вазъи сиёсии ҷомеа ва сар задани ҷангӣ шаҳрвандӣ (1992-1997) нақши муассир дорад.

Ҳамин тавр, фароҳам омадани фазои озоди сухан ва матбуот, инкишофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва дар заминаи онҳо ба вучуд омадани ҳизбу созмонҳо – нерӯҳои расмӣ ва ғайрирасмии Тоҷикистон: «Растоҳез», «Наҳзати ислом», «Ҳизби демократии Тоҷикистон» ба вазъи сиёсии Тоҷикистон бетаъсир намонданд. Ҳизбу созмонҳо вазъи буҳронии оммавиро дар ҷумхурӣ аз ноуҳдабароии ҲҚ ва роҳбарони Ҳукумат дониста, бо ҳар баҳона ба хотири ба даст овардани ҳокимият ба фишороварии ҲҚ ва роҳбарияти ҷумхурӣ даст заданд, ки барои ба вучуд омадани қувваҳои муҳолифи худ дар оянда замина гузоштанд.

1.2.Инъикоси ҷангӣ шаҳрвандӣ (1992 – 1997) **дар таърихнигории ватанӣ**

Бо фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ ва соҳибистиқлол гардидаи Тоҷикистон дар соли 1991 дар ҷумхурӣ марҳалаи нави таърихии рушд оғоз мегардад. Маҳз дар ҳамин давра равандҳои демократикунонии ҷомеа, ислоҳоти иқтисодӣ, таҳаввули арзишҳои идеологӣ ва фарҳангӣ амалий гардидаанд. Давраи соҳибистиқлолӣ бо муқовимати сиёсӣ оғоз ёфт, ки ин раванд тадриҷан ба муқовимати мусаллаҳона мубаддал гардид. Баъзе нерӯҳо ва гуруҳҳои алоҳида ба амалигардонии нақшаҳои тарҳрезикардаи худ ҷиҳати ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ дар

¹ Пирумшоев Ҳ. Бозсозӣ: соҳтем ё боҳтем? // Ҳ.Пирумшоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – С. 58.

мамлакат шуруъ карданد. Ин нерӯҳо манфиатҳои маҳдуди маҳаллии хешро аз ғояҳои миллӣ болотар мегузоштанд. Вазъияти сиёсӣ ба ҳадде печида ва сарбаста гардид, ки ҳатто ҳукумати ба истилоҳ мусолиҳаи миллӣ натавонист роҳбарии давлат ва ҷомеаро таъмин намояд. Ҷумхурӣ, ки акнун ба истиқлол расида буд, ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд, ки бар асари он бетартибӣ, беконунӣ ва бенизомии сиёсӣ ҳукмфармо гардид. Вазъияти ба амаломада аз он ҷиҳат ҳавфнок буд, ки нерӯҳои барои ҳокимияти сиёсӣ талошварзанда бо шиорҳои демократӣ баромад мекарданд, гарчанде ки нияти воқеии онҳо ҷандон сулҳҷӯёна набуда, ғайри конституционӣ маҳсуб меёфт.

Ҳамин тавр, Тоҷикистон ба вартай ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд, ки сабабҳои он дар мушкилоти деринаи дорои ҳусусияти сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, зиддиятҳои байни гурӯҳҳои алоҳидаи этникӣ, мазҳабӣ ва элитай маҳалӣ, ки аз ҳориҷа дастгирӣ мейфтанд ва барои расидан ба ҳадафҳои шаҳсӣ ва сиёсии ҳеш аз истифода бурдани воситаҳои зӯроварии мусаллаҳона ҳуддорӣ намекарданд, ниҳон буд.

Омӯзиши ин ҳодисаҳо дар таърихи муосири ватанӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Мутаассифона, оид ба масоили марбут ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, бо вучуди сипарӣ шудани зиёда аз дуюним даҳсола пас аз анҷом ёфтани он, ҳеч кори ба назар намоёни бунёдии илмӣ ба вучуд наомада, нақшаи мукаммалу муназзами инъикоси ин давраи фоциабори таърихи ҳалқи тоҷик то ҳанӯз таҳия нагардидааст. Сабаби асосӣ, пеш аз ҳама дар он аст, ки дар ин муддат на ҳамаи ҳуҷҷатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ, инчунин маълумоти шоҳидони ҳодиса дастрас ва мавриди таҳқиқи мутахассисон қарор гирифтаанд.

Аз ин нуқтаи назар, адабиёти мавҷудаи илмӣ, осори иштирокчиёни бевоситаи ҳодисаҳо, дар маҷмуъ бо дигар сарчашмаҳо метавонанд ба ҷузъиёти муҳимме, ки ба таърихи ҳодисаҳои фоциабори солҳои 90-уми Тоҷикистон марбутанд, равшаний андозанд.

Роҷеъ ба инъикоси воқеоти сиёсӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии

солҳои 90-уми асри XX, аз ҷониби муаррихон, сиёсатмадорон, журналистон, хукуқшиносон ва умуман аҳли илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифоти зиёде ба табъ расидааст, ки фарогири ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти ҷомеа мебошанд. Дар байни онҳо, маҳсусан асарҳое, ки ба инъикоси саҳифаҳои мудҳиши таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол – ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) баҳшида шудаанд, мавқеи муҳим доранд.

Лозим ба зикр аст, ки таҳаввулоти сиёсии ибтидои солҳои 90-ум, ҷанги шаҳрвандӣ, марҳилаҳо ва паёмадҳои фоциабори он дар осори муҳаққиқони зиёд ва донишмандони соҳа инъикос ёфтаанд. Вале, ба андешаи муҳаққиқ Ҷ. Мирзоев “солҳои аввали даврони истиқлол, ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997), сабабҳо, рафт ва оқибатҳои он, пеш аз ҳама, дар гузоришу баромадҳо ва паёмҳои ҳамасолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон¹ амиқу возех инъикос гардидаанд,”² ки мо низ бо муҳаққиқ ҳамфиркем. Роҳбари давлат ҳанӯз 31 декабря соли 1992 вазъи вазнини сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоии дар Тоҷикистон ба амаломадаро ба тариқи зайл иброз дошта буданд: «Нерӯҳои иғвогар зери шиорҳои зоҳирان демократӣ, вале амалан моҷароҷӯёна коре карданд, ки Ватани хурдакаки моро ба вартаи нобудӣ расонданд. Ҳавфи пора-пора шудан, решакан гардондани ҳалқи мо аз имкон берун набуд. На танҳо вилоятҳои том, балки ноҳияҳову қишлоқҳо ҳам аз яқдигар роҳи ҷудоиро мечустанд. Созмонҳои гуногуни маҳаллӣ бо номи «Лаъли Бадаҳшон», «Ҳамдилон», «Мехри Ҳатлон», «Ҳисори Шодмон», «Истаравшан», «Зарафшон» ва гайра арзи вучуд карданд, ки сарфи назар аз ниятҳои неки худ ба якпорчагии Ватани азизамон мусоидат намекарданд»³.

Ҳанӯз дар солҳои 90-уми асри XX як зумра муҳаққиқон, аз ҷумла

¹ Раҳмон, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд /мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 512 с.; Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз ҳафт ҷилд. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмон, Э. Ответы на вопросы великобританского издания «Мировой государственный деятель», 1996г., январь // Тысяча лет в одну жизнь (сборник выступлений, речей, интервью и статей). – Душанбе, 2003. – 374 с.

² Мирзоев, Ҷ. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол: дисс. номзади илмҳои таърих: 07.00.09 / Ҷ. Мирзоев. – Душанбе, 2020. – С.48.

³ Раҳмонов Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 18-19.

В.П. Бушков ва Д.В. Микульский¹, Н.К. Каюмов², А. Мамадазимов³, Р.М. Масов⁴ вазъияти сиёсии Тоҷикистонро мавриди таҳқиқ қарор дода, бархӯрди сиёсии солҳои 1991-1997-ро дар таҳқиқоти хеш возеху равшан инъикос намудаанд. Муаллифони мазкур як қатор масоили умдаи сиёсии солҳои 90-ум, аз қабили ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, созмон ёфтани нахустин маҳфилҳои сиёсӣ, заминаҳои ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ, сабабҳо ва рафти ҷангигашаҳрвандӣ, марҳилаҳои асосии сулҳи тоҷикон, нақши Россия ва дигар давлатҳои ҳамсояи минтақа дар раванди баҳамоии тоҷикон, инчунин нақши ташкилоту созмонҳои байналхалқӣ дар истиқори сулҳ ва вахдати миллии тоҷиконро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд.

Тибқи маълумоти муаллифони мазкур баҳори соли 1992 нерӯҳои мухолифини дохилӣ ба муқобили ҳокимияти конститутсионӣ намоишҳои эътиrozии дарозмуддат ташкил намуданд. Роҳбарияти ҳукумати Тоҷикистон бошад дар посух ягон ҷораи қатъӣ наандешид. Гузашта аз ин, роҳбарияти сиёсии мамлакат ба вазъияти баамаломада баҳои объективӣ дода натавониста, ба хулосаи ботил, ки гӯё мавчи ҳаракатҳои эътиrozӣ дар оғози кишту кори баҳорӣ қатъ мегарданд, расида буданд.

Ҳукумати чумхурӣ танҳо баъд аз шиддат гирифтани норозигии ҷонибҳо маҷбур гардид, ки ба ин раванд ҳамроҳ шавад. 1 апрели соли 1992 Кумитаи ҷамъиятӣ оид ба ҳимояи соҳти конститутсионӣ дар майдони Озодӣ ба муқобили мухолифин гирдиҳамоии ҷавобӣ ташкил намуд. Рӯз то рӯз шиддати ҷонибҳо афзун мегардид ва ба сафи тазоҳургарон одамони зиёд пайваст мегардиданд. Дар пайи зиёд шудани

¹ Бушков В.П. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. Монография / В.П. Бушков, Д.В. Микульский – М., 1996. – 160 с.

² Каюмов Н.К. «Локомотивы» преодоления системного кризиса в Таджикистане / Н.К. Каюмов // Проблемы выживания и устойчивого развития Таджикистана: материалы семинара. – Душанбе, 1996.

³ Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета. Монография / А. Мамадазимов. – Душанбе, 1996. – 180 с.

⁴ Масов Р.М. Россия и Таджикистан / Р.М. Масов // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе, 1998. – 156 с.

шумораи тазохургарон талаби ҷонибҳо низ ҷиддитар мегардиданд. Дар ҷунин шароит ҳукумати мамлакат аз уҳдаи танзими вазъият баромада натавонист ва ба пайравони худ низ ҳеч кӯмаке ҳам нарасонид. Дар натиҷа фишори мухолифин зиёд гардид. Шаби 21 апрели соли 1992 мухолифин ба сифати кафили иҷроиши талаботи худ 17 нафар вакили Шурои Олий ва муовинони раиси ҳукумат – Ҳ. Саидмуродов ва С. Ҳайруллоевро ба гаравгон гирифтанд.¹ Бо миёнаравии муовини раиси ҳукумат – Ҳ. Саидмуродов роҳбарони ҳизбу ҳаракатҳои мухолифин бо Р. Набиев, С. Кенчаев ва Н. Дустов дар ҳусуси ба истеъло рафтани С. Кенчаев гуфтушунид гузарониданд. Дар натиҷа «Раиси Шурои Олии ҷумҳурий С. Кенчаев ба истеъло рафт. Ҷонишини ў А. Искандаров иҷроқунандай муваққатии вазифа таъин гардид».²

Баъд аз истеълои С. Кенчаев, бо нишони эътиroz ба қарорҳои Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалҳои гайриқонуни мухолифин, аз ҷумла гаравгон гирифтани намояндагони ҳалқ, баромади нописандонаи қозии мусулмонони ҷумҳурий Х.А. Тураҷонзода дар иҷлосия ва ғ. шоми 24 апрел тақрибан 2 ҳазор нафар тазохуротчиён аз вилояти Қӯлоб ба назди бинои Шурои Олий омаданд. Ҳамин тавр, гирдиҳамоии тарафдорони ҳукумати конститутсионӣ дар майдони «Озодӣ»-и пойтаҳт оғоз гардид.³

Дар ин давра нерӯҳои ҷониби сеюм пайдо мегарданд, ки раванди муқобилиятҳои сиёсии мамлакатро хеле шиддатнок мегардонанд. 29 апрели соли 1992 ба гирдиҳамоии майдонҳои Шаҳидон ва Озодӣ, инчунин дар майдони Садриддин Айнӣ гирдиҳамоии дигар ташкил мегардад.⁴ Гирдиҳамоии мазкур аз ҷониби ҷавонони шаҳри Душанбе

¹ Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д.Назриев, И.Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.2.- С.131.

² Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол / зери таҳрири З.Акрамӣ. – Душанбе: Дониш, 2016. – С.14.

³ Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол / зери таҳрири З.Акрамӣ. – Душанбе: Дониш, 2016. – С.14.

⁴ Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д.Назриев, И.Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.2.- С.140.

ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он роҳзанон ва горатгарон шомил гардида буданд. Аз ин давра сар карда гурӯҳҳои чиной низ ба равандҳои сиёсии мамлакат ворид гардиданд.

1 майи соли 1992 Шурои Олии Тоҷикистон дар бораи ташкили Комиссияи якҷоя, ки ба ҳайати он намояндагони ҳукумат ва муҳолифин бояд шомил мегардиданд, қарор қабул менамоянд. Аммо чунин кӯшишҳо ҳарчанд барои ба эътидол овардани вазъият анҷом дода шуда бошанд ҳам, ҳукумат дигар вазъияти бамаломадаро ба танзим дароварда натавонист. Ҳуди ҳамон рӯз бо мақсади мустаҳкам намудани пояҳои ҳокимияти давлатӣ Р.Набиев дар бораи ба муддати ду ҳафта ташкил намудани баталёни маҳсус аз ҳисоби нерӯҳои таъиноти маҳсус фармон содир менамояд ва инчунин фармон медиҳад, ки ба иштирокчиёни гирдиҳамоии ҷонибдорони ҳукумат зиёда аз 2 ҳазор яроқи оташфишони навъи автомат тақсим намоянд. 5 май вазъияти фавқулода эълон мегардад ва фаъолияти ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ва баргузории гирдиҳамоӣ манъ карда мешавад ва дар пайи ин дар шаҳри Душанбе соати коммendantӣ ҷорӣ мегардад. Дар посух ба ин амали ҳукумат дастаҳои ҷиноии муҳолифин як қатор объектҳои давлатиро ба таҳти тасаруфи худ дароварданд. Аз ҷумла, бинои телевизиони давлатӣ, фурудгоҳ ва роҳҳои даромадгоҳ ба шаҳри Душанбе дар зери назорати онҳо қарор мегирад. Ҳамчунин намояндагони милитсияи шаҳрӣ, дастаҳои таъиноти маҳсуси давлатӣ, мушовири президент оид ба масъалаҳои ҳарбӣ генерал-майор Б.Раҳмонов ба ҳайати муҳолифин мепайванданд. Ҳамин тавр, 5 майи соли 1992 бо ҳодисаҳои дар қаламрави Оли Совети ноҳияи Ленин (Рӯдакӣ) ба амаломада, ки дар натиҷаи он 3 кас кушта ва якчанд каси дигар ярадор гардиданд ва дар бинои Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони номаълум намояндаи ҳалқии Тоҷикистон, сардабири рӯзномаи «Садои мардум» Муродулло Шералиев ва иштирокчии гирдиҳамоӣ дар майдони «Озодӣ» Ҳолиқ Ҷурабоев кушта шуданд, ҷангӣ шаҳрвандӣ оғоз

гардид.¹

Ҳаводиси сиёсии зикргардида, ки барои оғози ҷанги шаҳрвандӣ боис гардидаанд, ва умуман масоили марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷилди шашуми асари бунёдии «История таджикского народа»² ва «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол» инъикос гардидаанд. Вале бояд зикр кард, ки мисли дигар асарҳои маҷмӯй, бо мӯчиби маҳз ба ин масоил ихтисос наёфтани таҳқиқоти мазкур дар онҳо ҳаводиси солҳои аввали истиқлолият, таъсисёбии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) хеле фишурда ва ноқис инъикос ёфта, амиқ мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст. Бо вуҷуди ин, асарҳои мазкур сарчашмаҳои муҳим ҷиҳати омӯзиши даврони истиқлоли кишвар, аз ҷумла рӯйдоди сиёсии солҳои 90-уми асри XX маҳсуб меёбанд. Дар онҳо ба баязе масъалаҳои баҳсноки таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, аз қабили оғози ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби муҳаққиқон гуногун арзёбӣ мегардид, хотима гузошта шудааст. Муаллифони асарҳои мазкур, барҳақ воқеотеро, ки санаи 5 майи соли 1992 дар қаламрави Оли Совети ноҳияи Ленин ва дар назди бинои Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амаломадаро оғози ҷанги шаҳрвандӣ медонанд³.

Таҳқиқоти дигаре, ки ба андешаи мо ҷиҳати омӯзиши рӯйдодҳои сиёсии солҳои аввали даврони истиқлол ниҳоят муҳим ва арзишманд маҳсуб меёбад, китоби Давлат Назриев ва Игор Саттаров «Республика Таджикистан: история независимости» («Ҷумҳурии Тоҷикистон: таърихи истиқлолият») ба ҳисоб меравад. Бояд зикр кард, ки асари мазкур лоиҳаи ҳафтҷилдаи солномаи ҳаводиси ҳафт соли аввали замони истиқлол аст, ки то имрӯз се ҷилди он ба нашр расидааст. Лоиҳаи

¹ Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / таҳти назари Ақрамӣ З.И. – Душанбе, 2016. – С. 16.

² История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. - С. 438-488.

³ История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т. 6. - С. 444.

мазкур инъикоси солномаи ҳаводиси ба вуқуъомадаи ҳафт соли аввали истиқолият, шурӯъ аз воқеаҳои августии соли 1991 то ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, яъне 27 июни соли 1997-ро дар назар дорад. Се ҷилди аввал рӯйдодҳои сиёсии солҳои 1991, 1992, 1993-ро инъикос намуда, ҷиҳати омӯзиши таҳаввулоти сиёсии солҳои 90-уми асри XX, заминаҳо, сабабҳо ва рафти ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 манбаъи муҳим ва арзишманд маҳсуб меёбад.

Мавриди зикр аст, ки воқеаҳои солҳои аввали даврони истиқлол, таъсисёбии ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, тазохуроти сиёсӣ, ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол дар асарҳои шоҳидони воқеаҳо низ инъикос ёфтаанд. Ҳадафи таълифи ингуна асарҳо танҳо инъикоси воқеаҳои дида ва шунида буда, муаллифон заминаҳо, омилҳо, сабабу натиҷаҳо ва аҳамияти воқеаҳоро пурра мавриди таҳқиқ қарор надодаанд. Сарфи назар аз камбудию костагиҳо ин таълифот аз аҳамияти илмӣ барҳӯрдор буда, дар инъикоси таърихи сиёсии солҳои аввали Тоҷикистони соҳибистиқлол манбаъи муҳим маҳсуб меёбанд. Ба ин гурӯҳ мавод ёддоштҳои А. Соҳибназаров¹, С. Кенчаев², Н. Дӯстов³, Б. Каримов⁴, Ҳ. Насриддинов⁵, М. Амиршо⁶, С.А. Нури⁷, О. Панфилов⁸, Ҳ. Тураҷонзода⁹ ва гайраҳо доҳил мешаванд.

¹ Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К.1 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Дониш, 1997. – 330 с.; Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К. 2 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Маҳмадҷон, 2000. – 310 с.

² Кенчаев С.К. Табаддулоти Тоҷикистон. К.1 / С.К. Кенчаев. – Душанбе: Фонди Кенчаев, 1993. – 496 с.; Кенҷаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 2 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1994. – 496 с.; Кенҷаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 3 / С.К. Кенҷаев. – Тошканд: Узбекистон, 1995. – 512 с.

³ Дӯстов Н. Захм бар ҷисми Ватан: Хотира ва андешаҳо / Н. Дӯстов. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 336 с.

⁴ Каримов Б.Б. Дар гирдоби зиндагӣ. Ёддошт, мақолаҳо, мусоҳибаҳо / Б.Б. Каримов. – М.: ТОО «Можайск – Терра», 1995.- 192 с.; Каримов Б.Б. Фарёди солҳо / Б.Б. Каримов. – М.: Трансдорнаука, 1997, – 1104 с.

⁵ Насриддинов Ҳ. Таркиш / Ҳ. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – 304 с.

⁶ Амиршо М. Раненные страницы / М. Амиршо. – М., 2001. – 304 с.

⁷ Нури С.А. Оштинома / С.А. Нури. – Душанбе: Нодир, 2001. – 360 с.

⁸ Панфилов О. Горячие точки Таджикистана: журналисты на гражданской войне (1992 – 1997 гг.). Монография / О. Панфилов. – М: Права человека, 2003. – 564 с.

⁹ Тураҷонзода Ҳ. А. Миёни обу оташ тарҳи сулҳ андоҳтем / Ҳ. А. Тураҷонзода. –

Ба ҷуз аз асарҳои ёддоштии зикршуда китобу монография ва мақолаҳои воқеан ҷанбаи илми дошта рӯйи кор омаданд, ки дар онҳо заминаҳо, сабабҳо, рафти ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон ба таври амиқу возех инъикос гардидаанд. Масалан, дар монографияи Г. Ҳайдаров ва М. Иномов таҳти унвони "Таджикистан: трагедия и боль народа"¹ вазъияти ҷумҳурии ҷавону мустақили Тоҷикистон, ки ҳалқаш гайри ҳоҳиши худ гирифтори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардида буд, инъикос шудааст. Муаллифон кӯшиш намудаанд, ки ҳодисаҳоро сари вақт таҳлил карда, ҳақиқати ин фоциа, заминаҳои он, нерӯҳои ҳаракатдиҳанда ва гунаҳкорони асосиро ошкор созанд. Дар монография гунаҳкорони асосии фоциаи тоҷикон тасвир гардида, бо санадҳои амиқ омӯхташуда чеҳраҳои аслии онҳо нишон дода шудааст.

Мақолаҳои Р.Абулҳаев² низ дар асоси методологияи илмӣ таҳия гардида, муаллиф дар онҳо ҷанги шаҳрвандӣ ва давраҳои гуфтушуниди миёни тоҷиконро инъикос намудааст. Мавсуф сабабҳои дохилӣ ва беруни ҷанги шаҳрвандиро таҳқиқ намуда, яке аз сабабҳои дохилии сар задани онро дар мансабталошӣ ва кӯшиши табдил додани низоми давлатдории дунявӣ ба динӣ мебинад³.

Бояд қайд кард, ки аксари қули муҳаққиқони таърихи навини тоҷикон, аз ҷумла Г.Х. Ҳайдаров⁴, И. Усмонов¹, Р. Абулҳаев², Ф.

Теҳрон, 1998. – 65 с.

¹ Ҳайдаров Г.Х. Таджикистан: трагедия и боль народа. Монография / Г.Х. Ҳайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.

² Абулҳаев Р. Сабабҳои дохилӣ ва беруни ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 38-46; Абулҳаев Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2. – Душанбе, 2016. – С. 47-110.

³ Абулҳаев Р. Сабабҳои дохилӣ ва беруни ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 39.

⁴ Ҳайдаров Г.Х. Таджикистан: трагедия и боль народа. Монография / Г.Х. Ҳайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.; Ҳайдаров Г.Х. История таджикского народа: XX век. Учебник / Г.Х. Ҳайдаров. – Ҳуджанд, 2001. – 508 с.; Ҳайдаров Г.Х. Начальная поступь суверенного Таджикистана. Монография / Г.Х. Ҳайдаров. – Ҳуджанд: Нури маърифат, 2006. – 348 с.

Фоибов³, А. Гафуров⁴ ва дигарон дар мавриди муайян намудани сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) дар Тоҷикистон ду омилро ҷудо кардаанд: омили берунӣ ва дохилӣ. Ба ақидаи онҳо омили дохилии сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) тезутунд шудани масоили иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва демографӣ, қабл аз ҳама афзоиши аҳолӣ дар шароити норасоии замин, афзалият доштани кишти пахта, рушди нобаробари минтақаҳо, роҳандозии сиёсати ғалати қадрӣ, ки манфиати намояндагони баъзе минтақаҳоро нодида мегирифт ва боиси вусъат пайдо кардани падидай номатлуби маҳалгароӣ гардида буд, маҳсуб меёбад. Муҳаққиқони мазкур қазияи Афғонистонро яке аз омилҳои асосии беруни сар задани ҷанги шаҳрвандӣ медонанд⁵.

Сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) дар китоби дарсии «Таърихи ҳалқи тоҷик»⁶, ки барои донишҷӯёни макотиби олии ҷумҳурӣ таҳия гардидааст, муфассал таҳлилу баррасӣ гардидааст. Дар он муаллифон панҷ сабаби асосии сар задани ҷанги шаҳрвандиро, амсоли сабабҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, мансабталошӣ, маҳалгароӣ ва инчунин муносибати ғалати Ҳукумати Шуравӣ нисбат ба дин муайян кардаанд.⁷

Бояд тазаккур дод, ки муҳаққиқон Д. Назриев ва И. Сатторов ҷиҳати омузиши амиқи таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Монография / И. Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.

² Абулҳаев Р. Сабабҳои дохилӣ ва беруни ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 39.

³ Фоибов Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Фоибов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 906 с.

⁴ Гафуров А.М. Граждансккая война в Таджикистане: причины и последствия / А.М. Гафуров [Электронный ресурс]. URL: <http://ia-centr.ru/expert/1920/> (дата обращения: 01.02.2019).

⁵ Фоибов Ф. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / Ф. Фоибов. – Душанбе: Дониш, 2006. – С. 714.

⁶ Хотамов Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н. Хотамов, Д. Довудӣ, С. Муллоҷонов, М. Исоматов. – Душанбе, 2011. – 582 с.

⁷ Хотамов Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н. Хотамов, Д. Довудӣ, С. Муллоҷонов, М. Исоматов. – Душанбе, 2011. – С. 460.

нақши бориз доранд. Таҳқиқоти онҳо, ки аз се чилд таркиб ёфтааст, «Республика Таджикистан: история независимости»¹ («Ҷумҳурии Тоҷикистон: таърихи истиқлолият») унвон дошта, манбаъи арзишманд ҷиҳати омӯзишу таҳқиқи солҳои аввали даврони истиқлол маҳсуб меёбад. Зоро муаллифони таълифоти мазкур воқеоти муҳимми дар тӯли солҳои 1991, 1992, 1993 дар ҷумҳурӣ ба вуқӯъ пайвастаро бо дарназардошти камтарин ҷузъиёт ва тартиботи солномавӣ муфассал инъикос намудаанд.

Дигар масъалаи муҳимме, ки дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ ба вуқӯъ пайваста, дар рафти он дигаргунии амиқ ворид намуд ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рӯйдодҳои муҳимми сиёсии солҳои 90-уми асри XX маҳсуб ёфта, дар таърихи 16 ноябр то 2 декабря соли 1992 дар Қасри Арбоби шаҳри Ҳуҷанди бостонӣ сурат гирифт ва самтҳои асосии рушди ҷомеаро дар оянда муайян карда, ба таърихи давлатдории навини тоҷикон ибтидо гузошт. Ин ичлосияи тақдирсоз аҳаммияти бузурги таърихӣ дорад. Қариб тамоми соҳторҳои давлати навини тоҷикон маҳз аз ин ичлосия сарчашма мегиранд. Мавриди зикр аст, ки дар омӯзишу баррасӣ, ташвиқу тарғиби аҳаммияти таърихӣ ва рисолати сарнавиштсози ичлосияи мазкур асару мақолаҳо, гузоришу баромадҳо ва паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар манбаъи хеле арзишманд маҳсуб меёбанд². Сарвари давлат аҳаммияти бузурги

¹ Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.-337 с.; Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2005.-Т.2. - 737 с.; Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография / Д. Назриев, И. Сатторов. –Душанбе, 2002.-Т.3.-904 с.

² Раҳмон Э. Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. В 4-х томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2001; Раҳмон Э. Независимость Республики Таджикистан и возрождение нации. В 7 томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон Э. Истиклолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз хафт чилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмонов Э.

таърихӣ доштани ичлосияи мазкурро дар яке аз паёмҳои хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ифода кардаанд: «Роҳи мо ба сӯи чунин низом аз баргузории ичлосияи таърихии шонздаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки оғози наҷоти миллати мо аз вартаи парокандагӣ ва гузоштани аввалин хишти бинои сулҳ дар сарзамини кӯҳанбунёди тоҷикон буд, ибтидо мегирад»¹.

Аҳаммияти таърихӣ ва рисолати сарнавиштсози ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба инобат гирифта, теъдоди зиёди муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир намудаанд. Роҷеъ ба ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳаммияти таърихии он шумораи зиёди китобҳо ва мақолаҳо ба табъ расидаанд. Муаллифони аксари онҳо иштирокчиёни бевоситай ичлосия буда, лаҳзаҳои мушаҳҳаси воқеаҳои ичлосияро баррасӣ намудаанд.

Лозим ба зикр аст, ки ҷиҳати инъикоси ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳаммияти таърихӣ ва рисолати сарнавиштсозу паёмадҳои он асарҳои И.Усмонов², Г.Ҳайдаров³, К.Абдулов⁴, инчунин асарҳои бунёдии «Бунёди давлатдории навин»⁵, «История таджикского народа»⁶ ва «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»⁷,

Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 512 с.

¹ Раҳмон Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 20.04.2006 / Э. Раҳмон // Садои мардум. – 2006. – 22 апрел.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Монография / И. Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.

³ Ҳайдаров Г.Х. Таджикистан: трагедия и боль народа. Монография / Г.Х. Ҳайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.; Ҳайдаров Г.Х. История таджикского народа: XX век. Учебник / Г.Х. Ҳайдаров. – Ҳуджанд, 2001. – 508 с.; Ҳайдаров Г.Х. Начальная поступь суверенного Таджикистана. Монография / Г.Х. Ҳайдаров. – Ҳуджанд: Нури маърифат, 2006. – 348 с.

⁴ Абдулов К. Дар ин дунё. Ичлосияи сарнавиштсоз. Ҷ.6. Монография / К. Абдулов. – Ҳуҷанд: Ношир, 2002. – 438 с.

⁵ Бунёди давлатдории навин. Монография – М., 2002. – 416 с.

⁶ История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. - С.438-488.

⁷ Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири Акрамӣ З.И. – Душанбе: Доњиш, 2016. – С.7-47.

Д.Назриев ва И.Сатторов¹, З.Акрамӣ² нақши бориз доранд. Муаллифони мазкур ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро рӯйдоди муҳим ва сарнавиштсоз номида, аҳамияти таърихӣ ва паёмадҳои он, аз ҷумла ба тариқи райъпурсӣ қабул шудани Конститутсияи Тоҷикистон дар соли 1994, интихоби Раиси Ҷумҳур ва билохира ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллиро дар санаи 27 июни соли 1997 таҳлил ва баррасӣ намудаанд.

Муҳаққиқ О.Раҳмон аҳамияти таърихии ичлосияро таъкид намуда, қайд кардааст, ки “...Ичлосияи XVI-ум нуқтаи сарҳисобест, ки дар ҳудшиносии воқеи миллӣ таҳаввулоти куллӣ ба миён овард”³. Мавсуф андешарониҳои хешро перомуни ичлосия идома дода, таъкид кардааст, ки “Муҳимтар аз ҳама дар ичлосия шахсияти бузурги миллӣ рӯйи кор омад, ки бо часорати инсонӣ ва хиради сиёсӣ миллату кишварро аз вартаи парокандагӣ ва нобудӣ берун қашид”⁴ ва ҳақ ба ҷониби ӯст.

Ба ақидаи муҳаққиқи таърихи сиёсии даврони истиқлоният И.Усмонов аҳамияти таърихии ичлосия қабл аз ҳама аз он иборат аст, ки ин ичлосия “тавонист роҳбаријатеро интихоб намояд, ки давлат ва сарзаминро аз парокандашавӣ ва миллатро аз ҳудкушӣ начот дихад”⁵.

Доктори илмҳои таърих З.Акрамӣ дар рисолаи хеш заминаҳои ташаккулёбии давлатдории муосири тоҷикон ва паҳлӯҳои гуногуни ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо диди нав

¹ Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Монография / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.-337 с.

² Акрамӣ З. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих / З. Акрамӣ. – Душанбе, 2017. – 80 с.

³ Раҳмон О.Э. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – марҳилаи нави рушди давлатдории тоҷикон / О.Э.Раҳмон // Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ибтидои сулҳу субот (бахшида ба 25-умин солгард). Маҷмӯаи мақолаҳо / зери таҳрири Ф.Раҳимӣ ва дигарон. – Душанбе, 2017. – С.14.

⁴ Раҳмон О.Э. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – марҳилаи нави рушди давлатдории тоҷикон / О.Э.Раҳмон // Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ибтидои сулҳу субот (бахшида ба 25-умин солгард). Маҷмӯаи мақолаҳо / зери таҳрири Ф.Раҳимӣ ва дигарон. – Душанбе, 2017. – С.9.

⁵ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Монография / И. Усмонов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – С.87.

мавриди пажӯҳиш қарор додааст. Мавсүф дар рисола, махсусан аз назари мантиқи таърихӣ чойгоҳ ва ё мақоми иҷлосияи мазкурро хеле возеху рӯшан нишон дода, дар ин маврид чунин навиштааст: “Маҳз қарорҳои таърихии иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарони нави мамлакатро имкон доданд, ки масоили муҳими ҳаётро ҷиҳати манъи ҷангӣ бародаркуш, бозгашти гурезагон ба ватан, дарёftи роҳҳои гуфтушунидҳо ба Иттиҳоди муҳолифини тоҷик, бунёди давлатдории нав ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳал намоянд”¹.

Бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати батанзимдарории сиёсии муноқиши аз байни тоҷикон иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши тақдирсоз дорад. Ба ақидаи доктори илмҳои таърих Ф. Абдурашитов маҳз дар ин иҷлосия масъалаи муроҷиат намудан ба давлатҳои ИДМ ҷиҳати ворид кардани нерӯҳои сулҳоҳо ба минтақаи дарғир ҳалу фасл гардида, масоили мубрам, амсоли таъсиси артиши миллӣ, ба расмият даровардани ҳизбҳои сиёсӣ, пароканда намудани гуруҳҳои ғайриқонуни яроқнок, тақвият додани ҳифзи марзҳои давлатӣ баррасӣ гардиданд.²

Бояд тазаккур дод, ки яке аз масъалаҳои асосии иҷлосия авғи тарафҳои муқобил маҳсуб меёфт, ки бинобар сабаби иштирок надоштани қумандонҳои ҷабҳаи ҳалқӣ ва муҳолифини кишвар ин масъала мавқуф гузошта шуда буд. Бо даъвати Раиси Шӯрои Олии Эмомали Рахмонов санаи 26-уми ноябр Сангак Сафаров, Ёқуб Салимов ва 11 нафар аз қумандонҳои Горди ҳалқӣ аз қисми ҳарбии дар шаҳри Қурғонтеппа будаи двизияи 201-уми Россия тариқи ҷарх бол ба шаҳри Ҳуҷанд парвоз карданд. Дар Ҳуҷанд 4 нафар қумандонҳои Ҳисору Регар

¹ Акрамӣ З. Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих / З. Акрамӣ. – Душанбе, 2017. – С.18.

² Абдурашитов Ф.М. Миссия Коллективных миротворческих сил СНГ в период гражданской войны в Таджикистане / Ф.М.Абдурашитов // Диалог. Международный научно-аналитический журнал Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. – 2018. - №4 (11). – С. 26.

бо онҳо ҳамроҳ шуданд¹. Сипас, дар толори хурди қасри Арбоб паси дарҳои баста музокироти байни қувваҳои муқобил сурат гирифт. Дар он 18 нафар намояндагони Фронти ҳалқӣ ва 33 нафар қумандонҳои мухолифин ширкат доштанд. Ҳамчунин, дар ин музокирот Раиси навтаъйини Шӯрои Олий Эмомалий Раҳмонов низ ҳузур дошт². Дар он Сангак Сафаров масъалаи оштиро ба миён гузошт, ки аз тарафи қумандонҳои ҳар ду ҷониб пазируфта шуд.

Сардори Фронти ҳалқӣ Сангак Сафаров дар ин ичлосия ба сухан баромада, зикр намуд, ки мо ба Ҳучанд бо як мақсад – барҳам задани ҷанги бародаркушӣ дар сарзамини Тоҷикистон омадаем³.

Бояд тазаккур дод, ки яке аз масъалаҳои муҳим таъсиси артиши миллӣ ва қувваҳои сарҳадӣ буд, ки аз ин ичлосия ибтидо мегирад. Гузариш ба иқтисоди бозорӣ, ки дар ин ичлосия мавриди муҳокима қарор гирифт, аз ҷумлаи ҷораҳое буд, ки ба рушди иқтисодии кишвар оғоз бахшид⁴.

Гузашта аз ин, санади ҳамчун субъекти муносибатҳои байналхалқӣ эътироф шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар ин ичлосия тасдиқ гардид. Ба андешаи А.Раҳмонзода “Ичлосияи XVI дар мавриди сиёсати ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои муайянे қабул кард, ки барои дақиқ қардани шарикони стратегии кишвар ва барпо қардани ҳусни ҳамҷоворӣ ба кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва ғайраҳо муҳим мебошанд⁵.

¹ Сомонаи интернетии «Миллат». Ғулом Бобоев: Аз 25 нафар касе ҷуръат накард Раиси Шӯрои Олий шавад. Санай шиносоӣ 17.01.2019 <http://millat.tj/>.

² Сомонаи интернетии «Миллат». Ғулом Бобоев: Аз 25 нафар касе ҷуръат накард Раиси Шӯрои Олий шавад. Санай шиносоӣ 17.01.2019 <http://millat.tj/>.

³ Садои мардум. - 1992. - 1 декабр.

⁴ Раҳмон О.Э. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – марҳилаи нави рушди давлатдории тоҷикон / О.Э.Раҳмон // Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ибтидои сулҳу субот (бахшида ба 25-умин солгард). Маҷмӯаи мақолаҳо / зери таҳрири Ф.Раҳимӣ ва дигарон. – Душанбе, 2017. – С.17.

⁵ Раҳмонзода А. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: аҳамият ва арзиши он / А.Раҳмонзода // Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

Дар ин ичлосия санаи 2 декабри соли 1992 Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъсис додани вилояти Ҳатлон дар ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расид.

Умуман, дар ичлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмуъ 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва як изҳорот қабул шуд, ки ҳамагӣ барои ба эътидол овардани вазъи сиёсии қишвар дар он солҳои душвор, ҳамчунин таҳқими низоми давлатдории навини миллии тоҷикон дар марҳилаи гузариш хидмати таърихӣ кардаанд.

Ҳамин тавр, ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тамоми ниҳодҳои имрӯзai давлатдории тоҷикон маҳз аз он ибтидо мегиранд, дорои аҳаммияти бузурги таърихӣ буда, давлату миллати тоҷикро аз парокандагӣ эмин дошт ва санади ба даст омадани Истиқолияти Давлатиро дар амал тасдиқ намуд.

Яке аз масъалаҳои хеле муҳим дар таърихнигории ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 даврабандии ин ҳодисаи сиёсӣ маҳсуб меёбад. Вале, мутаассифона, муҳаққиқоне, ки таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997)-ро баррасӣ намудаанд, ин рӯйдоди сиёсиро умуман даврабандӣ накардаанд. Масалан, дар таҳқиқоти диссертационии М.Г. Ганҷакова¹, ки боби аввали он бевосита ба инъикоси ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 марбут аст ва ба амсоли ин мақолаҳои зиёде, ки аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ таълиф гардидаанд, ҷанги шаҳрвандӣ умуман даврабандӣ нашудааст.

Мавриди қайд аст, ки муаллифони асари дастаҷамъии “История таджикского народа”² таърихи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997)-ро ба ду давра ҷудо кардаанд. Давраи аввал аз санаи 5-уми майи

ибтидиои сулҳу субот (бахшида ба 25-умин солгард). Маҷмӯаи мақолаҳо / зери таҳрири Ф.Раҳимӣ ва дигарон. – Душанбе, 2017. – С.27.

¹ Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

² История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. - С.438-488.

соли 1992, ки аксари қули муҳаққиқон ба он ишора кардаанд, оғоз шуда, то моҳи декабри ҳамон сол, яъне то ба анҷом расидани иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар рафти ҷанги шаҳрвандӣ низ таҳавулот ворид кард, давом кардааст. Давраи мазкур марҳилаи аз ҳама шиддатноки ҷанги шаҳрвандӣ буда, дар ин муддат қариб 50 ҳазор нафар тоҷикистониён қурбон гардианд. Тибқи маълумоти Комиссариати олии СММ оид ба масоили фирориён, 600 ҳазор, яъне даҳяки аҳолии мамлакат маҷбур шуданд, ки ҷои истиқомати доимии худро дигар кунанд. 80 ҳазор нафар дар марзи Афғонистон паноҳ бурданд¹. Ҳисороти иқтисодие, ки ба ҷумҳурӣ расонида шуд, таҳминан 300 млрд. рублро ташкил медод. 80% нерӯи саноатии мамлакат аз кор бозмонд, ҳаҷми даромади миллӣ дар соли 1992 дар муқоиса ба соли 1991 31 % кам гардид². Дар охири соли 1992 иқтисодиёти мамлакат як ҳолати ногуворро дошт. Эҳтимолияти аз ҷумҳурӣ чудо шудани вилояти Ленинобод ба миён омад. Роҳбарияти вилояти Бадаҳшони Кӯҳӣ масъалаи табдили вилоятро ба ҷумҳурии муҳтор пешниҳод кард. Ҳатари ҳамчун давлат аз байн рафтан Тоҷикистонро таҳдид мекард.

Давраи дуюм аз моҳи январи соли 1993, яъне баъд аз анҷоми иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ намудани роҳбарияти тозаинтиҳоби давлат оғоз ёфта, то 27 июни соли 1997 – ба имзо расидани “Созишномаи умумии истиқрои сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон” давом кардааст. Давраи дуюмро муҳаққиқи тоҷик Мирзоев Ҷ.А. ба ду марҳила ҷудо намудааст. Марҳилаи аввал аз моҳи январи соли 1993 то моҳи апрели соли 1994, оғози даври аввали гуфтушуниди байни тоҷикон (5-19 апрели соли 1994)-ро, ки дар дили

¹ История таджикского народа/ под общей редакции Масова Р.М.-Душанбе,2011-.6-C.438-488.

² Кузьмин А. И. Проблемы «Ближнего зарубежья». Уроки Таджикистана / А.И. Кузьмин [Электронный ресурс]. URL: <http://militaryarticle.ru/obozrevatel/1993-obozrevatel/12799/> (дата обращения: 01.02.2019).

мардуми тоҷик шӯълаи оштии миллӣ ва сулҳу амониро афрӯҳт, фаро мегирад. Марҳилаи дуюм аз моҳи апрели соли 1994 то 27-уми июни соли 1997 давом карда, бо имзои “Созишномаи умумии истикрои сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон” ба анҷом расидааст.¹

Бояд тазаккур дод, ки мақолаҳои илмии дар нашрияҳои гуногун ва матбуоти даврӣ ба табърасида² низ лаҳзаҳои алоҳидаи ҷанги шаҳрвандиро инъикос намудаанд. Дар онҳо ва дигар маводи матбуоти даврӣ маълумоти ҷамъбастӣ оид ба заминаҳо ва сабабҳо, рафт, инчунин натиҷаҳо ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) оварда шудааст. Бахусус мақолаҳои Н. Абдуллоев³, А. Ниязи⁴ ва Р. Шукуров⁵ дар инъикосу таҳқиқи давраи аввали ҷанги шаҳрвандӣ хеле ҷолибанд.

Таърихи сиёсии солҳои аввали Тоҷикистони соҳибистиқлол, бахусус барҳӯрди сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ дар рисолаҳои докторӣ ва номзадии муҳаққиқони ватани низ, аз қабили И.Р.Абдуллоев⁶, А.Абдуқодиров¹,

¹ Мирзоев Ҷ.А. Инъикоси ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон(1992-1997) дар таҳқиқоти муҳаққиқони ватани ва хориҷӣ// Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон.- 2019. - №1. -С.115.

² Абдуллаев Н.Гражданская война в Таджикистане / Н.Г. Абдуллаев // Мир и политика. – 1994. - № 1; Абдуллоджанов А. Мы не правительство реванша / А. Абдуллоджанов // Новое время. – 1993. – 10 марта. - № 10 (2488); Ниязи А. Таджикистан: конфликт регионов / А. Ниязи // Восток. – 1997. - №2; Шукуров Р. После Набиева. Смогут ли новые власти пережить военное противостояние с югом и разногласия в своих рядах? / Р. Шукуров // Новое время. – 1992. – 8 сентября. - №38 (2464); Шукуров Р. Медленный бунт на площади / Р. Шукуров // Новое время. – 1992. – 20 мая. - № 20 (2444); Миррахимов М. Тёмные мысли. Ответ на статью «Вопросы и сомнения» Аюбзода С. и «Принесут ли надежду «Колокола надежды?» / М. Миррахимов // Коммунист Таджикистана. – 1990. – 26 июня. - №144. (18067); Муҳаммадато С. Ҷӣ ҳол дорӣ гуреза? / С. Муҳаммадато // Ҷумҳурият. – 1994. - 19 январ. - №15; Меморандуми Бишкек / МИТ Ҳовар // Ҷумҳурият. – 1997. - 24 май. - №58; Эъломияи Техрон // Ҷумҳурият. – 1997. - 25 июн. - №76.

³ Абдуллаев Н.Гражданская война в Таджикистане / Н.Г. Абдуллаев // Мир и политика. – 1994. - № 1.

⁴ Ниязи А. Таджикистан: конфликт регионов / А. Ниязи // Восток. – 1997. - №2.

⁵ Шукуров Р. После Набиева. Смогут ли новые власти пережить военное противостояние с югом и разногласия в своих рядах? / Р. Шукуров // Новое время. – 1992. – 8 сентября. - №38 (2464); Шукуров Р. Медленный бунт на площади / Р. Шукуров // Новое время. – 1992. – 20 мая. - № 20 (2444).

⁶ Абдуллоев И.Р. Возникновение и развитие общественно-политических движений Республики Таджикистан в конце 80-х - начале 90-х годов: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.Р. Абдуллоев. – Худжанд, 2000. – 179 с.

Р.Бобоҷонова², А.А.Муродов³, М.Ганҷакова⁴, Д.Урунова⁵, Г.Р. Мирзоев⁶, М. Равшанзод⁷, У.А. Бобоҷонова⁸, Р.Х. Мирзоев⁹, Ҷ.А. Мирзоев¹⁰ ва дигарон мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтааст. Масалан, дар рисолаи номзадии М.Ганҷакова¹¹ масоили вазъи сиёсии Тоҷикистон дар солҳои 90-уми асри XX, муборизаҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, таъсиси созмону маҳфилҳо ва ҳизбҳои ҷамъиятӣ, ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқори сулҳу ваҳдати миллӣ таҳқиқу баррасӣ гардидааст. Муаллиф ба масъалаи барҳӯрди сиёсӣ дар Тоҷикистон, ки тайи солҳои 1991 – 1997 идома дошт, диққати ҷиддӣ дода, заминаҳо ва сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ, ҳадафу мароми ҷонибҳои даргир, инчунин марҳилаҳои ба сулҳ расидани тоҷиконро бодиққатона таҳлил кардааст. Муҳаққиқ бахусус таҷрибаи сулҳофарии тоҷиконро хуб арзёбӣ намуда, аҳаммияту зарурияти истифодабарии ин таҷрибаро дар муноқишаҳои

¹ Абдуқадыров А. Освещение общественно-политической жизни Таджикистана на страницах русскоязычной прессы (1990-1995гг.) : автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А. Абдуқадыров. – Душанбе, 1997. – 24 с.

² Бободжанова Р. Освещение политической жизни Таджикистана на страницах периодической печати России (1990-1995 гг): автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Р.М. Бободжанова. – Худжанд, 1998. – 22 с.

³ Муродов А.А. Освещение политической ситуации Таджикистана 1989-1997 гг. в периодической печати Республики: автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А.А. Муродов. – Душанбе, 2004. – 24 с.

⁴ Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

⁵ Урунова Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26 с.

⁶ Мирзоев Г.Р. Преодоление конфликтной ситуации в Республике Таджикистан. Россия и восстановление мира (90-е годы XX века): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Г.Р. Мирзоев. – М., 2004. – 192 с.

⁷ Равшанзод М. Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 90-е годы XX века.: автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / М. Равшанзод. – Душанбе, 2019. – 26 с.

⁸ Бабаджанова У.А. Российско-таджикские отношения в 90-е годы XX века: автореф. дисс. ...на соиск. уч. степ. канд. ист. наук: 07.00.15 / У.А.Бабаджанова. - М., 2006. – 26 с.

⁹ Мирзоев Р.Х. Специфика и закономерности таджикско-российских миграционных процессов: дисс. ...на соиск. уч. степ. канд. полит. наук / Р.Х.Мирзоев. - Душанбе, 2006. – 192 с.

¹⁰ Мирзоев Ҷ.А. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол: дисс... номзади илмҳои таърих: 07.00.09 / Ҷ.А. Мирзоев. Душанбе, 2020. – 212 с.

¹¹ Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

сиёсии дигар давлатҳо таъкид мекунад. Бояд қайд кард, ки бо дарназардошти нахустин тадқиқоти маҷмӯй дар инъикоси вазъияти сиёсии солҳои аввали даврони истиқлол маҳсуб ёфтани рисолаи М. Ганҷакова, арзиши илмии онро меафзояд.

Д.Урунова¹ низ рисолаи номзадии хешро таҳти унвони «Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.» ба таҳқиқи вазъи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол ихтисос дода, зимни таълифи он масоили барқароршавии низоми нави сиёсии Тоҷикистонро баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст омадани истиқлолият таҳқиқу баррасӣ намудааст.

Таҳқиқоти номзадии муҳаққики дигари тоҷик F.R. Мирзоев² ба масоили заминаҳо, омилҳо ва сабабҳои дар Тоҷикистон сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, марҳилаҳои асосии он бахшида шудааст. Мавсуф зимни таълифи он бештар ба масоили ба даст омадани сулҳу суббот таваҷҷуҳ зоҳир карда, нақши кишварҳои кафили минтақа, бахусус Россия ва созмонҳои бонуфузи ҷаҳонро дар ин самт мусбат арзёбӣ намудааст. Вале ба ақидаи баъзе аз муҳаққиқон, F.R. Мирзоев, ки худ иштирокчии фаъоли даргириҳои низомии Тоҷикистон дар солҳои 90-уми аспи XX, яке аз қумандонҳои бонуфузи Ҷабҳаи халқӣ маҳсуб меёфт, табиист, ки таҳқиқоти ў воқеъбинона набуда, бештар бо назардошти манфиати як ҷониб ба анҷом расидааст.

Рисолаи номзадии Равшонзод Маликфаридун³ низ ба таҳқиқи заминаҳо, сабабҳо, рафти ҷанг, давраҳои асосӣ, марҳилаҳои шиддатноки ҷанги шаҳрвандӣ ва раванди сулҳофарии тоҷикон дар

¹ Урунова Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26 с.

² Мирзоев Г.Р. Преодоление конфликтной ситуации в Республике Таджикистан. Россия и восстановление мира (90-е годы XX века): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Г.Р. Мирзоев. – М., 2004. – 192 с.

³ Равшонзод М. Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 90-е годы XX века.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / М. Равшонзод. – Душанбе, 2019. – 26 с.

солҳои 90-уми асри XX бахшида шуда, паҳлӯҳои гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷиконро инъикос намудааст. Бояд зикр кард, ки мақолаи муҳаққиқ таҳти унвони «Таърихнигории масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқоли Тоҷикистон»¹ нахустин таҳқиқот дар мавриди таърихнигории ҷанги шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. Вале, мутаассифона, мавсуф зимни таълифи мақолаи мазкур масоили асосии марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997)-ро ба таври шоиста таҳқиқу баррасӣ накардааст.

Муҳаққиқ Ҷ. Мирзоев дар рисолаи номзадии худ осори муҳаққиқони ватаний ва хорициро, ки таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқолро инъикос кардаанд, ба таври маҷмӯй таҳлили таърихнигорӣ намуда, зимни он ба масоили гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ, аз қабили заминаҳо ва сабабҳои доҳилию берунии сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, даврабандӣ ва оқибатҳои ин воқеаи мудҳиш, инчунин раванди музокироти миёни тоҷикон, истиқори сулҳ ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ даҳл кардааст². Вале бо мӯчиби он, ки таҳқиқоти ў маҳз ба ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон ихтисос дода нашуда, балки таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқолро ба таври маҷмӯй баррасӣ менамояд, баъзе масоили марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон, аз чумла тадқиқи масоили ба бунбости иқтисодӣ мувоҷех гардидани вилояти Қӯлоб, баррасии инъикоси ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқори сулҳу ваҳдат аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ, тадқиқи инъикоси нақши созмонҳои байналмилалий ва минтақавӣ дар хотимаёбии ҷанг ва ғайра аз мадди назари муҳаққиқ дар канор мондааст.

Ҳамин тавр, баъд аз таҳлилу баррасии адабиёти мавҷуда ба хulosae расидан мумкин аст, ки роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ

¹ Равшанзод М. Таърихнигории масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқоли Тоҷикистон / М. Равшанзод // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2016. - №3/1 (194). – С. 65-68.

² Мирзоев Ҷ.А. Таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқол: дисс... номзади илмҳои таърих: 07.00.09 / Ҷ.А. Мирзоев. Душанбе, 2020. – 212 с.

дар Тоҷикистон (1992-1997) дар таърихнигории ватанӣ таҳқиқоти фаровон рӯйи кор омадааст. Бо вуҷуди ин, ҳанӯз ҳам паҳлуҳои гуногуни ин ҳодисаи сиёсӣ-низомӣ амиқ омӯҳта нашудааст.

1.3. Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997)

дар таҳқиқоти муҳаққиқони хориҷӣ

Бояд тазаккур дод, ки дар инъикоси таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар радифи муҳаққиқони ватанӣ муҳаққиқон ва коршиносони хориҷӣ, ки дар осори онҳо паҳлуҳои муҳталифи таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон инъикос гардидааст, саҳми борриз доранд. Ин осорро, ба назари мо, метавон ба ду қисм – тадқиқоти муҳаққиқони кишварҳои узви ИДМ ва тадқиқоти муҳаққиқон ва таҳлилгарони хориҷи дур чудо намуд.

Мавриди зикр аст, ки равандҳои сиёсии баъд аз фурупошии Иттиҳоди Шуравӣ дар Осиёи Марказӣ ба вуқӯъ пайваста дер боз таваҷҷуҳи коршиносон ва муҳаққиқони соҳа, қабл аз ҳама муҳаққиқони кишварҳои узви ИДМ-ро ба худ ҷалб кардааст. Бо қӯшиши мутахҳасисони муносибатҳои байналмилалии ватанӣ ва хориҷӣ, муарриҳон, сиёsatшиносон, минтақашиносон перомуни равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ шумораи зиёди адабиёти илмӣ таълиф гардид. Қабл аз ҳама, таълифоте, ки дар онҳо муносибатҳои байналхалқӣ дар минтақа тавсиф гардидаанд, диққат ҷалбкунандаанд. Ин таҳқиқот аз силсилаи очеркҳое, ки ба сиёсати хориҷии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва сиёсати минтақавии субъектҳои асосии сиёсати хориҷӣ бахшида шудаанд, иборатанд. Агар дар таълифоти ватанӣ ва хориҷии нимаи аввали солҳои 90-уми асри XX минтақаи канорӣ будани Осиёи Марказӣ таъкид шуда бошад, пас аз миёнаҳои солҳои 90-ум сар карда, тезиси ба саҳнаи рақобати стратегӣ ва иқтисодии кишварҳои абарқудрат табдил

ёфтани миңтақаи Осиёи Марказӣ дар адабиёти илмӣ васеъ паҳн мегардад, ки «бозии бузурги ҷадид» ном гирифтааст. Дар ин росто аз ҷониби муҳаққиқони рус ва коршиносон аз кишварҳои Осиёи Марказӣ асару мақолаҳои зиёде рӯйи кор омаданд, ки дар онҳо перомуни низоми сиёсӣ ва рушди иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ назарияҳои гуногун пешниҳод гардиданд. Муҳаққиқоне, ки фарогири омӯзиши равандҳои сиёсии Осиёи Марказианд, сарчашмаҳои гуногунро мавриди баҳрабардорӣ қарор додаанд, ки онҳоро ба якчанд гурухҳо чудо кардан мумкин аст. Яке аз чунин сарчашмаҳо ёддоштҳо ва нашрияҳои даврагианд. Ёддоштҳои ходимони давлатӣ, сиёсӣ ва ҷамъиятӣ қобили таваҷҷуҳ мебошанд. Дар миёни онҳо китоби бо забони русӣ эҷод шудаи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмонро таҳти унвони «Дар бораи замон ва ҳудам» маҳсус қайд кардан зарур аст.¹ Асарҳои собиқ Президенти Қазоқистон Н. Назарбаев таҳти унвони «Дар маҷрои таъриҳ», «Дар остонаи асри XXI», «Даҳсолаи буҳронӣ»² хеле мароқоваранд, ки дар онҳо муаллиф роҷеъ ба вазъи иҷтимоӣ-сиёсии Қазоқистон дар рӯзҳои пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ, пайомадҳои заволи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистӣ барои кишвараш, фарояндиги мураккаби шаклгирии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва ташаккули сиёсати хориҷии давлат ибрози андеша кардааст. Чунин гуруҳи сарчашмаҳо, амсоли нашрияҳои даврагӣ, иттилоотан хеле ғанӣ буда, барои омӯзиши нуқтаи назари сиёсатмадорони кишварҳои миңтақа, Россия, коршиносону донишмандони соҳибихтиёр ва таҳлилгарони холис оид ба мавзӯи пажӯҳишишаванда имкониятҳои васеъро фароҳам месозанд.

Адабиёти сиёсатшиносӣ ва сотсиологӣ, ки дар онҳо ба масоили умдаи миңтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла ба масоили амниятӣ таваҷҷуҳ

¹ Раҳмон, Э.О времени и о себе: Записки Президента / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2015. – 232 с.

² Назарбаев, Н. А. В потоке истории / Н.А.Назарбаев. – Алматы: Атамура, 1999. – 296 с.; Назарбаев, Н.А. Критическое десятилетие / Н.А. Назарбаев. – Алматы: Атамура, 1999. –240 с.

карда мешавад, хеле густурда аст. Ба ин қабил адабиёт монографияи дастаҷамъонаи «Многомерные границы Центральной Азии»¹ ва «Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии»², инчунин таҳқиқоти Е.М. Кузьмин³, китоби дарсии В.П. Зиновьев ва Е.Ф. Троицкий⁴, монографияи Е.Ф.Троицкий⁵, монографияи С.М. Юн⁶, асарҳои М. Олкотт⁷, С. М. Акимбеков⁸, мақолаҳои Д. Линч, Р. Зайдельман ва Э. Гизаро дохил кардан мумкин аст. Адабиёти мазкур рушди пасошуравии Осиёи Марказиро дар маҷмӯъ ва ҳар як ҷумҳуриро дар алоҳидагӣ муфассал тавсиф менамоянд. Аммо, мутаассифона, дар ин гуна адабиёт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо таваҷҷуҳ камтар зоҳир шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки дар инъикоси таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол муҳаққиқони ИДМ, аз ҷумла муаррихони Россия саҳми бориз доранд. Масалан, дар таҳқиқоти В. И. Бушков ва Д.В. Микулский⁹, А. Гушер¹, М. Хрусталев², Н. В. Солоник³, Р.Бобохонов⁴,

¹ Многомерные границы Центральной Азии. - М. Гендалльф, 2000. - 97 с.

² Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. / Под ред. Г.Витковской; Моск. Центр Карнеги. -М., 1998. - 229 с.

³ Кузьмина, Е.М. Геополитика Центральной Азии. Ин-т экономики РАН / Е.М. Кузьмина. - М.: Наука, 2007. -151 с.

⁴ Зиновьев, В.П., Троицкий, Е.Ф. Страны СНГ и Балтии: учеб. пособие. - Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2009. - 334 с.

⁵ Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии (1992 - 2004 гг.). - Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2005. - 184 с.

⁶ Юн СМ. Политика Европейского Союза в Центральной Азии : от открытия региона к стратегии нового партнерства (1992-2008) гг. -Томск: изд-во ТГУ, 2009. - 432 с.

⁷ Олкотт М. Б. Второй шанс Центральной Азии. Моск. Центр Карнеги; Фонд Карнеги за Междунар. Мир. -Москва; Вашингтон, 2005. - 487 с.

⁸ Акимбеков СМ. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. - Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 1998. - 280 с.

⁹ Бушков В.И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР / В.И. Бушков. – М., 1990; Бушков В.И. Таджикское общество на рубеже тысячелетий / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992; Бушков В.И. Таджикистан: что происходит в республике / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1993; Бушков В.И. Общественно-политическая ситуация в Таджикистане: январь 1992 г. / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992; Бушков В.И. АнATOMия гражданской войны в Таджикистане (Этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1996. – 160 с.; Бушков В.И. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994 гг.). Монография / В.И.

В.В.Дронов⁵ ва В.Носов⁶ таърихи сиёсии солҳои аввали Тоҷикистони соҳибистиқлол, заминаҳо ва сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, рафти ҷанг ва оқибатҳои мудҳиши он, инчунин зуҳур ва ташаккулёбии низоми сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол инъикос гардидаанд. Аз ин рӯ, бояд маводи гирдовардаи онҳо бо истифодаи усули муқоисавӣ бо маълумотҳои муҳаққиқони ватанӣ мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор дода шаванд.

Бояд қайд кард, ки дар монографияҳои муаррихони рус В.И. Бушков ва Д.В. Микульский «Анатомия гражданской войны в Таджикистане» ва "Таджикская революция и гражданская война(1989-1994 гг.)»⁷ бештар ба ҷанбаҳои этникӣ ва иҷтимоии воқеоти сиёсии Тоҷикистони ибтидои солҳои 90-уми асри XX таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Бар асоси ҷанги шаҳрвандӣ онҳо муборизаи манфиатҳои табақавӣ-минтақавиро, ки шаклҳои гуногунро қасб карда буд, қарор додаанд. Бо назардошти ин нукта, муҳаққиқи воқеоти сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX - И.Р.Абдуллоев ба хулосае омадааст, ки аксар олимони россиягӣ ба ҷанбаҳои барҳӯрди сиёсӣ бештар аз нигоҳи зиддияти қавмӣ ва муборизаи минтақаҳо баҳогузорӣ карда, ба муборизаи назарҳои науву

Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1994. – 310 с.

¹ Гушер А. Война и мир в современном Таджикистане /А.Гушер // Азия и Африка сегодня. – 1998. - №3. – С. 6-13.

² Хрусталёв М. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспективы / М. Хрусталёв. – М., 1997. – 74 с.

³ Солоник Н.В. Страницы эпохи распада СССР: гражданская война в Таджикистане / Н.В. Солоник // Вестник Пермского государственного технического университета. – Пермь, социально-экономические науки. – 2011. - №11. – С. 25-41.

⁴ Бобохонов Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобохонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3; Бобохонов Р.С. Некоторые вопросы историографии Таджикистана нового и новейшего времени / Р.С. Бобохонов. – М., 2012. – 82 с.

⁵ Дронов В.В. Международное содействие становлению политической системы независимого Таджикистана: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Дронов.- М. – 2011. – 26 с.

⁶ Носов В. Гражданская война в Таджикистане / В. Носов. - М. – 2012. – 76 с.

⁷ Бушков В.И. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (Этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1996. – 160 с.; Бушков В.И. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994 гг.). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1994. – 310 с.

пешоҳанг бо ақоиди кӯҳна кам таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.¹

Корманди Академияи улуми Федератсияи Россия Р. С. Бобохонов мақолаи худро таҳти унвони «Гражданскайа война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки»² (Чанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997). Сабабҳо, рафт, оқибатҳо ва сабақҳо) маҳз ба ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон бахшида, дар он сабабҳо, рафт ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) –ро ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Вале, мутаассифона, бо мӯчиби он, ки муаллиф дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар шаҳри Москва зиндагӣ ва фаъолият карда, аз манбаъҳои дохилӣ камтар оғаҳӣ дошт ва ё гарчанде ки «маводи зиёд, аз ҷумла нақли шоҳидон, сӯҳбат бо қумандонҳои саҳроӣ ва арбобони динӣ»³-ро истифода карда бошад ҳам, гумон меравад, ки бештари ин мавод аз ҷониби муҳолифин пешниҳод шудааст, назари ў дар инъикоси ҳодисаю воқеаҳо воқеъбинона нест. Бо дарназардошти ин далел ҳулоса кардан мумкин аст, ки мақолаи мазкур на бо санадҳои воқеӣ, балки бештар бо нақли шоҳидони як ҷониб, ҷониби муҳолифин асоснок гардидааст.

Муаллифи мақола дар мавриди сабабҳои сар задании ҷанги шаҳрвандӣ ба мисли дигар муҳаққиқон ду омилро ҷудо намудааст: дохилӣ ва берунӣ. Вале, мутаассифона, аз ҷониби президент Набиев дар майдони «Озодӣ» тақсим гардидани яроқро сабаби асосии дохилии оғози ҷанги шаҳрвандӣ номидааст⁴, ки ба ақидаи ў розӣ шудан душвор аст. Зоро ҷонибдорони муҳолифин ҳанӯз дар давраи гирдиҳамоии 50-

¹ Абдуллоев И.Р. Возникновение и развитие общественно-политических движений Республики Таджикистан в конце 80-х - начале 90-х годов: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.Р. Абдуллоев. – Худжанд, 2000. – С. 5.

² Бобохонов Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобохонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3. - С.55-57.

³ Бобохонов Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобохонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3. - С.55.

⁴ Бобохонов Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобохонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3. - С.56.

рӯза, дар ибтидои моҳи апрели соли 1992, яъне қабл аз таъсисёбии «гвардияи миллии президентӣ» гуруҳҳои силоҳбадаст созмон дода буданд ва шабонгоҳҳо ба машқи ҳарбӣ машғул мешуданд, ки дар ин хусус мабаъҳои зиёд гувоҳӣ медиҳанд¹.

Дар мавриди омилҳои беруни муноқиши тоҷикон муҳаққиқ барқароршавии тартиботи толибонро дар Афғонистони ҳамсоя, рақобати байни Амрико ва Эронро ҷиҳати ба таҳти нуфузи хеш даровардани Тоҷикистон, кӯмаки милиявии «ваҳҳобиён»-ро аз ҷониби давлатҳои исломӣ, поин рафтани нақши Россия ҳамчун танзигари асосии муносибатҳои байнидавлатӣ дар фазои пасошӯравиро ҷудо кардааст, ки ҳақ ба ҷониби ӯст.

Ҳамин тавр, мақолаи Р.С.Бобоҳонов бо вуҷуди он, ки баъзе паҳлӯҳои ҷанги шаҳрвандиро инъикос намояд ҳам, ба назари мо бештар аз санадҳои ғайривоқеӣ таркиб ёфта, назари муаллиф ба аксар масоили умдаи муноқиши байни тоҷикон воқеъбинона нест.

Дар омӯзиши равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ таҳқиқоти муаллифони рус ва умуман кишварҳои узви ИДМ, ки кӯшидаанд мақом ва ҷойгоҳи минтақаро бо назардошти вазъи геополитики он инъикос намоянд, низ мабаъи хеле арзишманд маҳсуб меёбанд. Ба ин гуруҳ асарҳои К.С. Гаджиев, Е.М. Кузьмин, В. Парамонов, Ю. Тыссовский дохил мешаванд.

Асарҳои муаллифоне, ки ба назари онҳо муносибатҳои байналмилалии мусир дар минтақа, пеш аз ҳама, дар натиҷаи рақобат ва низоъи манофеи абарқудратҳои ҷаҳонӣ, амсоли ШМА, Чин, Россия ва ЕС роҳандозӣ мегарданд, гуруҳи дигари манбаъҳоро дар самти омӯзиши равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ таркиб додаанд. Муаллифони ин гунна асарҳо манофеи ҷонибҳои рақобаткунандаро ба манфиатҳои ҳарбӣ-стратегӣ ва манфиатҳои иқтисодӣ ҷудо карда, Осиёи Марказиро минтақаи барҳӯрди ин рақобатҳо муайян кардаанд. Ин

¹ Кузьмин А. И. Таджикистан. Причины и уроки гражданской войны / А.И. Кузьмин // Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения.– М., 1998. -232 с.

нуқтаи назар бештар дар таҳқиқоти А.Д. Воскресенский, Е.М. Примаков, А.И. Гушер, С. Караганов, Е.Г. Пономарева ва ғайраҳо баръало инъикос ёфтааст. Ҳамзамон аксари таълифоти муаллифони мазкур ё ба мафиатҳои як ҷониб ва ё ба доираи як манфиатҳо – ё ҳарбӣ-стратегӣ ва ё иқтисодӣ бахшида шудаанд.

Таҳқиқоти муаллифоне, ки минтақаи Осиёи Марказиро ҳамчун мавзei низоъҳои этносиёсӣ ва минтақаи бархӯрди арзишҳои тамаддунҳои бузурги ҷаҳонӣ, амсоли насрония, конфутсиячиғӣ ва ислом муайян кардаанд, гуруҳи навбатии манбаъҳоро дар боби омӯзиши равандҳои сиёсӣ ташкил медиҳанд. Ба ин гуруҳ асарҳои Г.Г. Кадымов, В.И. Коваленко, А.В. Манойло, А.И. Петренко, А.В. Федякин ва ғайраҳо шомиланд.

Дар самти таҳқиқи ҳамкориҳои самараноки ниҳодҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ҷиҳати таъмини суббот дар минтақа асарҳои С.В. Жуков, О.Б. Резникова, Б.А. Шмелев, А.Г. Задохин, В.В. Штолъ, ки дар онҳо нақши созмонҳои байналхалқӣ, амсоли СММ, САҲА дар танзими муноқишаҳои минтақавӣ инъикос гардидаанд, манбаъи хеле арзишманд маҳсуб меёбанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар пажӯҳиши равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла ҷангигарони шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 1992-1997 муҳаққиқон ва сиёсатшиносони дигари ИДМ, назари Е.П.Бажанов,¹ В.Белокреницкий,² А.Д.Вешняков,³ А.Джекшенкулов,⁴ М.Дмитриев,⁵ И.Д.Звягельская,⁶ А.А.Казанцев,¹ Д.Б.Малышева,²

¹Бажанов Е.П. Международные отношения в XXI веке / Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова. - М., 2011. – 145 с.

² Белокреницкий В. Геополитическая вертикаль сердце Азии / В. Белокреницкий. – М., 1997. - 176 с.

³ Вешняков А.Д. Основы противодействия терроризму / А.Д. Вишняков. – М.: Академия, 2006. – 148 с.

⁴ Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе / А. Джекшенкулов. - М., 2000. – 120 с.

⁵ Дмитриев М.Тонкий намек на весьма кровавый конец / М. Дмитриев. – М., 2008. – 236 с.

⁶ Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии / И.Д. Звягельская. - М., 2009. – 178 с.

В.И.Папов³ ва чанде дигарон низ сахм гузоштаанд, ки мутаассифона, таҳлилу баррасии онҳо дар чорҷӯбай як рисола аз имкон берун аст.

Дар таҳқиқоти сиёсатиносоли қазоқистонӣ У.Т. Касенов, С.К. Кушкумбаев, дипломати қирғиз А.Д. Чекшенқулов арзишҳои миллӣ ва фаъолнокии дипломатии кишварҳои минтақа дар маркази таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Аммо аз ҷониби ин муаллифон, ки бештар ба назарияҳои расмӣ такя кардаанд, нақши омилҳои берунӣ ва дохилӣ, ки чорҷӯбай мустақилияти сиёсии роҳбарияти давлатҳои Осиёи Марказиро муайян мекунанд, коста, ғайри воқеӣ инъикос гардидаанд.

Дар қатори таҳқиқоти муҳаққиқони кишварҳои узви ИДМ, ки муносибатҳои муосири байналхалқиро дар Осиёи Марказӣ тавсиф кардаанд, асарҳои Е.М. Кузьмин ва А.А. Казанцев хеле арзишманданд.

Ҳамин тариқ, шарҳи сарчашмаҳои ба мавзуъ марбутбуда, имкон медиҳанд ба хулосае биёем, ки нисбат ба масъалаи равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла ҷонги шаҳрвандӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва коршиносони кишварҳои минтақа ва кишварҳои узви ИДМ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир гаштааст ва гумон меравад, ки онҳо дар оянда низ ин масъаларо пайгирий намуда, равандҳои сиёсии Осиёи Марказиро ҳамаҷониба таҳлил менамоянд ва дурнамои ин равандҳоро баррасӣ ҳоҳанд кард.

Бояд тазаккур дод, ки воқеоти сиёсии солҳои 90-уми асри XX мавриди пажӯҳиш ва баррасии муҳаққиқон ва таҳлилгарони хориҷи дур низ қарор гирифта, масоили гуногуни таърихи сиёсӣ, аз ҷумла ҷонги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон дар мақолоту таълифоти онҳо ба таври густурда инъикос гардидааст. Таълифоти муҳаққиқони хориҷиро олимӣ тоҷик Н.Т. Раҳимов дар брошюрае таҳти унвони

¹ Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия / А.А. Казанцев. - М., 2008.- 340 с.

² Малышева Д.Б. Центральноазиатский узел мировой политики. – М.: ИМЭМО, 2012. – 256 с.

³ Папов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика / В.И. Папов. - М. 2006. – 340 с.

«Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы»¹ (Маводҳо ба таърихнигории ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997): Тавсифи адабиёти хориҷӣ) ба таври умумӣ тавсиф кардааст. Дар он маводҳои таълифоти сиёсатмадорон ва таҳлилгарони хориҷӣ, ки масоили умдаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ба амсоли сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии муноқиши байни тоҷикон, рафти ҷанги шаҳрвандӣ, вазъи қишвар дар солҳои аввали истиқлолият, тавсифи ҷонибҳои даргир ва раванди баҳамоии тоҷиконро мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор додаанд, инъикос гардидааст. Ба ақидаи ӯ дар донишгоҳҳо ва марказҳои илмии ИМА муҳаққиқони зиёд, назари Даря Фейн, Ричард Фрай, Ҷон Шоберлейн-Энгел, Борис Румер, Марта Б. Олкотт, Иден Неби ва дигарон дар масоили таъриҳ, фарҳанг, сиёsat ва иқтисодиёти қишварҳои Осиёи Марказӣ, хоса Тоҷикистон таҳқиқот гузаронидаанд. Таълифоти инъикоскунандай ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 низ хеле зиёд аст.² Ин гуна таълифот аз ҷиҳати ҳаҷм, доираи таҳқиқот, аҳамият ва дигар меъёрҳо аз ҳамдигар тафовут доранд, вале дар таърихнигории Тоҷикистон, бешак, мавқеи муҳимро касб кардаанд. Мавсуф маҷмӯai мақолаҳоро таҳти унвони «Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение»³ (Осиёи Марказӣ. Муноқиша, роҳи ҳал, тағйирот), ки таҳқиқоти бузурги дастаҷъмони олимон ва сиёsatшиносони амрикӣ ва рус ҷиҳати таҳлили равандҳои этносиёсӣ дар Осиёи Миёна маҳсуб меёбад, аз ҷумлаи чунин таълифот медонад. Бояд зикр кард, ки маҳаки таҳқиқоти муаллифони маҷмӯaro заминаҳо, сабабҳо ва оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) ташкил медиҳад. Аксари муаллифони мақолаҳои ин маҷмӯa ба масоили вазъи сиёсии Тоҷикистон каму беш даҳл кардаанд, вале чор мақола, аз ҷумла мақолаҳои С.

¹ Рахимов Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Рахимов.–Худжанд, 2002.–60 с.

² Рахимов Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Рахимов.–Худжанд, 2002.–С. 5.

³ Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.

Гретский,¹ Д. Худойназаров,² А. Турачонзода³ ва О. Руя,⁴ ба ақидаи Н. Т. Раҳимов, бевосита ба воқеаҳои сиёсии Тоҷикистони солҳои 90-уми асри XX бахшида шудаанд.

Н. Т. Раҳимов тавсифи адабиёти хориҷиро дар мавриди ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997) идома дода, қайд менамояд, ки дар нашриёти «Ҷэлизд пабликэйшн» аз соли 1994 ба табъ расонидани силсилаи нашрияҳои маълумотдиҳанд оғоз ёфт, ки ба давлатҳои мустақили Осиёи Миёна ва Моварои Кавказ бахшида шудаанд. Ин силсиларо китоби И.Нэби «Таджикистан»⁵ ҳусни оғоз бахшидааст. Тибқи маълумоти Н. Т. Раҳимов муаллиф дар ин китоб Тоҷикистони давраи ҷанги шаҳрвандиро ба таври умумӣ тасвир намуда, дар фасли «Таърих» тасалсули муфассали ҳодисаҳоро аз моҳи январи соли 1992 то моҳи январи соли 1994 (саҳ. 43-69) замима намудааст.⁶ Аммо, ба ақидаи Н. Т. Раҳимов ба таҳқиқи воқеаҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) бочиддият Шаҳрbonу Тоҷибахш машғул буда, дар ин маврид якчанд мақолаҳо ба табъ расонидааст. Яке аз мақолаҳои ӯ таҳти ұнвони «Таджикистан: забытая гражданская война»⁷ дар ҳаммуаллифӣ бо Насим Ҷавод таълиф гардида, дар он муаллифон дар радифи таҳлили сабабҳои авҷгирии ҷанги шаҳрвандӣ, тавсияҳои хешро дар масоили баргардонидани фирориён, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва ғайраҳо

¹ Грецкий С. Гражданская война в Таджикистане: причины, развитие и перспективы мира / С. Грецкий // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.

² Худойназаров Д. Конфликт в Таджикистане: вопросы регионализма / Д. Худойназаров // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.

³ Тураджонзода А. Религия – опора общества / А. Тураджонзода // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.

⁴ Руя О. Роль ОБСЕ в мирном процессе в Таджикистане / О. Руя // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.

⁵ Нэби И. Таджикистан / И. Нэби. – Бенсон, Вермонт, 1994. – 148 с.

⁶ Раҳимов Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Раҳимов.– Ҳуджанд, 2002.–С. 6.

⁷ Таджибахш Ш. Таджикистан: забытая гражданская война / Ш. Таджибахш, Н. Джавад [Электронный ресурс]. URL: <http://ia-centr.ru/expert/1920/> (дата обращения: 01.03.2019).

пешниҳод кардаанд.¹

Мавриди зикр аст, ки Н. Т. Раҳимов дар фарҷоми китоби хеш феҳристи адабиёти иловагиро оид ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997), ки то ибтидои соли 1997 бо забони англисӣ ба табъ расидаанд, пешниҳод менамояд, ки ба назари мо хеле ҷолиб буда, ҷиҳати таҳқиқи бунёдии ҷанги шаҳрвандӣ мароқангез ва муғид маҳсуб меёбад.

Дар ин радиф бояд шумораи даҳуми маҷаллаи «Аккорд»-ро ёдрас шуд, ки соли 2001-ум ба табъ расидааст. Шумораи мазкури маҷалла аз маҷмӯи мақолаҳои муҳаққиқон ва мутахассисони хориҷӣ ва ватаниӣ, аз ҷумла Кэтрин Барнс, Ширин Акинер, Оливе Руа, Камолуддин Абдуллоев, Саодат Олимова, Музaffer Олимов, Абдунабӣ Сатторзодаро, ки паҳлӯҳои гуногуни ҷанги шаҳрвандиро инъикос қадаанд, таркиб ёфтааст. Ба ақидаи муаллифони мақолаи муқаддимавии маҷалла Кэтрин Барнс ва Камолуддин Абдуллоев² шумораи мазкури Аккорд ҳаводиси сиёсии солҳои 90-уми Тоҷикистонро дар заминай санадҳои мавҷуда таҳқиқ намуда, мавқеи ҷонибҳои асосии низоъро муайян менамояд.

Бояд зикр кард, ки чор мақолаи шумора, аз ҷумла мақолаҳои И. Асадуллоев³, С. Олимова ва М. Олимов⁴, А. Сатторзода⁵, Ш. Ақбарзада⁶ нерӯҳои асосии сиёсиро, ки дар ҳаёти ҷамъиятии солҳои 90-уми Тоҷикистон мавқеи ҳукмронро соҳиб буданд, таҳқиқ ва баррасӣ намудаанд.

¹ Раҳимов, Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Раҳимов.–Худжанд, 2002.–С. 7.

² Барнс, К. От войны к политике / К. Барнс, К. Абдуллаев // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 8-16.

³ Асадуллаев, И. Взгляды на войну и мирный процесс Правительство Таджикистана / И. Асадуллаев // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 28-30.

⁴ Олимова, С. Партия исламского возрождения / С. Олимова, М. Олимов // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 31- 33.

⁵ Сатторзода, А. Демократическая партия / А. Сатторзода // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 34-36.

⁶ Ақбарзаде, Ш. Абдулладжанов и «третья сила» // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 37-39.

Устоди мактаби шарқшиносӣ ва африкашиносии университети Лондон, мутахассиси оид ба Осиёи Марказӣ Ширин Акинер дар мақолаи худ сабабҳо ва рафти ҷанги шаҳрвандиро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки дар соли аввали ҷанг аз бист то шаст ҳазор нафар қурбон гардиданд, ки 50 ҳазор нафари онҳо ба давраи шидатноки ҷанг – аз моҳи май то декабри соли 1992 мувоғиқ меояд. Мавсуф дар такя ба ҳуҷҷатҳои расмии СММ таҳлилҳои хешро идома дода, шумораи гурезагонро дар соли аввали ҷанг 600 ҳазор нафар ҳисобидааст, ки аз ин миқдор таҳминан 80 ҳазор нафар дар қаламрави Афғонистон паноҳ бурдаанд¹.

Дар иртибот ба равандҳои сиёсии дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба амал омада таваҷҷӯҳи коршиносон, муҳаққиқон ва сиёsatшиносони кишварҳои хориҷи дур, амсоли Аврупо ва Амрико низ баҳри омӯзиш, таҳлил ва баррасии равандҳои сиёсии минтақа меафзояд. Дар байнӣ асарҳои маҷмӯӣ монографияҳои муҳаққиқи амрикӣ М. Олкоттро, ки солҳои 1997 ва 2005 таълиф гардидаанд, маҳсус қайд кардан зарур аст. Монографияҳои Олкотт аз маводи санадӣ бой буда, дар онҳо муаллиф ҳамаи равандҳои сиёсии дар Осиёи Марказӣ ба амал омадаро бо назардошти арзишҳо ва меъёрҳои ҷамъияти муосири гарбӣ инъикос намудааст. Ба масоили марбут ба равандҳои сиёсии минтақаи Осиёи Марказӣ асарҳои муҳаққиқони хориҷӣ, назири З. Бжезинский, С. Хантингтон, Г. Киссинджер, А. Тойнби ва ғайраҳо баҳшида шудаанд. Муҳаққиқони хориҷӣ ба рушди кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳамкории байналхалқӣ дар минтақа аҳаммияти зиёд медиҳанд. Ин гуна таҳқиқотро метавон ба якчанд гуруҳ чудо кард. Дар онҳо таҳлили муносибатҳои сиёсӣ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ ва таъсири мутақобилаи онҳо бо абарқудратони ҷаҳонӣ ва минтақавӣ инъикос гардидааст. Ҳамзамон манзараи умумии барҳӯрди манфиатҳои ИМА, Россия ва Чин дар Осиёи Марказӣ дар ин асарҳо пешниҳод намегардад.

Ба ғурӯҳи аввали манбаъҳои хориҷӣ ҳуҷҷатҳои расмӣ ва

¹ Акинер, Ш. Гражданская война в Таджикистане: причины и динамика / Ш. Акинер, К. Барнс // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 18-27.

баромадҳои роҳбарон, дипломатҳо ва арбобони сиёсии давлатҳои ШМА, Иттиҳоди Аврупо, Чин ва дигар давлатҳои хориҷи дур, ҳуҷҷатҳои расмии ВКХ, сафоратхонаҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои созмонҳои байналхалқӣ (СММ, ИДМ, СААД, СҲШ, ИА ва ғ.) шомиланд. Манбаъи муҳимми таҳқиқи стратегияи гарбӣ ҳуҷҷатҳои расмии Департаменти давлатии ШМА ва Шурии Иттиҳоди Аврупо маҳсуб меёбанд.

Ба гуруҳи дуюми манбаъҳои хориҷӣ таҳқиқоте мисубанд, ки аз ҷониби сиёсатмадорон, дипломатҳо ва таҳлилгарони ҳарбӣ перомуни масоили умдаи сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ таълиф гардидаанд. Ба ин гуруҳ асарҳои: Р. Вайд, К. Луи, З. Баран, Р. Визерспун, П. Гоббл, А. Карлтон, У. Мерри, Б. Олкотт, Б. Рубин, Д. Смит, В. Сокор, Ф. Стэрр, С. Фредерик, И. Хан ва ғ. дохил мешаванд.

Бояд зикр кард, ки дар омӯзиш, таҳлил ва баррасии равандҳои сиёсии дар кишварҳои Осиёи Марказӣ сурат гирифта, воситаҳои ахбори умуми хориҷаи дур саҳми назаррас доранд. Маводҳои пешниҳоднамудаи онҳо дар бораи минтақаи Осиёи Марказӣ хеле арзишмандаанд. Воситаҳои ахбори умуми Ғарб ба лоиҳаи ҳамгироии Авруосиё ва равандҳои сиёсии Осиёи Марказӣ баҳои гуногунранг медиҳанд, таҳлилгарон имконоти муттаҳидшавиро арзёбӣ менамоянд, ба хотири ҷонибдорӣ ва хилофият далелу бурҳон ироа мекунанд. Сарчашмаи асосии иттилоот маводи нашрияҳои зерин мебошанд: интернет-портали “InoСМИ”,¹ Радиои «Озодӣ»,² нашрияҳои даврагии Британияи Кабир.

Айни ҳол, Осиёи Марказӣ дар саҳнаи геополитикии ҷаҳони мусир мақом ва нақши муҳим дошта, дар бораи паёмад ва дурнамои он дар доираҳои илмии ҷаҳон баҳсҳои зиёде мавҷуданд. Бояд қайд кард, ки ин масъала баъд аз пошҳӯрии Иттиҳодияи Шуравӣ ба миён наомадааст,

¹ Ино СМИ, ru 2000-2016 URL. <http://WWW.Inosmi.ru/>

² Радиои «Озодӣ», 2016.

зеро бархӯрди Британияи Кабир ва Русия барои нуфузи сиёсӣ дар минтақа ҳанӯз қабл аз таъсиси Иттиҳоди Шуравӣ сар шуда буд ва то ҳол масъалаи актуалий ба шумор меравад. Осиёи Марказӣ минтақаи муҳимми ҳамкориҳои бисёрсамта ба ҳисоб меравад. Мавқеи ҷуғрофии мусоид, сарватҳои табиӣ, нафти хом, газ ва дигар захираҳои табии минтақа диққати қудратҳои ҷаҳониро ба худ ҷалб намудааст. Осиёи Марказӣ аз нигоҳи ҷойгиришавии ҷуғрофӣ минтақаи бузург ба шумор рафта, ба ду қисм тақсим мегардад – аз шимол (Қазоқистон ва Қирғизистон), аз ҷануб (Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон).¹

Таърихи сиёсии солҳои аввали Тоҷикистони соҳибистиқлол, баҳусус бархӯрди сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ дар рисолаҳои докторӣ ва номзадии муҳаққиқони хориҷӣ низ, аз қабили В.В. Дронов², О. Ҳ. Шарафиева³, И.Ҳ. Афандиҳонов⁴, А.В. Архангельский⁵, В.В. Егозарян⁶ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифта, дар онҳо масоили гуногуни марбут ба таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, раванди гуфтушунидҳо ва истиқори сулҳу субот таҷассум ёфтаанд.

Масалан, муҳаққиқи рус О. Ҳ. Шарафиева⁷ таҳқиқоти хешро бевосита ба омӯзиши ҷанги шаҳрвандӣ баҳшида, дар он сабабҳои сар задании ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) дар Тоҷикистон ва марҳилаҳои асосии гуфтушунидҳои ҷонибҳои даргирро мавриди таҳқиқу таҳлил

¹ Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе / А. Джекшенкулов. - М., 2000. - С. 10.

² Дронов В.В. Международное содействие становлению политической системы независимого Таджикистана: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Дронов.- М. – 2011. – 26 с.

³ Шарафиева О.Х. Гражданская война в Таджикистане (1990-1997гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / О. Ҳ. Шарафиева. – Томск, 2010. – 242 с.

⁴ Афандиҳонов И. Ҳ. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерации: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / И.Ҳ.Афандиҳонов. - М., 2006. – 26 с.

⁵ Архангельский А.В. Международно-правовые основы обеспечения коллективной безопасности государств-участников СНГ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / А.В.Архангельский. –М., 2003. -25 с.

⁶ Егозарьян В.В. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как фактор интеграции: дис. ...на соиск. уч. степ. канд. полит. наук / В.В.Егозарьян. - М., 2001. – 189 с.

⁷ Шарафиева О.Х. Гражданская война в Таджикистане (1990-1997гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / О. Ҳ. Шарафиева. – Томск, 2010. – 242 с.

қарор додааст. Вале бо мӯчиби ба муҳаққиқ дастрас набудани таҳқиқоти олимони тоҷик, ки аксаран шоҳиди ҳол буданд, ӯ натавонистааст, ки сабабҳо ва рафти ҷанги шаҳрвандиро воқеъбинона ва ботафсил инъикос намояд. Мавсуф ҳатто иштибоҳан оғози ҷанги шаҳрвандиро ба соли 1990 нисбат медиҳад ва ин дар ҳолест, ки аксари муҳаққиқон санаи 5-майи 1992-ро оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон эътироф кардаанд.

Умуман, бо вуҷуди он, ки роҷеъ ба ҷанги шаҳрвандӣ ва истикори сулҳу субот дар Тоҷикистон ҳам дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҳам дар кишварҳои хориҷи дур таълифоти зиёд рӯи кор омада бошад ҳам, муаллифони онҳо воқеаҳои мазкурро аз нигоҳи худ арзёбӣ намуда, ба назари мо бо сабаби оғаҳӣ надоштан аз манбаъҳои дохилӣ имкон надоштанд, ки тамоми паҳлӯҳои ин ҳаводиси сиёсиро воқеъбинона инъикос намоянд.

**БОБИ 2. ТАҶАССУМИ МАСОИЛИ ИСТИҚРОРИ СУЛХУ ВАХДАТ
ВА ФАҶОЛИЯТИ КОМИССИЯИ ОШТИИ МИЛЛӢ ДАР
ТАҲҚИҚОТИ МУҲАҚҚИҚОНИ ВАТАНӢ ВА ХОРИЧӢ**

**2.1. Инъикоси масоили истиқори сулху вахдати тоҷикон дар
таъриҳнигории ватанӣ ва хориҷӣ**

Яке аз масъалаҳои муҳим, ки дар солҳои 90-уми асри XX диққати муарриҳон ва умуман аҳли ҷамоаи ҷаҳониро ба ҳуд ҷалб карда буд, раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон дар солҳои 1994 – 1997 ба ҳисоб меравад. Ин раванд, пеш аз ҳама аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки нахустин таҷрибаест дар таърихи ҷаҳонӣ, ки бо миёнаравии созмонҳои бонуфузӣ байналхалқӣ ва ширкати давлатҳои кафили минтақа бомуваффақиятона анҷом пазируфтааст.

Мубрамияти илмии омӯзиши сулҳ дар Тоҷикистон бо зарурияти таҳқиқи қонунмандиҳои пошҳӯрии давлатҳои бузурги сермиллат, сабаб ва оқибатҳои чунин воқеаҳои таъриҳӣ алоқаманд аст. Яке аз паёмадҳои суқути давлатҳои бисёрмиллат зухури қишварҳои тозаистиқлол буда, ин равандро пуршиддат гардидани низоъҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва қавмӣ ҳамроҳӣ мекарданд. Зухури қишварҳои тозаистиқлол дар Осиёи Марказӣ, ва аз он ҷумла Тоҷикистон метавон ғуфт, вазъияти геополитикӣ ва геостратегиро дар минтақа ба куллӣ тағйир дод. Бояд ғуфт, ки агар пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ нисбатан оромтар (дар муқоиса бо Югославия) гузашта бошад ҳам, аммо дар канораҳо, баҳусус Қафқоз, Тоҷикистон ва Молдова ихтилофҳои сарзада на танҳо бо роҳи мусолиматомез ҳал нашуданд, балки баръакс, ба низоъҳои мусаллаҳона оварда расонданд. Ва низоъи аз ҳама хунинтар дар ин маҳдудаи собиқ шуравӣ ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ дар қишвари мо буд. Ҳушбахтона, нерӯҳои солими ҷомеа тавонистанд, ки дар чунин вазъияти ҳассос муттаҳид гарданд ва мушкилоти пешомадаро бо роҳи гуфтушунид ҳал намоянд, ки натиҷаи он ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ маҳсуб меёбад.

Тацрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд, ки ягона роҳи ҳалли ҳама гуна бархӯрдҳои сиёсӣ, ҷангҳо ва муқовиматҳои мусаллаҳона гуфтушунид, музокироти миёни ҷонибҳои муқобили ҳам сангариғифта ба ҳисоб меравад. Бояд тазаккур дод, ки зарурати баргузор гардидани музокирот дар муқовимати мусаллаҳонаи миёни тоҷикон низ ҳанӯз дар оғози ҷанги шаҳрвандӣ ба миён омада буд. Вале, мутаассифона чунин имконият барои тоҷикон танҳо дар соли сеюми ҷанг даст дод. Даври аввали гуфтушуниди байни тоҷикон бо миёнаравии намояндаи маҳсуси Дабири Кулли СММ Рамиро Пирис Баллон ва вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия А.Козирев аз санаи 5-ум то 19-уми моҳи апрели соли 1994 дар шаҳри Москва сурат гирифт. Даври аввали гуфтушуниди миёни тоҷикон, ки дар шароити ниҳоят вазнин сурат гирифта буд, барои баргузор гардидани даврҳои баъдӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Дар маҷмуъ, 8 даври гуфтушуниди миёни тоҷикон ва якчанд воҳӯрӣ дар сатҳи олӣ – миёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмонов ва роҳбари иттиҳоди мухолифин С.А.Нурӣ баргузор шуданд. Бояд таъкид кард, ки музокироти байни тоҷикон, ки дар тӯли солҳои 1994 – 1997 сурат гирифта буданд, асосан бо ташабbusи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баҳусус бо ҷиду ҷаҳд ва талошҳои пайвастаи Сарвари давлати тоҷикон ва бо миёнаравии созмонҳои бонуфузӣ байналхалқӣ, аз ҷумла СММ ва давлатҳои кафили минтақа – Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Эрон, Афғонистон ва Покистон амалӣ гардидаанд.

Бояд зикр кард, ки даври аввали гуфтушунидҳои байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ дар зери ҳимояти СММ рӯзҳои 5-19 апрели соли 1994 дар шаҳри Маскав баргузор гардида буд. Намояндагони Ҳукумати Тоҷикистонро вазири онвақтаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ Ш.Зуҳуров роҳбарӣ менамуд. Раиси Кумитаи координатсияи нерӯҳои демократии Тоҷикистон дар давлатҳои ИДМ О. Латифӣ ба сифати иҷроқунандай вазифаи роҳбари намояндагони мухолифин баромад менамуд. Баъди

анҷоми даври аввали гуфтушунидҳо як қатор ҳуччатҳо ба имзо расиданд, ки дар миёни онҳо «Протокол дар бораи таъсиси Комиссияи муштарак оид ба масъалаи гурезагон ва муҳочирони маҷбурий аз Тоҷикистон» низ дохил мегардид. Ин ҳуччате ба шумор мерафт, ки барои таъсиси аввалин комиссияи ҳалли масъалаҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба имзо расида буд. Дар асоси ҳуччати мазкур 19 апрели соли 1994 Комиссияи муштарак оид ба масъалаи гурезагон ва муҳочирони маҷbuрий аз Тоҷикистон таъсис дода мешавад, ки ҳайати он ба таври баробар аз намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳолифин таркиб ёфта буд.¹ Таъсиси комиссияи мазкур дар самти ҳалли масъалаҳои мушаххаси сиёсӣ муваффақият ба даст оварда натавонист, аммо бо ин роҳ механизми муҳимми ҳамкориҳои ҷонибҳои низоъ бори аввал дар амал татбиқ гардид, ки дар оянда метавонист мавқеъҳои муқобилро бо ҳам наздик созад.

Бояд гуфт, ки марҳилаи навбатии даври дуюми воҳӯриҳои ҷонибҳои даргир рӯзҳои 12-17 сентябри соли 1994 дар шаҳри Текрон баргузор гардида буд. Ин навбат намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муовини аввали Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон А.Достиев роҳбарӣ менамуд. Роҳбарии намояндагони муҳолифини тоҷикро муовини аввали Раиси Ҳаракати наҳзати исломии Тоҷикистон А.Тураҷонзода ба уҳда дошт. Дар ҷараёни воҳӯрий мақсади пештар гузошташуда амалий мегардад ва дар охири воҳӯрий «Созишнома дар бораи муваққатан эълон намудани оташбас ва қатъи амалҳои дигари хусуматомез дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон» ба имзо расонида мешавад. Дар созишномаи мазкур зарурати ташкил намудани Комиссияи муштарак, ки бо миёнаравии СММ бояд иҷроиши шарту шароитҳои созишномаи оташбасро назорат менамуд, таъкид

¹ Протокол о создании Совместной комиссии по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев из Таджикистана от 19 апреля 1994 г. // Доклад Генерального секретаря ООН. 5 мая 1994 г.

мегардад.¹ Бояд гуфт, ки комиссияи мазкур дар самти танзими бархӯрдҳои мусаллаҳона саҳми қалон гузоштааст ва минбаъд барои дар таркиби Комиссияи оштии миллӣ ташаккул додани зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ заминаи хуб фароҳам овардааст.

Аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шаҳри Исломобод даври сеюми гуфтушунидҳои ҷонибҳои даргир баргузор мегардад. Дар охири гуфтушунидҳо ҳуҷҷати маҳсус таҳти унвони «Протокол дар бораи Комиссияи муштарак оид ба амалисозии Созишнома дар бораи муваққатан эълон намудани оташбас ва дигар амалҳои душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар доҳили мамлакат» ба имзо расонида мешавад. Дар протоколи мазкур тартиби фаъолияти Комиссияи муштарак нишон дода шуда буд, ки дар атрофи таъсиси он 17 сентябри соли 1994 дар шаҳри Текрон дар воҳӯрии машваратӣ ҷонибҳо ба мувоғиқа расида буданд. Мувоғиқи талаботҳои ҳуҷҷати мазкур Комиссияи муштарак мақомоти асосие ба шумор мерафт, ки он раванди иҷроиши бандҳои алоҳидаи «Созишнома дар бораи муваққатан эълон намудани оташбас ва дигар амалҳои душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар доҳили мамлакат»-ро бояд назорат менамуд. Комиссияи мазкур ба таври баробар дар ҳайати 10 нафар – 5 нафар аз як ҷониб ва 5 нафар аз ҷониби дигар ташкил шуда буд. Инчунин аз ҳарду ҷониб аз ҳайати панҷнафарӣ як нафар роҳбар интиҳоб гардида буданд². Таҳқиқу тафтиши ҳолатҳои риоя нагардидани талаботҳои Созишномаи оташбас ба салоҳияти Комиссияи мазкур доҳил мегардид, ки дар ҳолатҳои рӯҳ додани қоидавайронкунӣ комиссия метавонист аз роҳбарияти ҷонибҳои бо ҳам муқобил дар бораи воқеаи

¹ Протокол о создании Совместной комиссии по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев из Таджикистана от 19 апреля 1994 г. // Доклад Генерального секретаря ООН. 5 мая 1994 г.

² Состав Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2022).

мазкур иттилооти заруриро талаб намоянд.

Дар банди 4-уми «Протокол дар бораи Комиссияи муштарак...» вазифаҳои комиссияи мазкур ба таври зерин муайян гардида буданд:

- назорати аз тарафи ҷонибҳои бо ҳам муқобил ичро гардидани талаботҳои Созишномаи муваққатан эълон намудани оташбас ва дигар амалҳои душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар доҳили мамлакат;
- дар асоси иттилооти воқеӣ таҳқиқи ҳолатҳои риоя нагардидани талаботи Созишномаи мазкур;
- ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳолифини тоҷик, ба СММ ва намояндагони нозирони гуфтушунидҳои байнитоҷикон пешниҳод намудани роҳҳои бартараф намудани қоидавайронкунӣ ва оқибатҳои риоя накардани талаботи Созишнома.¹

Намояндагони Комиссияи муштарак дар раванди иҷроиши вазифаҳои худ бояд бо созмонҳои байналхалқӣ ҳамкорӣ менамуданд. Пеш аз ҳама, Комиссия бо чунин созмонҳои байналхалқӣ, ба монанди Намояндагии СММ дар Тоҷикистон, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва Кумитаи байналхалқии салиби сурх бояд ҳамкорӣ менамуданд. Ҳамзамон амният ва даҳлнопазирии аъзоёни Комиссия аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳолифини тоҷик кафолат дода мешуд. Базаи моддӣ-техникӣ барои фаъолияти Комиссия аз ҳар ду ҷониб таъмин мегардид. Барои таъмини чунин шароит Ҳукумати Тоҷикистон дар ҳудуди мамлакат ва муҳолифин дар ҳудуди Афғонистон чунин масъулиятиро бар дӯш гирифтанд. Созмонҳои байналхалқӣ низ ба Комиссияи мазкур ёрии молиявӣ менамуданд. Аз ҷумла Нерӯҳои дастаҷамъонаи сулҳофари ИДМ, ки он замон дар ҳудуди Тоҷикистон қарор доштанд, фонди ҳадафноки молиявӣ ташкил намуданд. Бинои

¹ Функции Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2022).

маъмурии Комиссияи муштарак дар шаҳри Душанбе ҷойгир карда шуда буд. Бояд гуфт, ки Комиссияи муштарак барои риоя намудани талаботҳои «Созишнома дар бораи муваққатан эълон намудани оташбас ва дигар амалҳои душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дар доҳили мамлакат дар давраи баргузории гуфтушунидҳо» таъсис дода шуда буд.¹

Аммо дар самти тақвият пайдо намудани фаъолияти комиссияҳои фаврии оштии миллӣ воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ, ки 10-11 декабря соли 1996 баргузор гардида буд, заминаи хуб фароҳам меовараад.

Бояд тазаккур дод, ки гуфтушунидҳои миёни тоҷикон, ки бо ибтикори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо миёнаравии созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ ва давлатҳои кафили минтақа дар тӯли солҳои 1994 – 1997 сурат гирифта будаанд, натиҷаи дилҳоҳ ба бор оварданд. 27 – июни соли 1997 дар шаҳри Москва созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид. Ҷангӣ хонумонсӯзи шаҳрвандӣ, ки ҷони даҳҳо ҳазор одамонро ба гирдobi фано кашида буд, хотима ёфт.

Мавриди зикр аст, ки муҳаққиқоне, ки ба омӯзиши мавзӯи гуфтушуниди байни тоҷикон, истиқори сулҳ ва вахдати миллӣ даст задаанд, теъдоди зиёди манбаъҳои расмиву ғайрирасмиро мавриди истифода қарор медиҳанд, ки онҳоро шартан метавон ба тариқи зайл тасниф кард: а) Асарҳо, баромадҳо, суханрониҳои Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон²; б)

¹ Место пребывания и срок полномочий Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2022).

² Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, вахдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд /мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 512 с.; Раҳмон, Э. Независимость Республики Таджикистан и

хүччатҳои ҳуқуқӣ - меъёрии давлатӣ ва байналхалқӣ; в) санадҳои мутааллиқи сохторҳову муассисаҳои гуногун аз идораҳои давлатӣ то созмонҳои минтақавиву байналхалқӣ; г) адабиёти ёддоштӣ; д) матбуоти даврагӣ, захираи шабакаҳои иттилоотии интернетӣ.

Ба гурӯҳи аввали сарчашмаҳо осори мутааллик ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба он хотир ворид карда шуданд, ки Президенти мамлакат аз рӯзҳои аввал ба раванди сулҳ бевосита иштирок ва роҳбарӣ карданд ва бо мавқеи конструктивӣ, прагматикӣ ва инсондӯстонаи хеш раванди мазкурро то ба анҷоми мантиқӣ бурда расонданд. Умуман, раванди ноил гардидан ба истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, таҳқими истиқлолияти давлатӣ, хотима баҳшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ ва бунёди шароитҳои мусоид баҳри муътадил гардонидани авзои сиёсии ҷомеъа, аз ҷумлаи мавзӯоте буданд, ки таваҷҷӯҳи олимони ҷабҳаҳои гуногуни илмҳои ҷомеашиносӣ ва соири муаллифонеро, ки дар таҳқиқи масоили ризоияти миллӣ ва сулҳ - ҳамчун падидай демократикунонии ҷомеъа саҳм гирифтаанд, ба ҳуд ҷалб кард. Мавзӯоти муҳталифи масоили мазкур дар асарҳои маҷмӯӣ ва баромадҳои Президенти мамлакат Эмомалий Раҳмон¹ ва раиси Комиссияи оштии миллӣ С.А. Нурӣ² таҷассум ёфтаанд. Махз Президенти кишвар ба ҳайси ташаббускори асосии роҳандозии Консепсияи ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон баромад карда, тамоми нерую заковат ва сабру суботи хешро баҳри истиқрори сулҳи комил

возрождение нации. В 7 томах. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз хафт ҷилд. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмон, Э. Ответы на вопросы великобританского издания «Мировой государственный деятель», 1996г., январь // Тысяча лет в одну жизнь (сборник выступлений, речей, интервью и статей). – Душанбе, 2003. – 374 с.

¹ Раҳмонов Э. Ш. Юбилей независимости и второй форум таджиков / Э. Ш. Раҳмонов – Душанбе, 1993; Раҳмонов Э. Ш. Таджикистан на пороге будущего / Э. Ш. Раҳмонов // Сборник выступлений Президента РТ в СМИ России. – М., 1997; Раҳмонов Э. Ш. Независимость Таджикистана и возрождение нации (в 8 т.) / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 1998; Раҳмонов Э. Ш. Наша цель – национальное единство / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 1997; Раҳмон Э. Ш. Таджики в зеркале истории / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2006.

² Нурӣ С.А. Оштинома / С.А. Нурӣ. – Душанбе, 2001. – 360 с.

равона соҳт.

Ба гурухи дуюми манбаъҳо санадҳои ҳуқуқии кишвар - Конститутсия, қонунҳо, асноди қонунгузорӣ дохил мешаванд. Ба муҳимтарин манобеъ қонунҳое марбутанд, ки дар охири солҳои 80 -ум ва ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта қабул карда шудаанд. Қисмате аз онҳо дар шакли маҷмуаи ҳуҷҷатҳо ва маводҳо, санадҳои оинномавии аҳзобу ҳаракатҳои сиёсии дар ҷумҳурӣ ташкилёфта ба табъ расидаанд, ки барои дарк кардани вижагиҳои шароити иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии мамлакат, мавқеъ, пойгоҳ ва моҳияти сиёсиву иҷтимоии ҳаракату ҳизбҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ кӯмак мерасонанд.

Бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати таҳлилу баррасии воқеии раванди ба даст омадани сулҳи тоҷикон ҳуҷҷатҳои созмонҳои байналхалқӣ, ки дар ҷараёни танзими муноқиша дар Тоҷикистон ширкати фаъол доштанд, манбаъи арзишманд ва беназир маҳсуб меёбанд. Дар ин раванд, алалхусус, намояндаи маҳсуси Котиби генералии СММ, ки вазъиятро дар Тоҷикистон амиқ пайгирий намуда, бо усули «дипломатияи мусолиҳатомез» дар байни ҷонибҳои даргир, инчунин кишварҳои ҳамҷавор амал мекард ва дар бораи вазъи сиёсии Тоҷикистон пайваста маърӯза пешниҳод менамуд, нақши бориз дошт¹.

Бояд зикр кард, ки дар танзими муноқишаи байни тоҷикон кишварҳои узви ИДМ, бахусус Россия нақши муҳим доштанд. Аз ин

¹ Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, 16 августа 1993 г. [электронный ресурс]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/453/73/IMG/N_9345373 (дата обращения: 09.10.2021); Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, ноября 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/633/81/PDF/N9363381> (дата обращения: 09.10.2021); Решение о сроке пребывания, составе и задачах Коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/194/82/PDF/N9419482> (дата обращения: 10.10.2021); Учредительный договор о создании Фонда помощи Республике Таджикистан, Москва, 15 апреля 1994 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/194/82/PDF/N9419482> (дата обращения: 10.10.2021); Совместное коммюнике по итогам третьего раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению 31 октября 1994 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/PDF/N9443370> (дата обращения: 10.10.2021).

лиҳоз, ҳуҷҷатҳое, ки ба вазъияти Тоҷикистон рабт дошта, зимни воҳӯриҳои сарони давлатҳои ИДМ ба тасвиб расидаанд, низ манбаъи нодир маҳсуб меёбанд.

Ҳуҷҷатҳои мувофиқавӣ, ки дар рафти гуфтушуниди байни тоҷикон ба имзо расидаанд, барои муҳаққиқон аҳаммияти бузург доранд. Гуфтушунидҳо дар марҳилаи аввал бо душворӣ сурат мегирифтанд, бо вуҷуди ин баъд аз ҷамъбости ҳар давр Коммюникеи муштараки гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ ба табъ мерасид, ки дар онҳо масоили муҳокимашуда ва дар ҳолати муваффақ шудан, шартномаҳои ба имзо расида сабт мегардидаанд¹.

Санадҳои муҳимтарини гуфтушуниди байни тоҷикон, ки дар маҷмӯаи муқаммал таҳти унвони «Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» ҷамъbast гардидаанд, дар ҳоли имрӯз низ омӯзиши амиқ ва ҳамаҷонибаро интизоранд. Ва ниҳоят ҳар муҳаққиқе, ки ба омӯзиши мавзуъи мазкур даст мезанад, бояд дар хотир дошта бошад, ки сулҳи тоҷикон падидай нодир дар таърихи имрӯзаи башарӣ буда, таҷриба ва намунаи он ба хотири истифода ҳамчун тарҳи раванди пешбуруди гуфтушунидҳо ва дастёбӣ ба сулҳ ва таъмини он дар ҷаҳон омӯхта мешавад.

Лозим ба зикр аст, ки асару мақолот ва рисолаҳои илмии дар ин мавзӯъ таълифгардида дар давраҳои гуногун ба анҷом расидаанд. Аз ин рӯ, бо назардошти равиши таъриҳӣ-муқоисавӣ тамоми адабиёти ба мавзӯи сулҳ баҳшидашударо ба марҳилаҳои алоҳида тақсим кардан мумкин аст: осори дар даврони низоъ оғаридашуда (солҳои 1992-1997); осори дар даврони устуворшавии сулҳ ва марҳилаи баъди низоъ оғаридашуда (1997-2000) ва осори дар давраи ҳозира (аз соли 2000 ба

¹ Протокол об основных принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане, августа 1995 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/245/72/PDF/N9524572> (дата обращения: 12.10.2021); Протокол по политическим вопросам, Бишкек, 18 мая 1997 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/132/49/PDF/N9713249> (дата обращения: 12.10.2021).

баъд) офаридашуда.

Умуман, таҳлили раванди гуфтушуниди байни тоҷикон – таҷрибай нодири пешбурди музокирот байни ҷонибҳои даргир, ки бо қабул ва имзои Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ хотима ёфт ва заминаҳои мусолиҳаи ҷонибҳо ва механизми ҳамкориҳои минбаъдаи онҳо гардид, имконият медиҳад, ки дар бораи муғиф будани таҷрибай мазкур ҳангоми зуҳури воқеаҳои шабех хулоса барорем. Метавон гуфт, ки то ба имрӯз төъдоди зиёди асару мақолаҳо ва рисолаҳои илмӣ дар кишвари мо ва берун аз он ба нашр расидаанд, ки мо метавонем аз шаклгирии мактаби хоси таърихнигории гуногуннавъ, гуногунмиқёс, гуногунсамт дар ин боб ҳукм ронем. Төъдоди бузурги адабиёти мавҷударо муҳаққики муносибатҳои байналхалқӣ X. Самиев¹ ба чунин гурӯҳҳои алоҳида тасниф кардаст, ки мо низ ақидаи ӯро ҷонибдорем: а) осоре, ки ба таҳлили назариявии низоъи байни тоҷикон дар доираи маҷмӯи низоъҳои қавмиву байналхалқӣ бахшида шудаанд²; б) осори муарриҳон ва сиёsatшиносон, ки мавзӯи мазкуро дар чаҳорҷубаи равандҳои дар минтақа ва фазои пасошуравӣ суратгирифта таҳқиқ кардаанд³. Ба ҳамин гурӯҳ метавон таҳқиқоти анҷомёфттаро доир ба масоили кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳам шомил кард⁴.

Таҳқиқотҳои мазкур тавсифи муфассали рушди Осиёи Марказиро дар даврони баъдишуравӣ дар маҷмуъ ва ҳар кишвари минтақаро дар алоҳидагӣ пешниҳод менамоянд. в) осори муҳаққиқон, ки бевосита ба ҷанги шаҳрвандӣ ва маҳсусияту марҳилаҳои давомёбии он бахшида шудаанд, ки тавсифи онҳо дар бахшҳои қаблии рисола сурат гирифта буд.

¹ Самиев, X. Историографияи мавзӯи сулҳ дар Тоҷикистон: равишҳои суннатӣ ва навоварона дар омӯзиши мавзуъ / X.Самиев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2022. - №3. – С.344-348.

² Эмомалӣ Раҳмон – поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Китоби дуюм // Муҳаррири масъул академик Т.Н.Назаров. – Душанбе, 2011. – С.272.

³ Эмомалӣ Раҳмон – поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Китоби дуюм // Муҳаррири масъул академик Т.Н.Назаров. – Душанбе, 2011. – С.32-45.

⁴ Эмомалӣ Раҳмон – поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Китоби дуюм // Муҳаррири масъул академик Т.Н.Назаров. – Душанбе, 2011. – С.229.

Гурӯҳи охиринро вобаста ба фарогирии ҷанбаҳои омӯзиш ва услубу равишҳои арзёбӣ метавон боз ба баҳшҳои гуногун тақсимбандӣ кард: таҳқики омилу сабабҳои саршавии ҷанги шаҳрвандӣ ва марҳилаҳои он; таҳлили раванду марҳилаҳои танзими низоъ; гуфтушуниди байни тоҷикон ва марҳилаҳои он¹; вижагиҳои дастёбӣ ба сулҳ ва сабаку аҳаммияти байналхалқии он. Дар ин доира метавон осореро низ ба гурӯҳи алоҳида мансуб донист, ки бевосита ба нақши сулҳофаринии Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳшида шудаанд.

Бояд тазаккур дод, ки масоили марбут ба гуфтушуниди миёни тоҷикон, Созишиномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, пеш аз ҳама дар асари бунёдии «История таджикского народа»² ва асарҳои дастаҷамъии «Бунёди давлатдории навин»³, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»⁴ хеле дақиқназарона таҳқиқу баррасӣ гардидаанд.

Асарҳои ҳарактери илмӣ ва публисистидошта, ки ба раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон баҳри истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар ҷумҳурӣ рабт доранд, низ хеле муҳим ва ҷолибанд. Дар байни онҳо баҳусус асарҳои В.Бушков ва Д. Микулский⁵, Р.Масов⁶, Е.Белов⁷, С.Махонина⁸, Р. Абулҳаев¹ А.Достиев², И.Усмонов³, К.Абдулов⁴,

¹ Эмомалӣ Раҳмон – поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Китоби дуюм // Муҳаррири масъул академик Т.Н.Назаров. – Душанбе, 2011. – С.224.

²История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011. – Т.6. - С. 457-487.

³ Бунёди давлатдории навин. Монография / – М., 2002. – 416 с.

⁴Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири Акрамӣ З.И. – Душанбе: Доғиҷон, 2016. – С. 48-126.

⁵ Бушков В. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994гг.) / В.Бушков, Д. Микульский. – М., 1994. - 310 с.

⁶Масов Р. Евразия – наш общий дом в СНГ / Р. Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа (Статьи и выступления). – Душанбе: Пайванд, 2005. – С. 244-250.

⁷Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993 – 1997гг.) / Е.В.Белов. - Душанбе: Шарқи озод, 1998. - 156 с.

⁸ Махонина С.В. Военno – политическое сотрудничество Таджикистана и России (1994-1997гг.) / С.В.Махонина. - Душанбе, 1998. – 168 с.

Ш.С.Саъдиев⁵ ва дигарон арзиши баланди илмӣ дошта, лаҳзаҳои муҳимми раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон ва истиқори сулҳи деринтизорро инъикос кардаанд.

Роҷеъ ба масоили истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ҳам дар ҳудуди ҷумхурӣ ва ҳам берун аз он таълифоти зиёде рӯи кор омаданд. Махсусан, ба ин масъала муаррихон диққати ҷиддӣ зоҳир намудаанд. Боиси қайд аст, ки дар рисолаи номзадии собиқ сафири Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Е.В.Белов⁶, мақолаи Р. Абулҳаев⁷ масъалаҳои раванди гуфтушунидҳои байни тоҷикон, махсусиятҳои ин гуфтушунидҳо, ширкати давлатҳои кафил – Эрон, Афғонистон, Қирғизистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Покистон дар ин раванд,

¹ Абулҳаев Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ / Р.Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2. – Душанбе, 2016. – С.47-110.

² Достиев А. Аз ҳуд натвон ғурехтан. Маҷмӯи мақолаҳо, сӯҳбатҳо, баромадҳо ва ёдномаҳо / А. Достиев. – Душанбе: Адиб, 2001. – 204 с.; Достиев А. Тоҷикистон – шикастанҳо ва бастанҳо / А. Достиев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 224 с.; Достиев А. Ситораи ғолиб / А. Достиев. – Душанбе: Матбуот, 2006. - 159 с.

³ Усмонов И. Сулҳнома / И. Усмонов. – Душанбе: Матбуот, 2001. - 552 с.; Усмонов И. Соли Набиев / И. Усмонов. – Душанбе, 1995. – 114 с.; Усмонов И. Чор рӯз ва рӯзҳои дигар / И. Усмонов. – Душанбе: Адиб, 1995. – 336 с.; Усмонов И. Лаҳзаҳои сулҳи ботадбир / И. Усмонов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 106 с.

⁴ Абдулов К. Роҳи беҳбуд / К. Абдулов. – Душанбе, 1995. – 175 с.; Абдулов К. Бахти таъриҳӣ. Эҳдо ба 10-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон / К. Абдулов. – Душанбе, 2001. – 40 с.; Абдулов К. Дар ин дунё. Давлат ва давлатдорӣ / К. Абдулов. – Ҳуҷанд: Раҳим Ҷалил, 2000. - Ҷ. 5. – 425 с.; Абдулов К. Дар ин дунё. Иҷлосияи сарнавиштсоз / К.Абдулов.– Ҳуҷанд: Ношир, 2002. – Ҷ.6. – 438 с.

⁵ Саъдиев Ш.С. Таджикистан: путь к миру и согласию / Ш.С.Саъдиев. - Душанбе, 2002. – 28 с.; Саъдиев Ш.С. О некоторых особенностях «таджикской» модели урегулирования внутренних конфликтов. Таджикистан и современный мир / Ш.С.Саъдиев // Вестник Центра стратег. исслед. при Президенте РТ. - 2004. - № 1(4). – С.37-38.; Саъдиев Ш.С. Достижение мира и согласия в Республике Таджикистан – уникальный опыт для межцивилизационного диалога / Ш.С.Саъдиев // Материалы международной конференции «Межцивилизационное взаимодействие на евроазиатском пространстве: история, современные тенденции и перспективы» (г. Душанбе, 13 февраля 2015г.РТСУ). – Душанбе, 2015, –С. 236-241.; Саъдиев Ш.С. Аз таҷрибаи таъриҳии музокироти тоҷикон оид ба сулҳсозӣ дар Тоҷикистон / Ш.С.Саъдиев // Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2017. – с. 419-475.

⁶ Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993 – 1997гг.) / Е.В.Белов. - Душанбе: Шарқи озод, 1998. - 156 с.

⁷ Абулҳаев Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ / Р.Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2. – Душанбе, 2016. – С.47-110.

ҳадафу мароми онҳо ва маҳсусан нақши СММ ва Россия дар раванди баҳамоии тоҷикон хеле дақиқназарона таҳқиқ гардидаанд.

Раванди гуфтушуниди байни тоҷикон дар як қатор тадқиқот, аз ҷумла «Роҳи сулҳ (Хучҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон)»¹, асарҳои И.Усмонов², М.Тоштемиров ва З.Саидов³ ботафсил дарҷ гардидаанд. «Роҳи сулҳ» ҳарактери таърихнигорӣ ва манбаъшиносӣ дошта, дар он ҳучҷатҳои муҳим оид ба раванди гуфтушунидҳои миёни тоҷикон гирд оварда шудааст. Таҳқиқоти И.Усмонов, М.Тоштемиров ва З. Саидов асосан ба муноқиши байни тоҷикон, раванди гуфтушунидҳо, истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, инчунин нақши созмонҳои байналхалқӣ ва давлатҳои ИДМ дар ба даст омадани ин сулҳ бахшида шудаанд.

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи дигаре, ки таваҷҷуҳи муҳаққиқон ва коршиносонро ба худ ҷалб кардааст, инъикоси сабақҳои таърихӣ ва аҳамияти байналмилалии сулҳи тоҷикон аст. Дар ин ҷода низ асару мақолоти зиёд рӯи кор омадаанд. Аз ҷумла мақолаи муштараки муҳаққиқи муносибатҳои байналхалқӣ Х.Самиев ва Ф.Мудатова фарогири ин масоил буда, ба омӯзиш ва таҳлили сабақҳои таърихӣ ва байналмилалии сулҳи тоҷикон бахшида шудааст. Муаллифон кӯшиш кардаанд, ки дар асоси истифодай манобеи расмиву давлатӣ, хотираҳо, ёддоштҳои иштирокчиёни гуфтушуниди байни тоҷикон ва таҳлили протоколу созишномаҳои имзошуда сабабҳо ва омилҳои хотимаи оташбас ва муқовимати байни гурӯҳҳои даргир, оғози гуфтушунидҳоро ошкор ва таҳлил намоянд. Бахусус, дар мақола маҳсусият ва нишонаҳои фарқунандаи раванди гуфтушунид, методика ва 120 механизми дастёбӣ ба сулҳ ва ризоияти миллӣ, инчунин вижагиҳои тарҳи сулҳ дар

¹ Роҳи сулҳ (Хучҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон). – Душанбе, 1997. – 236 с.

² Усмонов И.К. Роль международных организаций в развитии мирного процесса в Таджикистане / И. К. Усмонов // Материалы 3-ой международной научно-практической конференции «Интеграция Таджикистана в мировое сообщество». – Душанбе, 1997.

³ Тоштемиров М. Дорогой мира и согласия / М. Тоштемиров, З. Саидов. – Душанбе, 1997. – 152 с.

Тоҷикистон, ки метавон онро дар ҳалли низъҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ истифода кард, инъикоси худро ёфтаанд. Ба ақидаи муҳаққиқон ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон аҳамияти бузурги байналхалқӣ дорад. Онҳо аҳамияти байналмилалии сулҳи тоҷиконро, пеш аз ҳама, дар нуктаҳои зайл мебинанд: «а) эътимоди қавии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон чун ба давлате, ки бунёди ҷомеаи демократиро ихтиёр кардааст ва дар ин азм устувор аст, пазироии он ба анҷумани хеш ва ниҳодҳо ва созмонҳои бузурги сиёсӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ; б) эътирофи Тоҷикистон ҳамчун кишвари воқеан ҳам тарафдори таҳқим ва тавсееи арзишҳо ва муқаррароти байналмилалӣ ва фаъол дар ҳалли мушкилоти минтақавӣ ва глобалиӣ; в) эътирофи Сарвари давлати Тоҷикистон ҳамчун шахсият ва сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ, ки андеша, рафтор ва равиши давлатдории ӯ метавонад чун намунаи давлатмардони замони нау хидмат намояд»¹.

Ҳамчунин сиёсатшиносони тоҷик ба масъалаи оштии миллии тоҷикон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар доираи китобу рисолаҳои илмӣ паҳлӯҳои гуногуни воқеаҳои солҳои 90-умро таҳқиқ намудаанд.

Аз ҷумла профессор А.Н.Маҳмадов дар китobi «Тоҷикистон дар масири истиқлoliят» масъалаҳои умдатарини идеологияи раванди музокирот, вазъи нави геополитикӣ дар Осиёи Миёна ва Консепсияи амнияти миллиро ҳамчун ҳуҷҷати муттаҳидсози нерӯи миллат мавриди таҳлил қарор додаст. Ӯ қайд менамояд, ки «Дар натиҷаи кушишҳои зиёди Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва гуфтушунидҳои сиёсӣ бо Иттиҳоди муҳолифини тоҷик Ҳукумати Тоҷикистон тавонист Созишномаи сулҳи асоснокро ба имзо расонад, ки он тағйироти соҳтори конистигутсионӣ, ҳалли масъалаҳои низомӣ, ҳуқуқӣ ва проблемаҳои гурезагонро пешбинӣ намуда буд. Баробари ба фаъолият шурӯъ намудани Комиссияи Оштии Миллӣ (КОМ), татбиқи созишномаҳои

¹ Самиев Х. Сабақҳои таъриҳӣ ва байналмилалии сулҳи тоҷикон / Х.Самиев, Ф.Мудатова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2017. - №3/6. С.116-120.

имзогардида ва ҳамкории мунтазами он бо Ҳукумати ҷумхурӣ боиси қатъи амалиётҳои низомии доманадор ва ба эътидол омадани вазъи ҷамъиятию сиёсӣ гардид.¹

Дар асари дастаҷамъии «Межтаджикский конфликт: путь к миру» («Муноқиши байни тоҷикон: роҳ ба сӯи сулҳ»)², ки дар заминай натиҷаҳои конфронтси байналхалқӣ ба табъ расидааст, баромади муҳаққиқони тоҷик низ роҷеъ ба масоили алоҳидаи муноқиши байни тоҷикон гирд оварда шудааст. Монографияи дастаҷамъии «Таджикистан: испытание независимостью» («Тоҷикистон: озмоиши истиқлолият») – ро, ки дар он ҷанбаҳои таърихӣ, сиёсӣ ва ҳарбии таърихи муосири Тоҷикистон таҷассум ёфтаанд, ҳамчун кӯшиши босамари таҳлили ҳамаҷонибаи муноқиши байни тоҷикон унвон додан мумкин аст³. Дар таҳияи монография 11 нафар таҳлилгарони соҳаҳои гуногуни илм ширкат варзида, дар таҳқиқот пайдарҳамии мантиқии мавзӯъ амиқ мушоҳида мегардад. Ҳар як қисмати китоб ба мавзӯоти алоҳида, ба амсоли масоили худогоҳӣ ва ҳудмуайянкуни миллӣ ва андозаҳои гуманитарии муноқиша бахшида шудааст. Ҳар як боби доҳили фаслҳои монография яке аз ҷанбаҳои масоили тадқиқшавандаро рӯшан месозад.

Масоили марбут ба гуфтушуниди байни тоҷикон, истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар таҳқиқоти Н.Салимов⁴, М.Тоштемиров ва З.Саидов⁵, С.Фаттоев⁶ низ инъикос гардидаанд. Муҳаққиқони мазкур ҳаводиси сиёсии солҳои 90-уми асри XX Тоҷикистонро мавриди таҳлили амиқ қарор дода, саҳми созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ – СММ, САҲА ва

¹ Маҳмадов А.Н. Тоҷикистон дар масири истиқлолият (таҷрибаи таҳлили низоъ ва раванди иҷтимоию сиёсӣ) / А.Н.Маҳмадов. – Душанбе, 2009. – с. 4.

² Межтаджикский конфликт: путь к миру. – М., 1998. – 144 с.

³Tajikistan: The Trials of Independence / Ed. By Mohammad-Reza Djalili et al. – Richmond: Curzon, 1998. – p.

⁴ Салимов Н. Фалсафаи давлати миллӣ / Н.Салимов. - Душанбе, 2000. – 135 с.

⁵ Тоштемиров М. Президент Раҳмонов: человек и политик / М.Тоштемиров, З.Саидов. - Алма-Аты, 1997. - 79 с.

⁶ Фаттоев С. Социально-политические конфликты в современном обществе (Опыт Таджикистана) / С.Фаттоев. - Душанбе, 2001. - 127 с.

давлатҳои кафили миңтақаро дар танзими муноқиши байни тоҷикон нишон додаанд. Гузашта аз ин, дар таҳқиқоти муҳаққиқони мазкур нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ва роҳбари ИМТ- раиси КОМ С.А.Нурӣ дар ба даст омадани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар мамлакат баъзло таҷассум ёфтааст.

Бояд тазаккур дод, ки оид ба масоили гуфтушуниди байни тоҷикон, истиқори сулҳ ва фаъолияти Комиссияи Оштии Миллӣ ҳанӯз дар нимаи дуюми солҳои 90-уми асри XX рисолаҳои номзадӣ дифоъ гардидаанд, ки дар онҳо паҳлухои гуногуни масоили мазкур таҷассум ёфтаанд. Дар таҳқиқоти диссертационии А.А.Абдуқодиров¹ ва Д.А.Урунова² масоили барқароршавии низоми сиёсии Тоҷикистон баъд аз ба даст омадани истиқлолият тадқиқ гардида, мутаносибан сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанбаҳои мусбат ва манфии ҳизбҳои амалқунандай муҳолифин, раванди баҳамоии Ҳукумат ва ИМТ нишон дода шудаанд.

Баъди солҳои 2000-ум олимону муҳаққиқони мамлакат паҳлухои гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ ва заминаҳои асосии сулҳи тоҷиконро мавриди таҳқиқ қарор дода, дар доираи таҳқиқоти илмӣ рисолаҳои алоҳида омода намудаанд. Пеш аз ҳама, дар самти омӯзиши масъалаҳои мазкур нақши муаррихон ва сиёsatшинносон хеле қалон аст. Аз ҷумла, муаррихи тоҷик Ганҷакова М.Г.³ дар рисолаи илмии худ таърихи сиёсии солҳои 90-умро таҳқиқ намуда, дар доираи таҳқиқоти худ паҳлухои гуногуни ҷанги шаҳрвандӣ ва раванди баргузории гуфтушунидҳои ҷонибҳои даргирро баррасӣ кардааст. Муҳаққиқи дигар Саймуддинов Ш.⁴ дар рисолаи илмии худ раванди ба вуқӯ омадани оштии миллӣ дар

¹ Абдуқадыров А.А. Освещение общеполитической жизни Таджикистана на страницах русскоязычной прессы (1990-1995 гг.): автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А.А.Абдуқадыров. - Душанбе, 1997. – 24 с.

² Урунова Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат докторской диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26 с.

³ Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г.Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

⁴ Саймуддинов Ш. Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ш.Саймуддинов. –Душанбе, 2002.–152

Тоҷикистон ва аҳамияти онро таҳлил намуда, бештар ба омилҳои дохилии ҳалли низоъҳои сиёсии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Ғайр аз ин, ҷанбаҳои сиёсии оштии миллӣ ва ваҳдати миллӣ дар рисолаи илмии Восиев Ф.К.¹ таҳлил гардидааст. Дар рисолаи илмии мазкур ҳарчанд масъалаҳои оштии миллӣ ва раванди ҳалли низоъҳои сиёсии байни тоҷикон таҳқиқ гардида бошанд ҳам, онҳо дар доираи масъалагузории илмҳои сиёсӣ сурат гирифтаанд, ки барои соҳаи таърих норасогиҳои методологӣ ва хронологӣ дорад.

Ҳамин тавр, раванди ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ва марҳилаи хотимавии он - амалигардонии шартномаҳои ноилгардида, дар ҷаҳони муосир намунаи беназири баҳамоии ҷонибҳои даргир маҳсуб меёбад, ки назирашро таҷрибаи ҷаҳонӣ ёд надорад. Аз ин лиҳоз, ин раванд ба объекти таҳқиқоти муаррихон, сиёsatшиносон, ҳуқуқшиносон ва мутахҳасисони ватаниӣ ва хориҷӣ табдил ёфтааст.

2.2. Фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ва тадқиқи он дар таърихнигории ватаниӣ ва хориҷӣ

Раванди танзими низои сиёсии байни тоҷикон ва оштии миллии ҷонибҳои даргирро бе фаъолияти комиссияҳои фаврии оштии миллӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. Зоро аз рӯзҳои аввали баргузории гуфтушунидҳо ҷонибҳои бо ҳам муқобил дар доираи фаъолияти комиссияҳои якҷоя ҳаллу фасл намудани мушкилоти дар мамлакат ҷойдоштаро дар маркази диққат қарор дода буданд. Ташкили комиссияҳои муштарак имкон медод, ки ҷонибҳои бо ҳам муқобил дар ҳайати онҳо ба таври баробар шомил гардида, масъалаҳои мавҷударо бегаразона ва бо дарназардошти манфиатҳои тарафӣн баррасӣ намоянд ва роҳҳои хубтару беҳтари ҳалли онҳоро пайдо созанд. Инчунин таъсиси

с.

¹ Восиев Ф.К. Национальное примирение и национальное единство: проблемы становления и развития (Опыт Таджикистана): дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ф.К.Восиев. – Душанбе, 2010. – 165 с.

комиссияҳои муштарак барои ҳалли низои сиёсии байнитоҷикон имкон дода буд, ки дар миёни ҷонибҳои даргир фазои боварӣ ва иродаи сиёсӣ устувортар гардад.

Бояд зикр кард, ки дар самти тақвият пайдо намудани фаъолияти комиссияҳои фаврии оштии миллӣ воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ, ки 10-11 декабря соли 1996 дар Ҳосдехи Афғонистон баргузор гардида буд, заминаи хуб фароҳам овард. Дар ин воҳӯрӣ дар баробари ҳалли як қатор масъалаҳо, инчунин ҷонибҳои ба ҳам мухолиф дар бораи таъсиси Комиссияи оштии миллӣ ба мувофиқа мерасанд. Ҷанде пас Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ рӯзи 23 декабря соли 1996 дар шаҳри Москвавоҳӯрӣ баргузор намуданд. Яке аз қарорҳои муҳимме, ки дар воҳӯрии 23 декабря соли 1996 қабул гардид, қарор дар бораи дар марҳилаи гузариш таъсис додани Комиссияи оштии миллӣ буд. Дар қарори мазкур гуфта мешуд, ки роҳбари Комиссияи мазкур бояд аз намояндагони мухолифини тоҷик бошад. Аммо ҳайати Комиссия дар марҳилаи навбатии гуфтушунидҳо бояд муайян мегардид, ки қарор буд 5 январи соли 1997 дар шаҳри Техрон баргузор гардад. Он замон вазифаҳои асосии Комиссияи оштии миллӣ ба таври зайл муайян карда шуда буд: «расидан ба оштии миллӣ бо роҳи амалисозии созишномаҳои дар раванди гуфтушунидҳо баимзорасида, ташкили фазои боварӣ ва якдигарфаҳмӣ, бо мақсади барқарорсозӣ ва таҳқимбахшии ризоияти шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба роҳ мондани гуфтугуи нерӯҳои мухталифи сиёсӣ».¹ Ичроиши талаботи созишномаҳое, ки барои истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба имзо расонида шуда буданд, бояд аз ҷониби Комиссияи мазкур ва мақомотҳои дигаре, ки бо ин мақсад ташкил шуда буданд, назорат карда мешуд; барои бо роҳи осоишта ба ватан баргардонидани гурезаҳо бояд мусоидат менамуд; дар бораи

¹ Протокол об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению. - Москва, 23 декабря 1996 г.

фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори омма нисбат ба қонунҳои дахлдор тағйиротҳо пешниҳод менамуд. Комиссияи оштии миллӣ якҷо бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои зеринро бояд ба ичро мерасониданд, ки онҳоро ба ду гурӯҳи қалон ҷудо намудан мумкин аст:

1. Ҳалли масъалаҳои сиёсие, ки бо ташкили мақомоти нави ҳокимият алоқаманданд (омода намудани пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи амалкунандай мамлакат; омода намудан ва барои тасдиқ ба Парлумон пешниҳод намудани лоиҳаи нави қонуни мамлакат оид ба интихоботи Парлумон ва мақомоти маҳаллии ҳокимият ва дар ҳолатҳои зарурӣ қабули қонуни мазкур тариқи баргузор намудани райъпурсии умумихалқӣ; дар давраи гузариш ташкил намудани Комиссияи марказии интихоботӣ; ислоҳоти ҳукумат – шомил намудани намояндагони муҳолифини тоҷик ба соҳторҳои ҳокимияти икроия бо дарназардошти меъёрҳои минтақавӣ ва таносуби ҷонибҳо; ба баррасии Парлумон пешниҳод намудани рӯзи баргузории интихоботи парлумонӣ бо иштироки нозирони СММ, САҲА ва давлатҳои иштирокчии гуфтушунидҳои байнитоҷикон);

2. Ҳалли масъалаҳои ҳарбӣ (роҳбарӣ ва назорат намудан ба раванди бесилҳгардонӣ, парокандасозӣ ва ба ҳаёти осоишта сафарбарнамоии гурӯҳҳои ҳарбии муҳолифин, гузаронидани корҳои ислоҳотӣ дар соҳторҳои қудратӣ ва прокуратура; назорат аз болои мубодилаи асирони ҳарбӣ, маҳкумшудагон, ҳабсшудагон ва шахсоне, ки маҷбури дар ҷойҳои маҳсус нигоҳдорӣ мешаванд; қабули санад дар бораи авфи яқдигар; коркарди Қонун дар бораи авфи умумӣ, ки бояд аз ҷониби Парлумон ва Комиссияи оштии миллӣ қабул мегардид; коркарди механизми табдилдиҳии ҳаракатҳои ҳарбию сиёсӣ ба ҳизбҳои сиёсӣ).¹

Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ўҳдадор мегардиданд, ки қарорҳои Комиссияи оштии миллиро, ки бо иштироки Президент қабул

¹ Протокол об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению. - Москва, 23 декабря 1996 г.

гардидаанд, ичро намоянд. Анчомёбии муҳлати фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ дар ҷаласаи аввалини Парлумони нав ва ба воситаи роҳбарияти мақомоти он муайян карда мешуд.¹

Ҳамин тариқ, Комиссияи оштии миллӣ бо салоҳияту ваколатҳои зиёди худ бояд ҷанги шаҳрвандиро ба сулҳи шаҳрвандӣ табдил медод, мақомоти нави ҳокимиya тро ташкил менамуд, бо риояи меъёри намояндагии баробар, масъалаҳои мушаххаси соҳтори баъдиҷангиро ҳал мекард ва аҳолии мамлакатро бояд ба ҳаёти осоишта раҳнамун месоҳт.

Дар Изҳороти муштараки ҷонибҳо, ки рӯзи 19 январи соли 1997 дар даври шашуми гуфтушунидҳо ба имзо расид, масъалаи фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ хеле хуб баррасӣ ва муайян гардида буд. Дар изҳороти мазкур соҳтори Комиссияи оштии миллӣ, вазифаҳо ва салоҳиятҳои мушаххаси он ва ҳайати шаҳсии он 26 нафар муайян карда шуд. Ҳамчунин масъалаи ҳиссаи намояндагӣ дар Комиссияи мазкур ва кафолати амнияти аъзоёни он низ таъкид мегардад.²

21 февраля соли 1997 дар шаҳри Машҳад (Эрон) воҳӯрии роҳбарияти олии ҷонибҳои бо ҳам муҳолиф баргузор мешавад, ки дар он ҷонибҳо Низомномаи Комиссияи оштии миллиро қабул менамоянд. Баъди ба имзо расидани ҳуҷҷати мазкур чиддияти фаъолияти комиссияи мазкур боз ҳам зиёдтар мегардад. Дар ин воҳӯрӣ ҷонибҳо дар бораи салоҳият ва вазифаҳои комиссияи мазкур ёддоварӣ намуда, нақши онро дар самти ба даст овардани оштии миллӣ хеле муҳим муаррифӣ намуданд. Дар ин воҳӯрӣ низ масъалаи муҳлати фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ бори дигар баррасӣ гардид. Комиссияи оштии миллӣ фаъолияти худро баъди ба имзо расидани протоколҳо оид ба

¹ Протокол об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному примирению. - Москва, 23 декабря 1996 г.

² Совместное заявление делегации Правительства Таджикистана и делегации Объединенной таджикской оппозиции по итогам переговоров в Тегеране с 5 по 19 января 1997 г. // Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 21 января 1997 г.

масъалаҳои ҳарбию сиёсӣ оғоз намуда, дар ҷаласаи аввалини Парлумони нав ва ба воситаи роҳбарияти мақомоти он анҷоми фаъолияти комиссия муайян карда мешавад.¹

Ба ҳайати Комиссия ҳиссаи баробари ҷонибҳо шомил гардида буданд ва он аз 26 нафар иборат буд. Раиси Комиссия намояндаи мухолифин ва муовини раис намояндаи ҳукумат ба шумор мерафтанд. Роҳбарият ва аъзоёни Комиссия ба таври доимӣ фаъолият менамуданд ва ба истинои ҳолатҳое, ки дигар уҳдадориҳои худро идома дода наметавонистанд, бояд бозхост намегардиданд.² Минбаъд чунин нафарон ба ҳайати Комиссияи оштии миллӣ шомил карда мешавад.

Рӯйхати аъзоёни Комиссияи оштии миллӣ аз ҷониби ҳукумат:

1. Алиев Зариф Малахович;
2. Абдуразоков Абдуманон;
- 3.Додхудоева Басгул;
- 4.Достиев Абдумаджид;
- 5.Зухров Шукурчон;
- 6.Масов Раҳим;
- 7.Олимов Кароматулло;
- 8.Пулодов Ҳомид;
- 9.Раҳмонов Тағай;
- 10.Усмонов Иброҳим Кенчаевич;
- 11.Ҳайдаров Хайрулло;
- 12.Ҳомидов Халифабобо;
- 13.Шоев Шермаҳмад Тешаевич.

Рӯйхати аъзоёни Комиссияи оштии миллӣ аз ҷониби Иттиҳоди

¹ I. Общие положения // Положения о Комиссии по национальному примирению. Мешхед, Исламская Республика Иран, 21 февраля 1997 г. [Манбаъи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/052/28/pdf/N9705228.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2021).

² II. Состав и процедурные вопросы Комиссии // Положения о Комиссии по национальному примирению. Мешхед, Исламская Республика Иран, 21 февраля 1997 г. [Манбаъи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/052/28/pdf/N9705228.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2021).

мухолифини тоҷик:

- 1.Сайид Абдулло Нурӣ;
- 2.Муҳаммадшариф Ҳимматзода;
- 3.Отахон Латифӣ;
- 4.Файзиддин Имомов;
- 5.Абдунабӣ Сатторов;
- 6.Муҳаммадалӣ Файзмуҳаммад;
- 7.Қиёмиддин Ғозиев;
- 8.Ҷума Ниёзов;
- 9.Мансур Ҷалилзода;
- 10.Атобек Амирбеков;
- 11.Каримов Абдураҳим;
- 12.Сангинов Ҳабиб;
- 13.Мирзоҳодиев Мирзомуҳаммадӣ.¹

Аъзоёни Комиссияи оштии миллӣ мавқеи даҳлнапазириро соҳиб буданд ва барои таъмини амнияти онҳо аз ҳисоби намояндагони ҳукумат ва муҳолифин дар асоси ҳиссаи баробар дар ҳайати 80 нафар гурӯҳи маҳсуси ҳарбӣ ташкил карда шуда буд. Мавқеи ҷигиршавии Комиссия пойтахти мамлакат - шаҳри Душанбе муайян гардида буд.

Дар ҳайати Комиссия ҷаҳор зеркомиссия ташкил карда шуда буд:

- зеркомиссия оид ба масъалаҳои сиёсӣ;
- зеркомиссия оид ба масъалаҳои ҳарбӣ;
- зеркомиссия оид ба масъалаи гурезагон;
- зеркомиссия оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ.

Бояд гуфт, ки дар воҳӯрии 27 июни соли 1997, ки дар шаҳри Маскав баргузор гардида буд, Созишномаи умуми истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расонида мешавад. Дар ин воҳӯрӣ роҳбарияти олии ҷонибҳои бо ҳам муҳолиф масъалаҳои танзими мусолиҳатомези низоъ ва меъёрҳои мустаҳкам намудани боварии

¹ Комиссияи оштии миллӣ // Вазифаҳо ва салоҳиятҳои он. –Душанбе, 1998. – С.2.

тарафайнро баррасӣ намуда, Протокол дар бораи яқдигарфаҳмии ҷонибҳоро ба имзо мерасонанд, ки дар он дар баробари масъалаҳои алоҳида, инчунин гуфта мешуд, ки Комиссияи оштии миллӣ то 7 июли соли 1997 ба шаҳри Маскав даъват карда шавад.¹

Ҳамин тариқ, 4 июли соли 1997 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи ташкили Комиссияи оштии миллӣ» ба имзо расонида мешавад ва он тариқи васоити ахбори омма эълон мегардад. Рӯзҳои 7-11 июли соли 1997 Комиссияи оштии миллӣ фаъолияти худро аз шаҳри Маскав оғоз менамояд. Комиссияи оштии миллӣ дар аввалин воҳӯрии худ ба масъалаҳои бахшидани яқдигар ва авфи умумӣ диққати асосӣ медиҳанд ва ин аст, ки 14 июли соли 1997 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳуҷҷати маҳсус дар бораи бахшидани тарафайн тасдиқ мегардад. Лоиҳаи қонуни авфи умумӣ бошад 1 августи соли 1997 дар ҷаласаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонибдории аксари аъзоёни парлумон қабул мегардад.

Мувофиқи созишномаҳои пештар қабулгардида, раиси Комиссияи оштии миллӣ ва ҳамзамон роҳбари Иттиҳоди муҳолифини тоҷик Сайд Абдуллоҳи Нурӣ рӯзи 9-уми сентябри соли 1997 бояд ба Душанбе меомад. Аммо баъди маслиҳатҳои иловагӣ 11 сентябри соли 1997 муовини раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон муовини раиси Комиссияи оштии миллӣ Доствиев А., аъзоёни Комиссия Шоев Ш. ва Усмонов И., намояндагони давлатҳои кафили сулҳи тоҷикон ва пайравони худи С.А.Нурӣ ўро ба таври расмӣ пешвоз мегиранд.

Бори аввал 15 сентябри соли 1997 дар пойтаҳти мамлакат шаҳри Душанбе ҷонибҳои бо ҳам муҳолиф дар сари мизи корӣ нишаста, дар атрофи таъмини сулҳу субот гуфтугӯ анҷом медоданд. Дар нишасти

¹ Протокол о взаимопонимании между Президентом Республики Таджикистан Э.Ш. Раҳмоновым и Руководителем Объединенной таджикской оппозиции С.А.Нури. - Москва, 27 июня 1997 г.

мазкур Комиссияи оштии миллӣ баррасии масъалаҳоеро, ки ба салоҳияти он ворид мегардиданд, оғоз намуд. Албатта, дар навбати аввал ҷонибҳо дар атрофи муайян намудани роҳу воситаҳои дар амал татбиқ намудани хӯҷҷатҳои то ин дам баимзорасида гуфтугӯ намуда, қарорҳои даҳлдор қабул намуданд.

Чи гунае, ки дар боло қайд гардид, КОМ ба чаҳор зеркомиссия тақсим гардида буд. Дар рӯзҳои аввали фаъолияти КОМ зеркомиссияҳо нақшай кории худро тартиб дода, қариб ҳар рӯз ҷаласаҳои корӣ анҷом медоданд ва аз рафти кори худ натиҷагирӣ менамуданд. Аммо рӯзҳои душанбеи ҳар ҳафта ҳамаи аъзоёни КОМ ҷамъ омада дар назди раис ва муовини раиси КОМ аз натиҷаи фаъолияти зеркомиссияҳо ҳисбот медоданд.

Фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои ҳукуқӣ, пеш аз ҳама, дар асоси риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи умумӣ» ва созишинома дар боараи авфи ҷонибҳо амалий мегардид. Инчунин зеркомиссияи мазкур дар фаъолияти худ ба ҳӯҷҷатҳои меъёрию ҳукуқии созмонҳои байналхалқӣ такя менамуданд. Танҳо дар тӯли ду ҳафтаи аввали фаъолияти КОМ зиёда аз 1236 шаҳрванди мамлакат барои кумак ва ёрӣ ба КОМ муроҷиат намуда буданд.¹ Бо мақсади расонидани қӯмаки ҳукуқӣ ба ҷабрди дагони ҷанги шаҳрвандӣ, ки наздиқонашонро аз даст дода буданд ва ё наздиқони онҳо беному нишон гардида буданд, КОМ дар доираи фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои ҳукуқӣ гурӯҳи маҳсус дар ҳайати 6 нафар ба таври баробар аз ҳисоби аъзоёни ҷонибҳо ташкил менамояд. Раиси комиссияи мазкур О.Латифӣ таъин мегардад. Комиссияи мазкур бояд делоҳои ҷиноиятии шаҳсонеро дида мебаромаданд, ки онҳо мувоғики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи умумӣ» бояд аз маҳбасхонаҳо озод мегардиданд. Комиссияи мазкур дар самти амалий намудани талаботи қонуни мазкур фаъолият

¹ Саъдуллоев И.И. Роль Комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. – Душанбе, 2006. – 36.

намуда, то моҳи ноябрин соли 1997 аз 700 делои чиноии ба рӯйхат вориднамуда, 500-тои онро дига баромаданд. Дар асоси пешниҳоди комиссияи мазкур ҳукумат барои озод намудани 161 нафар маҳбасшудагон розигӣ медиҳад ва то 20 октябр аллакай 78 нафари онҳо озод мегарданд (58 нафар намояндагони мухолифин ва 20 нафар шахсони дигар)¹.

Зеркомиссияи КОМ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ 8 октябри соли 1997 мизи мудаввар баргузор менамоянд. Дар раванди баргузории мизи мудаввар намояндагони ҳукумат, ҳуқуқшиносон ва коршиносон, намояндагони СММ, САҲА ва Кмитай байналхалқии Салиби сурҳ ширкат меварзанд. Дар ҷаласаи мазкур ҷонибҳо масъалаҳои алоҳидай ворид намудани тағириу иловаҳо ба конститутсияро баррасӣ менамоянд. Бояд гуфт, ки аъзоёни зеркомиссияи масъалаҳои ҳуқуқӣ дар тули фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ корҳои хеле зиёдеро анҷом додаанд. Махсусан, онҳо дар самти коркард ва баррасии лоиҳаи қонуни нави ҳизбҳои сиёсӣ, баррасии лоиҳаи конститутсияи нав ва дигар санадҳои меъёри саҳгузорӣ намудаанд.

Фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ бо иҷроиши талаботи асосии «Проткол оид ба масъалаҳои ҳарбӣ», ки 8 марта соли 1997 дар шаҳри Москвав ба имзо расонида шуда буд, алоқамандӣ дошт. Аммо масъалаҳои реинтегратсия ва атtestатсияи нерӯҳои ҳарбии Иттиҳоди мухолифни тоҷик дар протоколҳои 17 августи соли 1995, 23 декабря соли 1996 ва 21 феврали соли 1997 баррасӣ гардида буданд. Аз ин рӯ, зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ ҳангоми фаъолияти худ протоколҳои мазкурро низ бояд ба инобат мегирифтанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи ноябрин соли 1992 то моҳи апрели соли 2000 панҷ маротиба фармон дар бораи ҷамъоварии яроку аслиҳаи гайриқонунӣ ва се маротиба дар бораи авфи иштирокчиёни ҷанги шаҳрвандӣ содир шуда

¹ Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 5 ноября 1997 г.

буд.¹ Аммо дар самти бесилоҳгардонӣ, ҷамъоварии неруҳои ҳарбии мухолифин ва аз аз аттестатсияи давлатӣ гузаронидани онҳо зеркомиссияи ҳарбӣ нақши хеле қалон бозидааст.

Дар самти реинтегратсия ва аттестатсияи неруҳои ҳарбии мухолифин ҳамчунин нозирони ҳарбии СММ, ки бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Тоҷикистон омада буданд, низ саҳми беандоза гузоштаанд.² Комиссияи оштии миллӣ барои зудтару беҳтар ичро намудани протоколи масъалаҳои ҳарбӣ дар асоси супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси КОМ Абдулоҳи Нурӣ зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ, Комиссияи муштараки тиббӣ ва Комиссияи муштараки аттестационӣ ташкил карда мешавад. Ҳамаи ин комиссияҳо ба таври муштарак амал менамуданд ва роҳбарии онҳоро раиси зеркомиссияи ҳарбӣ Ҳабиб Сангинов (намояндаи мухолифин) бар уҳда дошт. Комиссияҳои мазкур раванди ташхиси тиббии ҷангиён, реинтегратсияи неруҳои мусаллаҳи мухолифин ва парокандасозии онҳоро назорат менамуданд.³

Дар тӯли се моҳи аввали фаъолияти КОМ дар самти ҳалли масъалаҳои ҳарбӣ як қатор муваффақиятҳо ба даст омаданд. Дар моҳи сентябри соли 1997 бақайдгирии ҷангиёни мухолифин, ки дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир буданд, оғоз мегардад ва танҳо дар ноҳияи Тавилдара ва Ғарм зиёда аз 1000 ҷангиёни мухолифин ба қайд гирифта мешаванд. Дар ин муддат инчунин масъалаи ба ватан баргардонидани ҷангиёни мухолифин, ки дар ҳудуди Афғонистон қарор доштанд, низ то як андоза ҳалли ҳудро пайдо менамояд. Дар охири моҳи сентябр Иттиҳоди мухолифини тоҷик ба ҳукumat муроҷиат намуда, барои ба ватан баргардонидани 260 ҷангиёни ҳуд иҷозат мепурсад. Иттиҳоди

¹ Достиев А. Аз ҳуд натвон гурехтан. – Душанбе, 2001. – С.173.

² Назаров Т.Н. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. – Душанбе, 2001. – С.152.

³ Саъдуллоев И.И. Роль Комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. – Душанбе, 2006. – С.79.

мухолифини точик дар муроҷиатномаи худ аз ҳукумат дархост менамоянд, ки барои ворид гардидани ҷангиёни муҳолифин ба Қалъаиҳумб иҷозат диҳад. Ба ақидаи онҳо, вазъияти сиёсии Афғонистон имкон намедиҳад, ки онҳо сари вақт ба ҷойҳои муайяншуда омада расанд. Аммо бинобар сабаби муташаниҷ гардидани вазъияти Афғонистон ин амал анҷом намепазирад ва ҷангиёни муҳолифин то муҳлати муайяншуда ба Қалъаиҳумб низ омада намерасанд. Зоро 26 сентябр КОМ дар ҷаласаи васеи худ қайд намуда буд, ки гурӯҳҳои мусаллаҳ бояд то 16 ноябри соли 1997 муайян намоянд, ки намояндаи ҳукумат ҳастанд ва ё муҳолифин. Дар ҳолати то 16 ноябри соли 1997 муайян нагардидани мавқei гурӯҳҳои мусаллаҳ фаъолияташон ғайриқонунӣ дониста шуда, ба таври маҷбурий беяроқ ва безарар гардонида мешаванд¹. Аммо ин раванд бо сабабҳои гуногун то анҷоми фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ идома мейбад.

Дар ду марҳилаи аввали фаъолияти худ зеркомиссияи ҳарбӣ зиёда аз 6842 ҷангии нерӯҳои мусаллаҳи муҳолифиро ба қайд мегирад, ки аз онҳо 6079 нафарашон аз ташхиси тиббӣ мегузаранд ва барои ворид гардидан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи миллӣ омода мегарданд². То 28 августи соли 1998 зиёда аз 5200 ҷангии Иттиҳоди муҳолифини точик, ки аз ташхиси тиббӣ гузашта буданд, садоқати худро ба Ватан исбот намуда, қасам ёд мекунанд ва ба сафи артиши миллӣ ҳамроҳ карда мешаванд.³

Дар ин муддат 6764 нафари дигар барои гузаштан аз атtestатсияи давлатӣ пешниҳо мегарданд. Аз онҳо 4275 нафарашон аз ташхиси тиббӣ гузашта, барои хизмат дар мақомоти қудратӣ тавсия мегарданд. 2430 нафари боқимонда бошад бо ҳоҳиши худ ва тавсияи Комиссии муштараки атtestатсионӣ ба корҳои шаҳрвандӣ ва мулкӣ мегузаранд.

Ҳамин тарик, зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ дар самти иҷроиши

¹ Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 5 ноября 1997 г.

² Серкова В.В. Власть силы, сила власти. – М., 1996. – С.81.

³ Ҳамад С. Оштии миллиро бояд ҳифз кард. Душанбе, 1998. –С.31.

талаботи протоколи ҳарбӣ хеле кӯшишҳои зиёд намуда, барои расидан ба сулҳи тоҷикон саҳмгузорӣ намудааст. Дар ин раванд ҳам Ҳукумати Тоҷикистон ва Иттиҳоди мухолифини тоҷик барои амалишавии Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ аз фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои ҳарбӣ ба таври васеъ истифода намуда, онро барои иҷроиши талаботҳои созишномаи мазкур сафарбар намуда буданд.

Зеркомиссияи КОМ оид ба масъалаҳои сиёсӣ бошад вазифаи хеле мураккабро бояд ба анҷом мерасонид. Яъне ба намояндагони Иттиҳоди мухолифини тоҷик 30% ҳиссаи мансабҳои давлатиро бояд фароҳам меовард. Аммо муайян намудани ҷойҳо ва номзадҳо кори хеле мушкил ба шумор мерафт, ки ин масъала дар семоҳаи аввали фаъолияти КОМ баррасӣ мегардид. Аммо масъалаи дигаре, ки бар уҳдаи зеркомиссияи мазкур voguzor гардида буд, ин дар доираи ҳуҷҷати бахшидани ҷонибҳо рафти озод намудани асирони ҳарбири бояд таъмин менамуданд. Бо ин мақсад, рӯзҳои 17-19 сентябри соли 1997 зеркомиссияи масъалаҳои сиёсӣ бо иштироки намояндагони СММ ва Нерӯҳои сулҳофари ИДМ дар ин сат фаъолият намуда, дар ноҳияи Тавилдара ду гурӯҳи асирони ҳарбири, ки зиёда аз 119 нафарро ташкил менамуданд, аз маҳбасҳои сунъии мухолифин озод намуданд.

Фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои сиёсӣ барои рияои талаботи «Протокол оид ба масъалаҳои сиёсӣ» равона карда шуда буд. Протоколи мазкур дар воҳӯрии Эмомалӣ Раҳмон бо Абдуллоҳи Нури, ки рӯзҳои 16-18 майи соли 1997 дар шаҳри Бишкек баргузор гардида буд, ба имзо расонида мешавад. Дар ҳуҷҷати мазкур меъёрҳои асосии соҳтори сиёсии баъдиҷангии мамлакат нишон дода шуда буд. Протоколи мазкур аз чаҳор банд иборат буд, ки ҳар яке аз онҳо ба масъалаҳои алоҳидаи сиёсӣ бахшида шуда буданд. Аз ҷумла, масъалаҳои қабули Акт дар бораи авфи ҷонибҳо, қабули қонун дар бораи авф, ташкили Комиссияи марказии интихобот, ислоҳоти

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ғ.

Фаъолияти зеркомиссияи масъалаҳои гурезагон барои иҷроиши талаботи «Протокол оид ба масъалаи гурезагон», ки 13 январи соли 1997 дар шаҳри Техрон ба имзо расида буд, равона мегардид. Зеркомиссияи мазкур аз аввалин лаҳзаи фаъолияти худ натиҷаи хуб нишон дода, дар самти ба ватан баргардонидани гурезагон хеле зиёд қӯшиш менамояд. Аммо дар ин самт мушкилиҳои зиёде мавҷуд буданд, ки ҳалли онҳо баъзан аз иродаи аъзоёни зеркомиссияи мазкур вобаста намуд ва ҳатто дар ҳалли онҳо очизӣ мекашиданд. Аъзоёни зеркомиссияи мазкур диққати худро бештар ба ҳаёти гурезагоне ҷалб намуданд, ки дар қаламрави Афғонистон қарор доштанд. Онҳо бо дарназардошти вазъияти ноороми Афғонистон қӯшиш менамуданд, ки ҳар чи зудтар гурезагонро ба ватан баргардонанд. 18 октябри соли 1997 ба оғози амалиётҳои ҳарбии ҳаракати Толибон нигоҳ накарда, аз минтақаи Қундузи Афғонистон ҳамаи гурезагон пурра ба ватан баргардонида мешаванд. Аз оғози амалиёти баргардонидани гурезагон, ки ҳанӯз моҳи июл сар шуда буд, то 18 октябр зиёда аз 6700 нафар гурезагон ба ватан баргардонида мешаванд. 26 сентябри соли 1997 Комиссияи оштии миллӣ ба ҳамаи шаҳрвандони мамлакат, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва роҳбарони муассисаҳои давлатию хусусӣ муроҷиат намуда, аз онҳо даъват ба амал меоварад, ки ба гурезагони ба ватан баргардонидашуда ба таври зарурӣ қӯмак расонанд.

Дар охири сентябр ва аввали октябр масъалаи баргардонидани зиёда аз 6000 гурезагони бошишгоҳи Саҳӣ, ки дар наздикии Мазори Шариф ҷойгир буд, хеле ташвишовар гардида буд. Зоро дар атрофи маҳаллаи мазкур амалиётҳои ҳарбӣ миёни дастаҳои гуногуни афғон ҷараён мегирифтанд. Ҳато дар як амалиёти ҳарбӣ 4 нафар гурезагон кушта ва 40 нафари дигар маҷруҳ гардида буданд. Чандин маротиба ба дастаҳои ҳарбии афғон оид ба муваққатан қатъ намудани амалиётҳои ҳарбӣ ва фароҳам овардани имконияти берун овардани гурезагон даъват

фиристода мешавад, аммо ин даъватҳо инкор мегарданд. Танҳо баъди ба эътидол омадани вазъият 24 октябри соли 1997 имкони оғози намудани баргардонидани гурезагон пайдо мегардад ва то моҳи декабр ин раванд низ пурра анҷом дода мешавад.

Ҳамаи гурезагоне, ки солҳои 1992-1993 ё қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистонро тарқ намудаанд, ё дар доҳили мамлакат ҷойи зисти худро иваз намудаанд, ба се гурӯҳ ҷудо карда шудаанд: 1) гурезагони сиёсӣ; 2) гурезагони ҳарбӣ; 3) гурезагони маҳаллӣ. Ба гурезагони сиёсӣ, пеш аз ҳама роҳбарон ва аъзоёни фаъоли Ҳизби наҳзати исломӣ, ҳизби демократӣ, ҳаракати «Растоҳез» ва ҷамъияти «Лаъли Бадаҳшон» доҳил мегардиданд, ки онҳо намояндагони Иттиҳоди муҳолифини тоҷик ба шумор мерафтанд. Ба гурезагони ҳарбӣ нафароне доҳил мегардиданд, ки онҳо дар амалиётҳои ҳарбӣ ширкат варзида буданд. Ба гурезагони маҳаллӣ мардуми осоишта доҳил мегарданд, ки як қисми онҳо тарки Ватан намуда ба ҷумҳуриҳо гуногун рафта буданд ва қисми зиёди онҳо бо мақсади пайдо намудани ҷойи боамн ҷойи зисти худро дар доҳили мамлакат иваз намуда буданд¹.

Дар доираи дар амал татбиқ намудани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон СММ кишварҳоеро, ки барои қӯмак расонидан ба Тоҷикистон ва таҳқими сулҳу суботи тоҷикон омода буданд, барои иштирок ба конференсияи байналхалқӣ даъват менамояд. Конференсия мазкур рӯзҳои 24-25 ноябри соли 1997 дар шаҳри Вена, пойтаҳти Австрия баргузор мегардад. Дар конфресенсия мазкур намояндагони 45 давлат, 15 зерсоҳтори СММ ва 17 созмонҳои дигари минтақавию байналхалқӣ иштирок менамоянд. Гурӯҳи кории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ менамуд, ки ба ҳайати он инчунин роҳбари муҳолифин С.А.Нурӣ ва намояндагони дигари муҳолифин низ шомил

¹ Саъдуллоев И.И. Роль Комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. – Душанбе, 2006. – С.132-133.

буданд. Мақсади баргузории конференсияи мазкур ҷамъомаврии 65 млн. дол. амрикоӣ буд, ки он бояд дар самти амалӣ намудани созишномаҳои қабулгардида лозим шумурда мешуд. Дар охири конференсия ҳамаи пулҳои ҷамъушударо эълон намуданд, ки он зиёда аз 96 млн. дол. амрикоиро ташкил медод. Аммо қисми зиёди онҳо бо мақсади ёрии гуманитарӣ нигаронида шуда буданд ва танҳо 39 млн. дол. он бо ҳадафҳои конференсия мувофиқат менамуданд. Ҳарчанд ҷонибҳо ва ширкатдорони конференсия раванди таҳқими сулҳи тоҷиконро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда бошанд ҳам, дар атрофи вазъияти ноороми мамлакат хеле зиёд ҳарф заданд. Зоро дар мамлакат то 16 ноябри соли 1997 шуморидаи зиёди дастаҳои чинойӣ ва ҳарбӣ худро ба таври расмӣ ҳамчун намояндаи ҳукumat ва ё муҳолифин муаррифӣ накарданд, ки маҳз онҳо аз ҳамин давра сар карда сарчашмаи нооромиҳо ба шумор мерафтанд.

Роҷеъ ба ин масъала муҳаққики тоҷик Маҳмадов А.Н., ки баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ дар ҳайати Комиссияи ҳукumatӣ шомил гардонида шуда буд, фаъолияти гайриқонуни гурӯҳҳои яроқдорро хеле хуб тасвир намудааст. Ба андешаи Маҳмадов А.Н., танҳо дар моҳи августи соли 1997 дар самти минтақаи Кофарниҳон 11 гурӯҳи яроқдори гайриқонунӣ дидбонгоҳҳои сайёр гузошта, мардумро азият медоданд: 1) Гурӯҳи Исматов Қосим (бо тахаллуси мулло Қосим) – Дараи Ромит, деҳаи Яфрак; 2) Гурӯҳи Юнусов Нозим – деҳаи Сайёди Ромит; 3) Гурӯҳи Қрбонов Маҳмадсаид – деҳаи Қӯли Ромит; 4) Гурӯҳи Файз (аз Норак) – деҳаи Қӯли Ромит; 5) Гурӯҳи Қурбоналиев Намоз – колхози ба номи К.Исмоил, ноҳияи Кофарниҳон; 6) Гурӯҳи Латифов Абдулвосеъ – деҳаи Туркободи колхози ба номи К.Исмоили ноҳияи Кофарниҳон; 7) Гурӯҳи Исоев Нурулло – колхози ба номи К.Исмоили ноҳияи Кофарниҳон; 8) Гурӯҳи Шарифов Зариф – деҳаҳои Оби-Нуқра ва Майдон; 9) Гурӯҳи Фатхулло (Эшони дароз) – деҳаи Қӯпрукбошии ноҳияи Кофарниҳон; 10) Гурӯҳи Муллоев

Маҳмадулло – дехаи Мағови ноҳияи Кофарниҳон; 11) Гурӯҳи Раҳимов Абдулло (мулло Абдулло) – дехаи Чорсада, Ҷавонӣ, шаҳраки Файзобод ва Комсомолобод. Ба замми ин дарваҳти омадани гурӯҳи Ризвон Садиров дар дехаҳои Сангтӯда, Тезгари Поён, Тезгари Боло, Таги Адири ноҳияи Ленин, дехаҳои Камонгарони узбак ва Камонгарони тоҷик, Ҷинор, Муғулон, колхози Телман, совхози Гулистон, шаҳраки Нефтянник ва Кирпичнийи ноҳияи Кофарниҳон, дехаи Ҳарангони Боло ва ноҳияи Варзоб дидбонгоҳҳои маҳсус мегузаштанд. Гурӯҳи Сангинов Раҳмон (бо таҳаллуси Раҳмон Гитлер) ва Муаккалов Мансур, ки макони ҷойгиршавиашон Теппаи Самарқандӣ ва Роҳатии ноҳияи Ленин буд, пай дар пай дидбонгоҳҳои ғайриқонунӣ мегузоштанд.¹

Воқеаи дигаре, ки бо амалҳои ҷиноии дастаҳои силоҳбадаст алоқамандӣ дорад, 18 ноябрь соли 1997 ба вуқӯъ омада буд. Рӯзи 18 ноябр ду нафар шаҳрвандони Фаронса, ки ба кумаки гуманитарӣ сафарбар гардида буданд, аз хонаҳои истиқоматии худ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби дастаи ҷиноии Ризвон Садиров рабуда мешаванд. Баъди чанд рӯз бар ивази ҷони асирони фаронсавӣ озод намудани бародари Ризвон Садиров – Баҳром Садировро талаб менамоянд, ки ўз ҷониби ҳукumat барои иштирок дар дастаҳои ҷиной ба ҷавобгарӣ қашида шуда буд. 30 ноябрь соли 1997 дар натиҷаи гузаронидани амалиёти бесилоҳгардонӣ ва дар пайи тирпаронӣ Ризвон Садиров ба ҳалокат мерасад ва ҷанде аз аъзоёни дастаи ҷиноии ў ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд. Баъди безарар гардонидани ин дастаи ҷиной маълум мегардад, ки онҳо шумораи зиёди одамонро гаравгон гирифта, дар ҷойҳои гуногун нигоҳдорӣ менамудаанд. Дар ин муддат аз ҷониби дастаҳои ҷиной гаравгонгирии намояндагони созмонҳои байналхалқӣ тез-тез ба амал меомад. Бинобар ин, зиёда аз 70% намояндагони хориҷӣ, ки барои расонидани кӯмакҳои гуманитарӣ омада буданд, ба шимоли мамлакат кучонида мешаванд. Як қатор ташкилотҳои ғайридавлатӣ

¹ Маҳмадов А.Н. Истиқолилияти сиёсӣ ва таҳқими давлатдории миллӣ. Монография. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. С.125-126.

фаъолияти худро муваққатан қатъ намуданд¹.

Дар ибтидои соли 1998, аниқтараш моҳи феврал раванди таҳқими сулҳи тоҷикон каме мустаҳкамтар мегардад. Зеро дар ин самт муваффақиятҳои навбатӣ ба даст оварда мешаванд. 12 феврали соли 1998 5 нафар аъзоёни Иттиҳоди мухолифини тоҷик ба мансабҳои давлатӣ таъмин мегарданд. 27 феврал бошад муовини раиси Иттиҳоди мухолифини тоҷик Ҳоҷӣ Акбар Тураҷонзода ба аз Эрон барои зисти доимӣ ба Тоҷикистон баргашта, 10 март муовини раиси ҳукумат таъин мегардад. Инчунин 20 апрели соли 1998 раиси Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати 8 нафар намояндагони худро, ки бояд ба мансабҳои давлатӣ таъин мегардиданд, пешниҳод менамояд.

Моҳи майи соли 1998 баъди қабули ду қарори сиёсӣ, вазъият дар самти таҳқими сулҳу субот дубора муташаниҷ мегардад. Рӯзи 21 майи соли 1998 Парлумони Тоҷикистон номзадии ду намояндаи волмақоми мухолифин А.Тураҷонзода ва Д.Усмонро барои расидан ба мансабҳои болотари давлатӣ рад менамоянд. Баъди чунин вазъият Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иброз медорад, ки номзадии ҳардуи онҳо дар ҷаласаи навбатии парлумон такроран пешниҳод карда мешавад. Аммо аз сабаби маълум набудани санаи баргузории ҷаласаи навбатии парлумон, онҳо вазифаҳои бар уҳдадоштаи худро бояд иҷро менамуданд. Рӯзи 23 май бошад парлумони Тоҷикистон дар лоиҳаи қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ тағиирот менамоянд, ки он пештар дар ҷаласаи Комиссияи оштии миллӣ ба мувофиқа расонида шуда буд. Моҳияти тағиироти мазкур аз он иборат буд, ки қонуни мазкур фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дорои ҳарактери диниро дар қаламрави мамлакат иҷозат намедод. Аммо чунин меъёр ба мухолифин имкон намедод, ки дар ҳаёти сиёсии мамлакат ширкат варзад. Чунин амал метавонист яке аз талаботҳои асосии Созишномаи умумии истиқори

¹ Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 10 февраля 1998 г.

сулҳ ва ризоияти миллиро вайрон созад. Баъди қабули қарори мазкур вазъияти сиёсӣ каме муташанниҷ мегардад. Роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ ва муовини ў А.Тураҷонзода ба унвонии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нома ирсол намуда, дар он иброз медоранд, ки қарори мазкур бо талаботи Созишномаи умумӣ мувофиқат наменамояд.

Бо мақсади ҳалли масъалаи мазкур Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ рӯзи 2 июни соли 1998 воҳӯрӣ баргузор менамоянд ва дар ин нишаст комиссияи маҳсус дар ҳайати 12 нафар аз ҳисоби намояндагони ҳукumat, аъзони КОМ ва аъзоёни парлумон таъсис дода мешавад. Комиссияи мазкур вазифадор мегардад, ки моддаҳои баҳсбарангези лоиҳаи қонуни мазкурро баррасӣ намуда, то 22 июни соли 1998 пешниҳодҳои худро ба ҳукumat ирсол намоянд. 18 июн комиссияи мазкур пешниҳод менамояд, ки дар лоиҳаи қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дорои характери динидошта иҷозат дода шавад. Президенти мамлакат баъди гирифтани лоиҳаи нави қонуни мазкур, онро барои тасдиқи такрорӣ ба парлумон равона месозад.¹

Бояд гуфт, ки то моҳи сентябри соли 1998 барои иҷроиши яке аз талаботҳои Созишномаи умумӣ аз ҳисоби 30% ҳиссаи мансабҳои давлатӣ, ки 33 мансаб барои намояндагони Иттиҳоди мухолифини тоҷик чудо гардида буд, 17 нафари онҳо ба вазифаҳои пурмасъул таъин карда мешаванд. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳочӣ Акбар Тураҷонзода муовини аввали сарвазир ва Зокирҷон Вазиров муовини дигари сарвазир таъин мегарданд. Ҳамчунин Шодӣ Кабиров вазири хочагии қишлоқ, Мирзохӯча Низомов раиси Кумитаи гумruk, Мирзо Зиёев раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода, Махмадрӯзӣ Исқандаров раиси «Тоҷиккомунсервис», Зайд Саидов раиси Кумитаи давлатии саноат, Сарабек Муродов раиси Кумитаи коркарди тилло ва

¹ Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 13 августа 1998 г.

сангҳои қимматноки назди Ҳукумат, Саломшо Мухабатов раиси Кумитай коркарди нафту гази назди ҳукумат, Ҳабиб Сангинов муовини аввали вазири корҳои дохилӣ, Файрат Адҳамов муовини аввали вазири мудофиа ва Эмомади Мирзоев раиси «Амонатбонк» таъин мегарданд. Ҳамчунин муовинони вазирони фарҳанг, алоқа, экология, нақлиёт, геология низ аз ҳисоби намояндагони Иттиҳоди мухолифини тоҷик таъин мегарданд. Ғайр аз ин роҳбарии як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакатро низ бар ўҳдаи намояндагони мухолифин вогузор менамоянд. Аз ҷумла, ноҳияи Кофарниҳон - Исмоил Гулов, шаҳри Норак - Бобомурод Саидов, ноҳияи Тавилдара - Миали Олимов, Табошар - Рустам Қаландаров, ноҳияи Панҷ - С.Бегичонов, ноҳияи Ванҷ - А.Эмомов, ноҳияи Қумсангир - Файзиддин Эмомов таъин мегарданд.¹

Фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ва раванди таҳқими сулҳи тоҷикон дар охири моҳи сентябрி соли 1998 бори дигар ба буҳрон дучор мегарداد. Рӯзи 22 сентябр ҳамон сол яке аз фаъолони Иттиҳоди мухолифини тоҷик ва ҳамзамон аъзои Комиссияи оштии миллӣ Отакон Латифӣ дар наздикии хонаи истиқоматии худ аз ҷониби шахси номаълум ба ҳалокат расонида мешавад. Куштори яке аз аъзоёни Комиссияи оштии миллиро Котиби генералии СММ маҳкам намуд. Ҷонибҳо барои сар садани чунин воқеа якдигарро гунаҳкор менамуданд. 25 сентябр Иттиҳоди мухолифини тоҷик дар куштори О.Латифӣ худро бегуноҳ муаррифӣ намуда, иброз доштанд, ки то лаҳзае, ки қотили О.Латифӣ пайдо нагардад ва то даме, ки ҳукумат амнияти аъзоёни Иттиҳоди мухолифинро кафолат надиҳад, онҳо фаъолияти худро чӣ дар Комиссияи оштии миллӣ ва чӣ дар ҳукумат идома намедиҳанд.

Рӯзҳои 26-ум ва 28-уми сентябр Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси Комиссияи оштии миллӣ барои рафъи вазъияти бамаломада воҳӯрӣ баргузор намуданд. Дар воҳӯрии дуюм, ки рӯзи 28-уми сентябр баргузор гардида буд, инчунин намояндагони фаъоли Иттиҳоди

¹ Ҳасанов У. Сулҳ иродай ҳалқ. - Душанбе: Шарқи озод, 2001. – С.47.

мухолифини точик низ ширкат варзида буданд. Дар рафти воҳӯрӣ ҷонибҳо барои рафъи буҳрони бамаломада ва идома додани иҷроиши талаботи Созишномаи умумӣ дар атрофи 10 масъала ба мувофиқа расиданд:

1.Мустаҳкам намудани амнияти намояндагони муҳолифин дар Комиссияи оштии миллӣ ва дар ҳукumat;

2.Барои назорат намудани раванди тафтиши қазияи куштори О.Латифӣ таъсис додани комиссияи якҷоя дар ҳайати намояндагони ҳукumat ва муҳолифин;

3.Аз ҳисоби ҳамроҳ намудани намояндагони муҳолифин ба ҳукumat суръат баҳшидани раванди ислоҳот;

4. Бо мақсади мубориза бурдан бо амалҳои чиноятӣ ташкил намудани гурӯҳи маҳсуси якҷоя ва таъмини низоми қатъӣ дар қисмҳои низомӣ;

5.Хубтару беҳтар ба роҳ мондани раванди амалишавии ду марҳилаи аввали протоколи масъалаҳои ҳарбӣ;

6.Дар амал татбиқ намудани талаботи Қонуни авфи умумӣ;

7.Бо истифода аз воситаҳои аҳбори омма ҷоннок намудани раванди оштии миллӣ ва сулҳу субот;

8.Марҳила ба марҳила баргузор намудани воҳӯрии президент бо Комиссияи оштии миллӣ;

9.Беҳтар намудани таъминоти моддию техникии Комиссияи оштии миллӣ;

10.Бо иштироки арбобони сиёсӣ ва ҷамъиятӣ баргузор намудани воҳӯрӣ ва семинарҳо оид ба амалисозии Созишномаи умумии истиқори сулҳ.¹

Баъди оне, ки ҷонибҳо дар атрофи масъалаҳои мазкур ба мувофиқа расиданд, Иттиҳоди муҳолифини точик рӯзи 29 сентябр фаъолияти худро дар Комиссияи оштии миллӣ ва ҳукumat идома дод.

¹ Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Таджикистане. 3 ноября 1998 г.

13 ноябри соли 1998 Парлумони Ҷумхурии Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии худ лоиҳаи қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсиро тасдиқ намуд. Инчунин рӯйхати номзадҳоеро, ки Иттиҳоди мухолифин барои ворид намудан ба ҳайати ҳукумат барои тасдиқ пешниҳод намуда буд, низ парлумон тасдиқ кард. Моҳи ноябрь соли 1998 Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади санчиши рафти иҷроиши ду марҳилаи аввали протоколи масъалаҳои ҳарбӣ гурӯҳи кории якҷоя ташкил менамояд. Гурӯҳи корӣ рӯзи 23 ноябр дар ҷаласаи васеи Комиссияи оштии миллӣ ҳулосаҳои худро оиди масъалаи мазкур иброз медоранд. Роҳбари мухолифин ва ҳамзамон раиси КОМ С.А.Нурӣ дар ин ҷаласа иброз медорад, ки иҷроиши талаботи ду марҳилаи аввали протоколи масъалаҳои ҳарбӣ анҷомёта ба шумор намераванд. Зоро як гурӯҳ ҷангӣёни мухолифин ҳанӯз ҳам дар макони муайяншуда ҷамъ наомадаанд ва ҳамчунин ҳанӯз ҳам шумораи яроку аслиҳа ҷамъоваришуда хеле кам мебошанд. 25 декабря соли 1998 С.А.Нурӣ ба таври расмӣ эълон менамояд, ки ҳамаи намояндагони мухолифин аз ҳудуди Афғонистон ба Тоҷикистон баргардонида шудаанд ва ҳамаи пойгоҳҳои ҷангии онҳо пурра аз байн бурда шудаанд. 28 декабр бошад дар изҳороти худ баён менамояд, ки Иттиҳоди мухолифини тоҷик дар мувофиқа бо талаботи Созишномаи умумӣ дар оғози соли 1999 нерӯҳои мусаллаҳи худро пурра пароканда менамояд ва бо роҳ мамнуияти фаъолияти ҳизби сиёсии худро аз байн мебардорад. Баъд аз ин дар мувофиқа бо талаботи протоколи масъалаҳои ҳарбӣ гурӯҳҳои низомӣ ва силоҳдоре, ки талаботи протоколи мазкурро иҷро наменамуданд, гурӯҳҳои ғайриқонунӣ эълон гардида, ба таври маҷбурий бесилоҳ гардонида мешуданд. 28 ноября соли 1998 Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон барои идомаи ислоҳоти ҳукумат ва дар доираи ҳиссаи 30% мухолифин дар ҳукумат шаш ҷойи дигарро дар мансабҳои муовинони вазир ба Иттиҳоди мухолифини тоҷик пешниҳод менамояд. Аммо танҳо 27 январи соли 1999 рӯйхати Иттиҳоди мухолифини тоҷик барои ишғоли

мансабҳои навбатӣ пешниҳод мегардад. Сабаби дер пешниҳод гардиҳани рӯйхати мазкур дар он буд, ки дар ин давра дар мамлакат як қатор амалҳои ғайриқонуни гурӯҳҳои силоҳбадаст ба мушоҳида мерасид.

5 январи соли 1999 Комиссияи оштии миллӣ дар бораи иҷроиши талаботи протколи масъалаҳои ҳарбӣ қатъномаи расмӣ қабул менамояд. Дар қатъномаи мазкур куфта мешуд, ки Иттиҳоди мухолифини тоҷик талаботи протколи масъалаҳои ҳарбиро ба таври пурра иҷро карда натавонист. Ҳамзамон дар қатъномаи мазкур ба ҳамаи ҷангиёни мухолифин муроҷиат карда мешавад, ки онҳо ба минтақаҳои муайянгардида ҳозир шаванд ва яроқу аслиҳаи худро супоранд. Инчунин дар ҳӯҷати мазкур таъкид мегардад, ки буду боши ҷангиёни мухолифин, ки бо худ силу аслиҳа нигоҳ медоранд, зери назорати қатъӣ қарор дода шавад.

Бояд гуфт, ки аз ҷониби КОМ қабул гардиҳани ҷунин қатънома ба он хотир буд, ки дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои даргири мамлакат ҳанӯз ҳам ҷангиёни мухолифин ароқу аслиҳаи худро насупорида буданд ва супоридан ҳам намехостанд. Аммо бо суръати суст амалий гардиҳани раванди бесилоҳгардонии онҳо барои амнияти ҷомеа таҳди迪 ҷиддӣ ба шумор мерафт. Аллакай ҷангиёни мухолифин дар ин давра ба даҳҳо гурӯҳҳои хурду бузург тақсим шуда, дигар ҳатто ба роҳбари Иттиҳоди мухолифин низ итоат кардан намехостанд. Ин буд, ки аз ҷониби онҳо чӣ дар пойтаҳти мамлакат ва чӣ дар минтақаҳои дигари кишвар амалҳои ҷиноятӣ сар мезад. Масалан, рӯзи 30 декабри соли 1998 ду гурӯҳи мухолифин дар назди бинои Комиссияи оштии миллӣ тирпаронӣ намуда, панҷ нафарро ба ҳалокат расонида, шаш нафари дигарро ярадор менамоянд. Дар баробари ҳукumat ва созмонҳои байналхалқӣ, инчунин роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ низ ин амали ҷиноятиро маҳкум намуда, ба оҳистагӣ анҷом пазируфтани раванди яқҷоякунии нерӯҳои мухолифин бо нерӯҳои ҳукumatиро

нигаронкунанда муаррифӣ менамояд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар оғози соли 1999 дар изҳороти расмии худ масъалаи дар соли 1999 баргузор намудани раъйпурсии умуниҳалқӣ оид ба тағириу иловаҳо ворид намудан ба конститутсия, инчунин дар ин сол баргузор намудани интихоботи президентӣ ва парлумониро баён медорад. Бо ин мақсад ва ҳамчунин бо мақсади суръат бахшидан ба раванди таъмини сулҳи тоҷикон 2 марта соли 1999 Эмомалӣ Раҳмон ва аъзоёни ҳукumat бо роҳбарияти Комиссияи оштии миллӣ ва Гурӯҳи нозирон воҳӯрӣ баргузор менамояд. Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба аъзоёни ҳукumat ва Комиссияи оштии миллӣ як қатор амру супоришҳо медиҳад, ки онҳо аз чунин бандҳо иборат буданд:

- то 12 марта соли 1999 дар муносибат бо 90 парвандаи ҷиноии боқимонда дар амал татбиқ намудани қонуни авфи умумӣ;
- ба дафтардории президент пешниҳод намудани рӯйхати ҳамаи ҷангииёни Иттиҳоди мухолифини тоҷик, ки ба қайд гирифта шудаанд, аммо то ҳанӯз нисбати онҳо авф эълон нагардидааст;
- зудтар анҷом додани пешбарии 13 намояндаи боқимондаи Иттиҳоди мухолифини тоҷик барои ишғоли мансабҳои роҳбарикунанда ва аз ҷониби С.А.Нурӣ масъулиятыни онҳо бори дигар санчида баромада шавад;
- шурӯъ аз 13 марта соли 1999 масъалаи ворид намудани намояндагони мухолифин ба соҳторҳои давлатии минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шавад;
- дар доираи фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ раванди баррасии тағириу иловаҳо ба конститутсия суръат бахшида шавад;
- аъзоён ва пайравони Иттиҳоди мухолифини тоҷик дар мансабҳои пештараашон барқарор карда шаванд;
- 44 аъзои Иттиҳоди мухолифин дар мансабҳои пештараашон, ки дар соҳторҳои қудратӣ ишғол намуда буданд, барқарор карда шаванд;

- раванди барқарор намудани хонаҳои истиқоматие, ки дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ зароб гардида буданд, суръат баҳшида шавад;
- то 12 март раванди аз санчиши давлатӣ гузаронидани намояндагони мухолифини тоҷик дар нохияҳои Фарм, Тоҷикобод ва Ҷиргатол анҷом дода шавад;
- масъалаи ба мансаби муовини вазири мудофиа таъин намудани фармондехи мухолифин Мирзо Зиёев дар миёни президент ва С.А.Нурӣ баррасӣ карда шавад.

Президенти мамлакат дар ҷаласаи мазкур ҳамаи иштирокдоронро вазифадор менамояд, ки то 12 марта соли 1999 оид ба иҷроиши масъалаҳои зикргардида маърӯзаи муфассал пешниҳод намоянд.

Комиссияи оштии миллӣ 26 марта соли 1999 ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи ворид намудани тағиیرу иловаҳо ба конститутсияро пешниҳод менамояд, ки дар он аъзоёни Комиссия дар атрофи як қатор масъалаҳо ба мувофиқа расида буданд.

Баъди оне, ки дар воҳӯрии Эмомалий Раҳмон ва С.А.Нурӣ «Протокол дар бораи кафолатҳои сиёсӣ дар давраи омодагӣ ва баргузории интихоботи парлумонӣ» ба имзо расонида мешавад ва баъди баргузории интихоботи президентӣ, ки пеш аз баргузории он Иттиҳоди мухолифини тоҷик бойкот эълон намуда буданд, 8-уми ноябрисоли 1999 онҳо фаъолияти худро дар кори Комиссияи оштии миллӣ идома медиҳанд. Комиссияи оштии миллӣ яку якбора кори худро аз баррасии лоиҳаи Қонун «Дар бораи интихобот» оғоз менамоянд. Ду масъалаи баҳсноке, ки ҷонибҳоро хеле азиат медод, шумораи курсиҳои парлумонӣ дар палатаи поёни парлумон ва муҳлати баргузории интихоботи мақомоти маҷалли ҳокимияти давлатӣ ба шумор мерафт, ки ба ҳайати палатаи болоии парлумон мухолифат менамуд. Масъалаи мазкур бо иштироки созмонҳои байналхалқӣ, аз ҷумла САҲА ва СММ, ва инчунин давлатҳои кафили сулҳи тоҷикон ҳаллу фасл мегарданд.

3 декабря соли 1999 Эмомалий Раҳмон ва С.А.Нурӣ дар доираи

масъалаҳои лоиҳаи нави қонуни интихоботӣ ба мувофиқа мерасанд. Муайян мегардад, ки ҳайати Маҷлиси намояндагон (палатаи поёни) 63 курсӣ ва ба ҳайати Маҷлиси миллӣ (палатаи болоӣ) 63 курсӣ ҷудо карда мешавад. Онҳо инчунин дар масъалаи муҳлати баргузории интихоботи мақомоти маҳалли ҳокимият давлатӣ ба мувофиқа мерасанд ва дар бораи дар як рӯз баргузор намудани интихоботи Маҷлиси миллӣ бо мақомоти маҳаллӣ розигӣ медиҳанд. 10 декабр бошад Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихобот» қабул мегардад.

10 декабря соли 1999 баъди баррасиҳои тӯлонӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихобот» бо таҳрири нав аз ҷониби парлумон қабул карда мешавад. Мувофиқи қонуни нав дар интихоботи парлумонии навбатӣ, ки қарор буд 27 февраля соли 2000 баргузор гардад, 63 ҷой барои палатаи поёни парлумон ҷудо карда мешуд. Нихоятан 27 февраля соли 2000 интихоботи парлумонӣ барои интихоби вакилон ба Маҷлиси намояндагон шуда мегузарад. Бақайдгирии номзадҳо 6 феврал ба анҷом мерасад ва мувофиқи ахбороти Комиссияи марказии интихобот 331 номзад ба қайд гирифта шуда, онҳо барои 63 курсии парлумонӣ мубориза мебаранд. Яъне паҷ нафар барои як ҷой. Дар рӯзи баргузории интихоботи парлумонӣ ҳеч воқеае рух намедиҳад ва ин маъракаи сиёсӣ дар фазои ором баргузор мегардад.

1 марта соли 2000 Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ натиҷаҳои интихоботро эълон менамояд. Бинобар маълумоти Комиссияи марказии интихобот, дар интихобот 93,23% овоздиҳандагон ширкат меварзанд. Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон 33 ҷой, Ҳизби коммунистии Тоҷикистон 7 ҷой, Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 2 ҷойро соҳиб мегарданд. Номзадҳое, ки мустақилона худро пешбарӣ намуда буданд, дар ҳашт ҳавзаи интихоботӣ ғолиб меоянд, аммо натиҷаи ду ҳавзаи онро бинобар сабаби роҳ додан ба қоидавайронкунӣ аз эътибор соқит менамоянд. Дар 13 ҳавзаи интихоботии боқимонда ҳеч як номзад аксарияти овозҳоро соҳиб шуда наметавонанд, ки дар натиҷа

дар ҳавзаҳои мазкур 12 март баргузории даври дуюми интихоб таъин мегардад. Дар даври дуюми интихобот Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон 7 ҷойи дигарро соҳиб мегардад. Ҳамин тарик, Ҳизби сotsиалистӣ, Ҳизби демократӣ ва Ҳизби адолатҳоҳ натавонистанд, ки 5% овозҳоро соҳиб шаванд ва аз ин рӯ, онҳо дар парлумони навтаъсис ҳеч ҷойро соҳиб нагардианд.

23 марта соли 2000 интихоботи Маҷлиси миллӣ баргузор мегардад ва мувофиқи конститутсия 25 нафар узви палатаи болоии парлумон аз ҷониби маҷлисҳои маҳаллӣ интихоб мегарданд.

26 марта соли 2000 роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик ва ҳамзамон раиси Комиссияи оштии миллӣ дар ҳузури ҳабарнигорон, намояндагони созмонҳои байналхалқӣ ва давлатҳои кафили сулҳ охирин ҷаласаи Комиссияи оштии миллиро баргузор намуд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро вазири корҳои ҳориҷӣ Талбак Назаров намояндагӣ менамуд. Дар ҷаласаи мазкур рафти иҷроиши талаботи Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ таҳлил гардида, натиҷагирӣ карда мешавад. Ҷонибҳо эътироф менамоянд, ки ҳанӯз ҳам баъзе аз масъалаҳои дар Созишнома нишондодашуда ҳалли худро пайдо накрадаанд ва аз ин рӯ, минбаъд мақомоти даҳлдори ҳокимияти давлатӣ барои ҳалли онҳо бояд ҷораҷӯй намоянд. Ҳамин тарик, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 1 апрели соли 2000 фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ қатъ карда шуда, ҳайати он пароканда карда мешавад.

Бояд тазаккур дод, ки масоили марбут ба фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, ки дар заминаи воҳӯрии Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷик С.А.Нурӣ таъсис ёфта буд, дар маркази таваҷҷуҳи муҳаққиқон ва сиёsatшиносони ватаний ва ҳориҷӣ қарор дошт. Мавзӯоти муҳталифи масоили мазкур дар асарҳои маҷмӯӣ ва баромадҳои Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Раҳмонов Э. Ш. Юбилей независимости и второй форум таджиков / Э. Ш.

ва раиси Комиссияи оштии миллӣ С.А. Нурӣ¹ таҷассум ёфтаанд. Махз Президенти кишвар ба ҳайси ташаббускори таъсиси Комиссияи мазкур баромад карда, тамоми нерую заковат ва сабру суботи хешро баҳри амалӣ гардидани шартҳои Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки ҳадафи асосии Комиссияи оштии миллӣ ба ҳисоб мерафт, равона соҳт.

Масоили марбут ба фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, пеш аз ҳама дар асари бунёдии «История таджикского народа»² ва асарҳои дастаҷамъии «Бунёди давлатдории навин»³, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»⁴, асарҳои ҳарактери илмӣ ва публицистидошта, аз ҷумла асарҳои Р.Масов⁵, А.Достиев⁶, И.Усмонов⁷, Ш.С.Саъдиев⁸, И.И. Саъдуллоев¹ ва дигарон хеле дақиқназарона

Рахмонов – Душанбе, 1993; Рахмонов Э. Ш. Таджикистан на пороге будущего / Э. Ш. Рахмонов // Сборник выступлений Президента РТ в СМИ России. – М., 1997; Рахмонов Э. Ш. Независимость Таджикистана и возрождение нации (в 8 т.) / Э. Ш. Рахмонов. – Душанбе, 1998; Рахмонов Э. Ш. Наша цель – национальное единство / Э. Ш. Рахмонов. – Душанбе, 1997; Рахмон Э. Ш. Таджики в зеркале истории / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 2006.

¹ Нурӣ С.А. Оштинома / С.А. Нурӣ. – Душанбе, 2001. – 360 с.

²История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011. – Т.6. - С. 457-487.

³ Бунёди давлатдории навин. Монография / – М., 2002. – 416 с.

⁴Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири Ақрамӣ З.И. – Душанбе: Дониш, 2016. – С. 48-126.

⁵Масов Р. Евразия – наш общий дом в СНГ / Р. Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа (Статьи и выступления). – Душанбе: Пайванд, 2005. – С. 244-250.

⁶ Достиев А. Аз ҳуд натвон гурехтан. Маҷмӯи мақолаҳо, сӯхбатҳо, баромадҳо ва ёдномаҳо / А. Достиев. – Душанбе: Адиб, 2001. – 204 с.; Достиев А. Тоҷикистон – шикастанҳо ва бастанҳо / А. Достиев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 224 с.; Достиев А. Ситораи ғолиб / А. Достиев. – Душанбе: Матбуот, 2006. - 159 с.

⁷ Усмонов И. Сулҳнома / И. Усмонов. – Душанбе: Матбуот, 2001. - 552 с.; Усмонов И. Лаҳзаҳои сулҳи ботадбир / И. Усмонов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 106 с.

⁸ Саъдиев Ш.С. Таджикистан: путь к миру и согласию / Ш.С.Саъдиев. - Душанбе, 2002. – 28 с.; Саъдиев Ш.С. О некоторых особенностях «таджикской» модели урегулирования внутренних конфликтов. Таджикистан и современный мир / Ш.С.Саъдиев // Вестник Центра стратег. исслед. при Президенте РТ. - 2004. - № 1(4). – С.37-38.; Саъдиев Ш.С. Достижение мира и согласия в Республике Таджикистан – уникальный опыт для межцивилизационного диалога / Ш.С.Саъдиев // Материалы международной конференции «Межцивилизационное взаимодействие на евроазиатском пространстве: история, современные тенденции и перспективы» (г. Душанбе, 13 февраля 2015г.РТСУ). – Душанбе, 2015, –С. 236-241.; Саъдиев Ш.С. Аз таҷрибаи таърихии музокироти тоҷикон оид ба сулҳсозӣ дар Тоҷикистон /

тадқиқу баррасӣ гардидаанд.

Бояд зикр кард, ки дар байни адабиёти ба табърасида, маҳсусан китоби И.Усмонов «Сулҳнома»², ки дар он масоили гуфтушуниди миёни тоҷикон ва фаъолияти КОМ дар солҳои 1997-2000 инъикос гардидаанд, мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Асари мазкур, пеш аз ҳама аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки дар он ҷанбаҳои сиёсии фаъолияти КОМ дақиқназарона таҳлил гардидаанд.

Таълифоти таҳлилӣ ва таҳқиқотии иштирокчиёни бевоситаи ҳамаи даврҳои гуфтушуниди миёни тоҷикон ва Комиссияи оштии миллӣ – ҷонишини Раиси КОМ А.Достиев³, А.Амирбеков⁴ (раиси «Лаъли Бадаҳшон», намояндаи ИМТ), раиси зеркомиссияи ҳуқуқи КОМ М.Ҳимматзода⁵ ҷиҳати омӯзиши масоили марбут ба истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, фаъолияти пурсамари КОМ хеле муҳиманд. Муаллифони мазкур дар раванди истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ саҳми бориз дошта, аз он дар ёддоштҳои хеш ёдрас шудаанд.

Баъди солҳои 2000-ум олимону муҳаққиқони мамлакат паҳлуҳои гуногуни фаъолияти Комиссияи оштии миллиро мавриди таҳқиқ қарор дода, дар доираи таҳқиқоти илмӣ рисолаҳои алоҳида омода намудаанд. Пеш аз ҳама, дар самти омӯзиши масъалаҳои мазкур нақши муаррихон ва сиёsatшиносон хеле қалон аст. Аз ҷумла, муаррихи тоҷик Саъдуллоев И.И.⁶ дар таҳқиқоти худ фаъолияти Комиссияи оштии миллиро мавриди

Ш.С.Саъдиев // Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2017. – с. 419-475.

¹Саъдуллоев И.И. Роль Комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. – Душанбе, 2006.

² Усмонов И. Сулҳнома / И. Усмонов. – Душанбе: Матбуот, 2001. – 552 с.

³Достиев А. Мавқеъ / А.Достиев. - Душанбе: Шарқи озод, 1999.– 294 с.; Достиев А. Аз худ натвон гурехтан. Маҷмӯи мақолаҳо, сӯҳбатҳо, баромадҳо ва ёдномаҳо / А. Достиев. – Душанбе: Адиб, 2001. – 204 с.; Достиев А. Тоҷикистон – шикастсанҳо ва бастанҳо / А. Достиев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 224 с.

⁴ Амирбеков А. Первый главный инструмент восстановления мира в Таджикистане / А.Амирбеков. - Душанбе, 2002. - 137 с.

⁵ Ҳимматзода М. Дар ҷустуҷӯи ҳақиқат / М.Ҳимматзода. - Душанбе, 2001. - 60 с.

⁶ Саъдуллоев И.И. Роль комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. .. канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. –Душанбе, 2006. – 159 с.

омӯзиш қарор дода, нақши онро дар таҳкими сулҳ ва ризоияти миллии тоҷикон нишон додааст.

Ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ ба марҳилаи нав дар давлатдории Тоҷикистон ибтидо гузоштанд. Ин марҳила дар таърихи Тоҷикистони соҳибиستиклол бо маҳсусиятҳо ва фаровонии ҳаводисе, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат ба вуқӯъ пайваст, аз бисёр ҷиҳат аз давраҳои қаблии таърихи Тоҷикистон фарқ мекунад. Ба имзо расидани созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, татбиқи амалии шартномаҳои ба имзо расида тавассути Комиссияи оштии миллӣ, баҳусус ворид кардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсия (Сарқонун) – и Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоботи алтернативии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба фаъолияти озоди ҳизбҳои муҳолифин такроран иҷозат додан, дар ҷумҳурӣ таъсис додани парламенти дупалатагӣ аз ҷумлаи ҳаводиси таърихие маҳсуб меёбанд, ки ба ин давра марбутианд. Ин ҳодисаҳои таърихӣ, ки дар муддати нисбатан кутоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ омаданд, ба марҳилаи ниҳоят душвор мувоғиқ меоянд. Бо дарназардошти шароитҳои баамаломада, эҳтимоли ҳар лаҳза зери хатар қарор гирифтани созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба миён омада буд. Гузашта аз ин, ба саҳнаи муқобилияти гуруҳҳои даргир табдил ёфтани пойтаҳти ҷумҳурӣ низ яке аз масъалаҳои асосии дар солҳои фаъолияти КОМ ба вучуд омада маҳсуб меёфт. Ҳамаи нерӯҳои солими мамлакат – Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттиҳоди муҳолифини тоҷик (ИМТ), ҷамоаи ҷаҳонӣ ва баҳусус СММ, инчунин давлатҳои кафили сулҳи тоҷикон ҷиҳати ҳифзи идеяи сулҳ ва ваҳдат матонат ва масъулият зоҳир намуда, ба аз нав аланга гирифтани оташи ҷангӣ шаҳрвандӣ имкон надоданд.

Хусусияти дигари марҳилаи мазкур ба фаъолияти озод иҷозат додани ҳизбҳо ва ҳаракатҳои манъшудаи ИМТ, ба амсоли Ҳизби нахзати исломии Тоҷикистон, Ҳизби демократии Тоҷикистон, Созмони

мардумии «Растохез» ва ташкилоти «Лаъли Бадаҳшон» маҳсуб меёбад. Баъд аз изҳороти роҳбарияти Иттиҳоди мухолифини тоҷик (3 августи соли 1999) дар ҳусуси пароканда кардани гуруҳҳои ҳарбии худ имконият баҳри муборизаи озодӣ сиёсӣ, ғолибан бо нигоҳ доштани роҳи осоиштаи танзими муноқиша фароҳам омад.

Бояд тазаккур дод, ки бо дарназардошти масоили зикршуда, муҳаққиқи тоҷик И. И. Саъдуллоев дар таҳқиқоти диссертационии хеш таҳти унвони «Роль комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.)» («Нақши Комиссияи оштии миллӣ дар барқароршавии сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон (с. 1997-2000)»)¹ тамоми ҷузъиёту ҷанбаҳои фаъолияти ҳамаи чор зеркомиссияи КОМ, гуруҳҳои кориро омӯхта, ҳуҷҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон ва ҷараёни татбиқи онҳоро таҳлил намуда, раванди парокандашавии гуруҳҳои яроқбадаст ва бозгашти фирориёнро ба ватан хеле дақиқназарона таҳқиқ кардааст.

Ба ақидаи ӯ, ҳуҷҷатҳои чор зеркомиссияи КОМ ниҳоят беназир буда, ҷанбаҳои ҳам мусбат ва ҳам манфии онҳо таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро ба худ ҷалб кардааст. Воқеияти ҷолиб он аст, ки институтҳои ҷаҳонӣ оид ба таҳқиқи муноқишаҳо, маҳсусан дар Аврупо, солҳост, ки таҷрибаи барқароршавии сулҳи тоҷиконро омӯхта истодаанд, ки ин ҳолат аз бузургии арзиш ва аҳамияти таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва фаъолияти КОМ дарак медиҳад.

Бояд қайд кард, ки новобаста ба таваҷҷӯҳи зиёди муҳаққиқон ба мавзӯи мазкур, дар инъикоси фаъолияти КОМ масоили ҷиддии ҳалталаб мавҷуданд. Яке аз чунин масоил, ба назари мо, то кунун ба гардиши илмӣ ворид нагардидани ҳуҷҷатҳои зиёд аз бойгонии КОМ маҳсуб меёбад.

¹ Саъдуллоев И.И. Роль комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. .. канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. –Душанбе, 2006. – 159 с.

Фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи хеле мураккаб, ҳассос ва тақдирсози таърихи мусоири кишвари мо сурат гирифт. Аз натиҷаҳои фаъолияти ин комиссия на танҳо рушди минбаъдаи давлати тозаистиколи Тоҷикистон, балки ояндаи миллат вобаста буд. Комиссияи Оштии Миллӣ тавонист, ки ҳамаи вазифаҳои дар наздаш гузошташударо ба ичро расонад ва рушди босуботи кишварро дар самти демократиунонии ҷомеа таъмин намояд.

Ҳамин тариқ, бо қӯшишу дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сардори мухолифини тоҷик А.Нурӣ комиссияҳои муштарак оид ба паноҳандагон, муҳочирони маҷбурий ва дигар комиссияҳои фаврии оштии миллӣ созмон дода шуд. Комиссияҳои мазкур зарурияти таъсис додани чунин гурӯҳҳои кориро дарк намуда, раванди таъмини оштии миллиро то ҷое таъмин намуда тавонистанд.

2.3. Истиқлонияти давлатӣ, ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқори сулҳу ваҳдати тоҷикон дар осори Пешвои миллат

Арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик яке аз руқнҳои муҳимтарини худшиносию худогоҳии миллӣ ба ҳисоб рафта, ифтихор аз он пайвандгари наслҳои гузашта ва имрӯзу ояндаи миллат ба ҳисоб меравад. Бозтоби илмии лаҳзаҳои ҳассосу тақдирсози тоҷикон дар асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷассуми равshan дорад. Арзиши таърихии асарҳои Пешвои миллат, пеш аз ҳама, аз он нуқтаи назар муҳим аст, ки он паҳлуҳои муҳталифи худшиносии миллӣ, ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ ва эҳёи хотираи таърихии тоҷиконро дар оинаи таърих инъикос намудааст. Нуқтаи дигаре, ки боиси ифтихор аст, инъикоси воқеии раванди сулҳи тоҷикон ва наҷоти ватану миллат аз пароқандагӣ мебошад.

Мазмуну муҳтавои асарҳои Пешвои миллат хотирнишон аз он мекунад, ки ҳар насл ва ҳар фарди алоҳида занҷире дар таърихи башарият аст, ки тавассути мавҷудияти хеш гузаштаро бо оянда мепайвандад. Асарҳои Пешвои миллат танҳо ба хотири донистани гузашта набуда, балки дурнамоест, ки роҳи ояндаи давлат ва пешомадҳои давлатдориро равshan намуда, ҷиҳати таҳқиму тақвияти ватанпастиву кишвардорӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ, худогоҳии миллӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда мусоидат менамояд. Илова бар ин, асарҳои Пешвои миллат дар раванди устувор намудани рукнҳои давлатдории тоҷикон дар шароити навин муҳим мебошанд. Пешвои миллат бо мақсади баҳо додан ва огоҳ намудани насли наврас ба гузаштаи худ ба навиштани як зумра асарҳои таъриҳӣ даст задаанд, ки онҳо арзиши баланди таъриҳӣ дошта, саҳифаи навро дар илми таърихнигории тоҷик кушодааст.

Бояд гуфт, ки арзиши таърихии асарҳои Пешвои миллат бо гузашти айём тақвият хоҳад ёфт. То имрӯз як қатор асарҳои Пешвои миллат рӯи чопро диданд, ки аксари онҳо асарҳои силсилавӣ буда, таърихи пуртифтиҳори ҳалқи тоҷикро инъикос менамоянд:

1. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ;
2. Нигоҳе ба тамаддун ва таърихи ориёӣ;
3. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам;
4. Имоми Аъзам – рӯзгор, осор ва афкор;
5. Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ;
6. Бист қадами созандা;
7. Забони миллат - ҳастии миллат;
8. Ҷеҳраҳои мондагор;
9. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ;
10. Уфукҳои истиқлол.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз

суханрониҳои худ таъкид карданد, ки “Таърихи пуртифтихори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги ҳудшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем”¹.

Бахусус дар шароити имрӯзai рушди босуръати технологияи иттилоотии муосир, ки воридшавии фарҳанг ва анъанаҳои бегонаро ба маданияти миллӣ зиёд намудааст, ба омӯхтани таъриҳ зарурияти бештар ба вучуд омадааст. Доистани таъриҳ, урғу одат ва расму русум, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи насли наврас ва ҳар як фарди ватандӯст мебошад.

Бо фармони Пешвои муаззами миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аз ҳисоби Фонди Президент бознашр намуда, ба тариқи ройгон дастраси ҳар як оилаи кишвар намудани китоби “Тоҷикон”-и Бобоҷон Faфуров доир ба зарурияти омӯхтани таъриҳи пуртифтихори миллат гувоҳӣ медиҳад.

Мавриди зикр аст, ки бахусус таъриҳи пурпечутобу фочиабори солҳои 90-уми асри XX, аз ҷумла таҳаввулоти сиёсӣ, таъсисёбии ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, ба даст омадани истиқлоли давлатӣ, сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, гуфтушуниди миёни тоҷикон ва истиқори сулҳу ваҳдат дар меҳвари таваҷҷӯҳи Сарвари давлат қарор дошта, дар асару суханрониҳои ӯ тадқиқ ва инъикос гардидаанд.

Бахусус масоили марбут ба роҳандозии сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистон ва дар партави он таъсис ёфтани ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, воқеаҳои феврали соли 1990, зуҳури озодандешӣ ва ҳудогоҳии миллӣ ва билохира, пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст омадани Истиқлолият дар гузоришу баромадҳо ва шоҳасарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

¹Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз ҳафт ҷилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008.

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷассуми равшан доранд¹.

Лозим ба зикр аст, ки муносибат ба воқеаҳои феврали соли 1990, ки дар асарҳои Пешвои миллат таҳлилу тадқиқ гардидааст, баёнгари психология ва рафтори одамон маҳсуб меёбад. Гуруҳе ин фоциаро исён, балво ва кӯшиши муташанниҷ гардонидани вазъияти сиёсӣ, гуруҳи дигар шӯриши халқӣ меҳисобанд. Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба ин мавзӯи дод даҳл карда, гунаҳкорони аслии ин фоциаро ёдрас шудааст. Сарвари давлат таъкид мекунад, ки вазъият дар ҷумҳурӣ бо он, ки «баъд аз баромади аввали нерӯҳои исломӣ дар моҳи феврали соли 1990 ҳукумати расмӣ ба муросои бесубот бо қозиёт моил гардида, бо ин ба таҳқири маънавии кормандони милитсия ва амният, ки ба вазифаи хизматии хеш содиқ монда буданд, роҳ дод ва гузашта аз ин, баръакс, нафароне, ки бетартибиҳои оммавиро тарҳрезӣ карда буданд, ҳамчун қаҳрамони халқӣ муаррифӣ гардиданд, шиддат гирифт»².

Ба андешаи Сарвари давлат идае аз муҳаққиқон «фоциаи баҳманмоҳро ҳамчун эътирози оммаи мардум таҳти сарварии нерӯҳои демократӣ қаламдод намуданд»³. Вале воқеият чунин буд, ки «манзараи идеологиии ин фоциаро бунёдгароёни исломӣ ороста буданд ва фақат гоҳ-гоҳе аз он садои хираи демократӣ ба гӯш мерасид»⁴.

¹ Раҳмон, Э. Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. В 4-х томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2001; Раҳмон Э. Независимость Республики Таджикистан и возрождение нации. В 7 томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз хафт ҷилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмонов Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 512 с.

² Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 511 с.

³ Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 28.

⁴ Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 28.

Бояд гуфт, ки баъд аз воқеаҳои баҳманмоҳи соли 1990 вазъи сиёсӣ ботадриҷ муташанниҷ гардида, кишварро ба сӯи буҳрон ва барҳӯрди сиёсӣ такон медод. Ҷомеаи тоҷикон таҷзия гардида, нерӯҳои ҷонибдори тартиботи қӯҳнаи коммунистӣ ва гурӯҳҳои ба ном «демократӣ» аз ду ҷониб сангар мегирифтанд. Маҳз дар чунин марҳалаи ҳассос ва тақдирсоз 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон ба истиқлоли сиёсӣ ва давлатӣ дастёб гардид, ки ба андешаи Пешвои миллат: «Ин яке аз воқеаи бузургтарин дар таърихи пуршебу фарози ҳалқи мо буд, зоро имкони амалии таъсиси давлати озод ва мустақили миллӣ баъди садсолаҳо аз нав фароҳам гардид»¹.

Сарвари давлат андешаҳои хешро дар мавриди истиқлоли сиёсии ба дастомада идома дода, меафзоянд, ки дар ҳамон марҳалаи ҳассос «ҳам Ҳукумат, ҳам мухолифини сиёсӣ ва ҳам нерӯҳои дигари ҳизбиву иҷтимоӣ амиқ дарк карда натавонистанд, ки ҳадафи истиқлол бартару волотар аз ҳадафу манфиатҳои сиёсӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ буда, барои тамоми сокинони мамлакат ва хурду бузурги миллат арзиши муқаддас ва табодулнопазир аст»².

Илова бар ин, дар ин марҳала равандҳои ниҳоят мураккаби минтақавӣ ва байналмилалӣ, бахусус ҳадафҳо ва гаразҳои доираҳои муайяни баъзе давлатҳои хориҷӣ нисбат ба Тоҷикистон низ ба вазъи ҷумҳурий таъсиргузор буданд. Сарчашмаҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки баъзе доираҳои муайяни манфиатдор андешаи ба сари миллати тоҷик таҳмил кардани идеологияи бегонаро дошта, баъзеи гурӯҳҳои дигар нақшаҳои тақсим ва таҷзия намудани кишварро тарҳрезӣ карда буданд. Ба андешаи Сарвари давлат «ҳатари ба қисмҳо чудо шуда, аз байн рафтани давлати тоҷикон ва пароқандагаштани миллати тоҷик»³ ба миён омада буд.

¹ Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон, 2006. - С.37.

² Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон, 2006. - С.37.

³ Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) –

Ба ақидаи Пешвои миллат «Истиқдолияти давлатӣ волотарин ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик дар масири даҳ асри охир буда, нишонаи ҳувийят ва озодӣ, ифтихор ва номус, рамзи саодат ва шарти баҷои миллати соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик мебошад. Тоҷикистон маҳз ба шарофати истиқтолият ҳамчун узви баробархуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар ҳаритаи сиёсии дунё бо ҳама маҳсусиятҳои давлатдории муосир арзи ҳастӣ намуд»¹.

Роҳбари давлат муборизаи ҳазорсолаи ҳалқи тоҷикро, ки баъди суқути давлати Сомониён таҳти ҳукумати аҷнабиён қарор дошт, баҳри истиқтолият ёдрас гардида, чунин қайд менамоянд: «Истиқтолият неъмати бисёр азиз ва ширину ба ҷон баробар аст. Ҳар миллату ҳар давлат барои он мубориза мебарад, зоро истиқтолият ифтихор, осоишӯ оромӣ, ормонҳои накӯкорию сари баланди ҳар як шаҳрванд мебошад»².

Лозим ба зикр аст, ки мавзӯи озодӣ ва истиқлол, ки ба ягон ҳалқу миллати дунё ба осонӣ мұяассар нагардидааст, дар аксар асарҳои Пешвои миллат таҷассуми равшан дорад. Роҳбари давлат раванди зухур ва таърихи ташаккули истиқлоли миллатро амиқан баррасӣ намуда, зимни он қайд менамоянд, ки «роҳ ба сӯи истиқтолият душвору тӯлонӣ, пур аз шебу фароз ва саршор аз муборизаву иштибоҳот ва равандҳои ихтилоғомезу зиддиятнок будааст. Вале дар ниҳоди миллати мо омилҳои бунёдии эҳёи тадриции истиқтолият ҳамеша вуҷуд дошт, ки асолату ҳуввияти устувор ва амалан шикастнопазири таъриҳӣ, суннатҳои беш аз сеҳазорсолаи давлатдорӣ, арзишҳои бузургу созандай иҷтимоӣ, фарҳангу маънавиёти ғанӣ ва ғайра дар асл шоҳсүтунҳои ҳаёти фаъол ва таърихии миллати мо буданд»³.

Пешвои миллат таҳлилҳои хешро идома дода, моҳият ва арзишу

Душанбе: Ирфон, 2006. - С.37.

¹ Раҳмон, Э. Чехраҳои мондагор / Э. Раҳмон. - Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С.3.

² Раҳмон, Э. Истиқтолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Ҷ.1 / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002. – С. 43.

³ Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон, 2006. - С.32.

аҳаммияти истиқлолро барои ҳар ҳалқу миллати озода равшан намуда, чунин меафзояд: «Озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсон, нишонаи барҷастаи симо ва ташаккули таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи асолату ҳуввият ва шарти баҳои миллат ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта аз ин, истиқлолият мазҳари идеалу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ, замонати ҳастии воқеӣ ва шарофату эътибори ҷаҳонии миллат аст»¹.

Мавриди зикр аст, ки дар инъикоси солҳои аввали даврони истиқлолият, ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997), сабабҳо, рафт ва оқибатҳои мудҳиши он низ, пеш аз ҳама, гузоришу баромадҳо ва шоҳасарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манбаъи муҳим ва хеле арзишманд маҳсуб меёбанд². Сарвари давлат ҳанӯз 31 декабри соли 1992 зимни суханронии табрикотиашон ба муносибати таҷлили соли нави мелодӣ вазъи вазнини сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоиеро, ки Тоҷикистони азизро фарогир буд, чунин ифода карда буданд: «Нерӯҳои иғвогар зери шиорҳои зоҳирان демократӣ, вале амалан мочароҷӯёна коре карданд, ки Ватани ҳурдакаки моро ба вартаи нобудӣ расонданд. Ҳавфи пора-пора шудан, решакан гардондани ҳалқи мо аз имкон берун набуд. На танҳо вилоятҳои том, балки ноҳияҳову қишлоқҳо ҳам аз якдигар роҳи ҷудоиро мечустанд. Созмонҳои гуногуни маҳаллӣ бо номи «Лаъли Бадаҳшон», «Ҳамдилон», «Мехри Ҳатлон», «Ҳисори Шодмон», «Истаравшан», «Зарафшон» ва гайра арзи вуҷуд карданд, ки сарфи назар аз ниятҳои неки ҳуд ба якпорчагии Ватани азизамон мусоидат

¹ Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон, 2006. - С.32.

² Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд /мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 512 с.; Раҳмон, Э. Независимость Республики Таджикистан и возрождение нации. В 7 томах. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз ҳафт ҷилд. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмон, Э. Ответы на вопросы великобританского издания «Мировой государственный деятель», 1996г., январь // Тысяча лет в одну жизнь (сборник выступлений, речей, интервью и статей). – Душанбе, 2003. – 374 с.

намекарданد»¹.

Сарвари давлат зимни ин суханронӣ дар нооромии кишвар ва сарзадани чанги шаҳрвандӣ Ҳизби демократи Тоҷикистон ва Ҳизби наҳзати исломиро гунаҳкор дониста, қайд карданд, ки Ҳизби демократи Тоҷикистон «дар баробари дигар корҳои ношоистаи худ аз Тоҷикистон рондани русзабонҳоро рӯйрост талқин кард ва миёни тоҷику ӯзбекҳо тухми низоъ кошт»².

Роҳбари давлат таъкид намуданд, ки дар ҳамин давраи ҳасос нерӯи аз ҳама пурқувват - руҳониёни бунёдгаро ба фаъолияти ғайриқонунӣ даст зада, масцидҳо ва идораи қозиётро ба маркази таблиғоти зиддиҳукуматӣ табдил доданд: «Ҳизби наҳзати исломӣ, ки лонаи боэътиномид он қозиёти ҷумхурӣ гардид, бо мадади долларҳои хориҷӣ ва ҳайрияҳои беоҳири масцидҳову руҳониёни иртиҷоӣ тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ ташкилоти пурқуввати моҷарочӯёнаero созмон дода, соҳиби аслиҳа ва муҳимоти ҳарбӣ гардад»³.

Масъалаи дигаре, ки дар аксар асарҳои Пешвои миллат таҷассуми равшан ёфта, дорои аҳаммияти бузурги таъриҳӣ будани он борҳо таъкид шудааст, ичлосияи XVI-уми Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Зоро қариб тамоми соҳторҳои давлати навини тоҷикон маҳз аз ин ичлосия сарчашма мегиранд. Аз ин рӯ, дар омӯзишу баррасӣ, ташвиқу тарғиби аҳаммияти таъриҳӣ ва рисолати сарнавиштсози ичлосияи мазкур асару мақолаҳо, гузоришу баромадҳо ва паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар манбаъи хеле арзишманд маҳсуб меёбанд⁴.

¹ Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 18-19.

² Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 19.

³ Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С. 19.

⁴ Раҳмон Э. Таджикистан: десять лет независимости и национального единства. В 4-х томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2001; Раҳмон Э. Независимость

Сарвари давлат аҳаммияти бузурги таърихӣ доштани ичлосияи мазкурро дар яке аз паёмҳои хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ифода кардаанд: «Роҳи мо ба сӯи чунин низом аз баргузории ичлосияи таърихии шонздаҳуми Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки оғози начоти миллати мо аз вартай парокандагӣ ва гузоштани аввалин хишти бинои сулҳ дар сарзамини қуҳанбунёди тоҷикон буд, ибтидо мегирад»¹.

Истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ низ маҳз аз ин ичлосияи таърихии XVI-уми Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои таърихио сарнавиштсози он, интихоби роҳбарияти нави олии ҷумҳурӣ ибтидо мегирад. Ҳанӯз соли 2021 дар паёми шодбошии худ ба муносабати 24-умин солгарди Рӯзи ваҳдати миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд, ки «Мардуми шарифи Тоҷикистон хуб дар ёд доранд, ки раванди истиқори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ҳанӯз аз Ичлосияи XVI-уми сарнавиштсози Шуруи Олии кишвар оғоз гардида буд. Маҳз дар натиҷаи амалӣ гардидани қарорҳои ичлосияи воқеан таърихӣ дар мамлакат барои барқарорсозии сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ризоияти миллӣ, бунёди аркони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, низоми ҳуқуқии адолатпеша ва оғози барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ заминаи устувор гузошта шуд»².

Ба андешаи доктори илмҳои таърих Н.К. Убайдулло «воқеан консепсияи мунаzzами истиқори сулҳ ва ваҳдати миллӣ аз ҳамин ичлосияи таърихӣ ибтидо гирифт, ки муаллифу таҳиягари он бевосита

Республики Таджикистан и возрождение нации. В 7 томах / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2009; Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллӣ. Иборат аз ҳафт ҷилд / Э. Раҳмон. - Душанбе: Шарқи озод, 2002-2008; Раҳмонов Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Иборат аз се ҷилд. Ҷилди аввал / Э. Раҳмонов. - Душанбе: Ирфон, 2001. - 512 с.

¹ Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 20.04.2006 / Э. Раҳмон // Садои мардум. – 2006. – 22 апрел.

² Раҳмон, Э. Суханронӣ ба ифтиҳори 24-солагии ба имзо расидани созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).

Пешвои миллат ва раиси онвақтаи Шурои Олии ҷумҳурӣ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон буданд»¹.

Шурои Олий роҳбарияти нави мамлакатро таҳти сарварии Эмомалӣ Раҳмон интихоб кард. Маҳз Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон Сарвари давлат аз лаҳзаҳои нахустини фаъолият дар ин мақоми барои сарнавишти миллат ва давлат басо пурмасъулият барномаи муқаммали аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ раҳо баҳшидани кишварро ба миён гузоштанд. Вале оташи ҷанг аллакай Тоҷикистонро фаро гирифта буд. Ин ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ барои иқтисодиёти кишвари мо хисороти азимеро ба бор оварда, боиси ҳалокати даҳҳо ҳазор нафар одамон гардид.

Аз ин лиҳоз, Президенти мамлакат таъкид карда буданд, ки “даҳсолаҳо лозим мешавад, то захму ҷароҳатҳои ин фалокат муолиҷа шаванд ва мо ба он мекӯшем, ки дар ҳар ҳонавода сулҳ ва оромӣ ҳукмфармо бошад»².

Бояд ёдовар шуд, ки дар давоми солҳои 1994 – 1997 байни ҳукумати расмии Тоҷикистон ва иттиҳоди мухолифин 8 даври мулоқот ва якчанд воҳӯрӣ дар сатҳи олий – миёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмонов ва роҳбари иттиҳоди мухолифин С.А.Нурӣ баргузор шуданд. Ин гуфтушунидҳо таҳти назари СММ ва бо ширкати давлатҳои кафил – Россия, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон сурат гирифта, натиҷаи мусбат доданд.

Раванди ноил гардидан ба истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, таҳқими истиқлолияти давлатӣ, хотима баҳшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ ва бунёди шароитҳои мусоид баҳри мӯътадил гардонидани авзои сиёсии ҷомеъа, аз ҷумлаи мавзӯуте буданд, ки таваҷҷӯҳи олимони

¹ Убайдулло, Н.К. Консепсияи ваҳдати миллии Пешвои миллат ва татбиқи он / Н.К. Убайдулло // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши Пешвои миллат дар дарёфти ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 24 июни соли 2022. – С. 7.

² Раҳмон, Э. Суҳанронӣ ба ифтиҳори 15-солагии ба имзо расидани созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://President.tj/node/2195> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).

ҷабҳаҳои гуногуни илмҳои ҷомеашиносӣ ва соири муаллифонеро, ки дар таҳқиқи масоили ризоияти миллӣ ва сулҳ - ҳамчун падидай демократиунонии ҷомеъа саҳм гирифтаанд, ба худ ҷалб кард. Мавзӯти мухталифи масоили мазкур дар асарҳои маҷмӯӣ ва баромадҳои Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон¹ таҷассум ёфтаанд. Маҳз Президенти кишвар ба ҳайси ташаббускори асосии роҳандозии Консепсияи ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон баромад карда, тамоми нерую заковат ва сабру суботи хешро баҳри истиқори сулҳи комил равона соҳт.

Таҳлили раванди баргузории гуфтушунидҳои ҷонибҳои бо ҳам мухолиф ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ нишон медиҳад, ки воқеан ҳам Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ барои миллати тоҷик ҳӯҷати сарнавиштсоз ва тақдирсоз маҳсуб меёбад. Маҳз дар доираи талаботи ин ҳӯҷат ҷонибҳо тавонистанд миллатро аз парокандагӣ ва давлатро аз вартаи нобудӣ раҳо бубахшанд. Ҳамчунин дар раванди ба даст овардани оштии миллӣ мардуми шариғи Тоҷикистон низ, ки соҳиби фарҳангутамаддуни ҷаҳонӣ ҳастанд, баъди гузашти чанд соли тираву тор дарк намуданд, ки ҷанги ҷомеаи онҳо ҷанги таҳмилӣ буда, ба гайр аз ҳаробиву вайронӣ ба онҳо чизеро муҳайё намекунад. Ин нукта ҳанӯз дар паёми табриқии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, ки ба муносибати сеюмин солгарди ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ баҳшида шуда буд, хеле хуб инъикос ёфта буд: «Омили асосии расидан ба сулҳ дар Тоҷикистон аз ниҳод ва замери ҳалқи тоҷик барҳоста, ба тафаккури созандаву иродай шикастнопазир, фитрати баланду дӯстнавозии азалии ин мардум вобаста аст. Аз оғоз то анҷоми даргириҳо ҳар як фарди миллатдӯсту

¹ Раҳмонов, Э. Ш. Юбилей независимости и второй форум таджиков / Э. Ш. Раҳмонов – Душанбе, 1993; Раҳмонов Э. Ш. Таджикистан на пороге будущего / Э. Ш. Раҳмонов // Сборник выступлений Президента РТ в СМИ России. – М., 1997; Раҳмонов Э. Ш. Независимость Таджикистана и возрождение нации (в 8 т.) / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 1998; Раҳмонов Э. Ш. Наша цель – национальное единство / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 1997; Раҳмон Э. Ш. Таджики в зеркале истории / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2006.

бедордили точик дар қалби хеш фақат як орзу мепарварид: сулҳу салоҳ ва бо ин васила ба ҳам овардани миллату раҳои давлати миллӣ аз парокандагӣ ва шикасти ногузир. Ин аст, ки мо бо ифтихор ва сарфарозӣ мегӯем: ҳарчанд, ки душманони миллат оташи ҷангро дар қишвари мо барангҳектанд, ҳалқи баору номус, ватандӯст ва сулҳпарвари точик тавонист, ки дар муддати кӯтоҳ забонаҳои оташи ҷангро ҳомӯш қунад, Ватанро аз вартаи ҳалокат наҷот бахшад, гурезаҳои сарсонро баргардонад ва ба ободонии мамлакат камар бандад»¹.

Президенти мамлакат аз рӯзҳои аввал ба раванди сулҳ бевосита иштирок ва роҳбарӣ карданд ва бо мавқеи конструктивӣ, прагматикӣ ва инсондустонай хеш раванди мазкурро то ба анҷоми мантиқӣ бурда расонданд. Раванди ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ва марҳилаи хотимавии он - амалигардонии шартномаҳои ноилгардида, дар ҷаҳони муосир намунаи беназири баҳамоии ҷонибҳои даргир маҳсуб меёбад, ки назирашро таҷрибаи ҷаҳонӣ ёд надорад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш ҳангоми таҷлили 20 солагии ваҳдати миллӣ иброз дошта буданд, ки «Ин санаи воқеан таъриҳӣ барои ҳалқи азизи мо бисёр муҳим мебошад, зеро он давлати ҷавону соҳибистиколи тоҷиконро аз ҳатари нобудӣ ва миллатро аз парокандагӣ раҳо намуд ва ибтидои раванди барқарорсозии ҳаробиҳои ҷангӣ таҳмилӣ ва созандагии Ватани маҳбубамон гардид»².

Ҳамин тавр, бояд зикр намоем, ки асарҳои Пешвои миллат инъикосгари таърихи гузаштаву имрӯз ва маҳсусан дастовардҳои замони истиқлол буда, мутолиаи онҳо барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ҳудшиносии миллӣ ва таҳқими ваҳдату ягонагии миллии

¹ Паёми табрикӣ ба муносибати сеюмин солгарди ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ. ш.Душанбе, 26-уми июни соли 2000 // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).

² Раҳмон, Э. Суханронӣ ба ифтихори 20-солагии ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).

точикон ахаммияти вижа доранд. Ҳамчунин, арзиши илмии асарҳоро баррасии сабақҳои таърихии точикон ташкил медиҳад, ки он барои ташаккули хуввияти миллии точикон ва эҳёи суннатҳои давлатдории миллӣ мусоидат хоҳад кард.

ХУЛОСА

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Ҳамин тавр, таҳлил ва баррасии сарчашмаҳо, таҳқиқоти муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ, инчунин маводи матбуоти даврий роҷеъ ба ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 ва марҳилаҳои расидан ба сулҳу субот моро водор месозад, ки ба чунин хулосаҳо бирасем:

Дар заминаи сиёсати “бозсозӣ”-и Горбачёвӣ, ки аз моҳи апрели соли 1985 роҳандозӣ гардид, ҳаракатҳои миллӣ, гуногунандешӣ, ошкорбаёнӣ, истиқлолиятҳоҳӣ ва матбуоти озод ба вучуд омаданд, ки ба вазъи сиёсии Тоҷикистон бетаъсир намонданд. Дар натиҷаи ин таҳаввулоти сиёсӣ дар Тоҷикистон ҳизбу созмонҳо, аз қабили «Растоҳез», «Ҳизби наҳзати ислом», «Ҳизби демократии Тоҷикистон», созмонҳои гуногуни маҳаллӣ бо номи «Лаъли Бадаҳшон», «Ҳамдилон», «Мехри Ҳатлон», «Ҳисори Шодмон», «Истаравшан», «Зарафшон» ва гайраҳо таъсис ёфта, боиси нооромии сиёсии кишвар гардиданд. Ҳизбу созмонҳо вазъи буҳронии оммавиро дар ҷумхурӣ аз ноуҳдабарои Ҳизби Коммунистӣ ва роҳбарони Ҳукumat дониста, бо ҳар баҳона ба хотири ба даст овардани хокимият ба фишороварии Ҳизби Коммунистӣ ва роҳбарияти ҷумхурӣ даст заданд, ки барои ба вучуд омадани қувваҳои муҳолифи худ дар оянда замина гузоштанд [4 – М; 9 – М].

Воқеаҳои феврали соли 1990 яке аз масъалаҳои муҳимми сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX маҳсуб меёбад. Гирдиҳамоиҳои феврали соли 1990 аз ҷониби созмони мардумии «Растоҳез» ва Ҳизби наҳзати ислом бо мақсади амалӣ намудани нақшаҳои худ ва беобрӯ кардани Ҳизби коммунист анҷом дода шуда, баҳри сар задании ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (5 майи соли 1992 – 27 июни соли 1997) замина гузоштанд [4 – М; 9 – М].

Умуман, воқеаҳои феврали соли 1990, ба назари мо рӯйдоди нангине маҳсуб меёбанд, ки бо мақсади намоиши нерӯ аз ҷониби ҷабҳаи бо ном «демократӣ» матраҳ шуда буданд. Ин нерӯҳои бо ном «демократӣ» бо

назардошти ҳадафҳои сиёсии хеш воқеаҳои февралиро тарҳрезӣ намуда, мақсади касби обрую нуфуз дар ҷомеа, ғалаба дар интихоботи навбатии депутатҳои Шӯрои олии Тоҷикистон ва билохира, ба даст даровардани ҳокимияти сиёсиро доштанд [4 – М; 9 – М].

Истиқлол ва озодӣ арзишҳои ниҳоят муҳим буда, орзуи ҳамешагии ҳар миллати озода аст, ки дар натиҷаи муборизаҳои тӯлонӣ ва қаҳрамонона ба аксари миллатҳои дунё даст дода, шарти зарурии ширкат дар муносибатҳои ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Зеро танҳо дар сурати касби истиқлол миллату давлат ҳамчун субъекти мустақили муносибатҳои байналхалқӣ баромад карда метавонад. Ба миллати азияткашидаи тоҷик низ истиқлолу озодӣ ба осонӣ даст надодааст ва ё аз ҷое “туҳфа” нашудааст. Ҳалқи тоҷик баҳри ба даст омадани истиқлол бо аҷнабиён асрҳои зиёд пайваста мубориза бурда, ин орзуро ҳеч гоҳ дар канор намегузошт. Истиқлолияте, ки орзуи ҳамешагии миллати тоҷик буд, дар санаи 9 сентябри соли 1991 ба онҳо насиб гардид, ки ин бозгашти давлати тоҷикон баъд аз садсолаҳо ба арсаи сиёсати байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Вале, мутаассифона, дар давлати тозаистиқоли Тоҷикистон бо ҷурми баъзе сабабҳои дохилӣ ва берунӣ ҷанги таҳмилӣ шаҳрвандӣ оғоз гардид, ки барои мардуми тоҷик оқибатҳои мудҳиш ба бор овард [4 – М; 5-М; 9 – М].

Дар ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 зиёда аз 150 ҳазор нафар тоҷикистониён қурбон гардида, теъдоди зиёди одамон макони зисти ҳудро тарк намуда, ба Афғонистон, Федератсияи Россия ва дигар кишварҳои собиқ шуравии Осиёи Марказӣ фирор намуданд. Таҳаввулоти сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX барои оғози ҷанги шаҳрвандӣ, ки дар адабиёти илмӣ баъзан «ҷанги таҳмилӣ» ёдрас мешавад, замина муҳаё намуда, омилҳои дохилӣ ва берунӣ фароҳам омада буданд. Мушкилоти аҳолӣ, ки ҳанӯз дар охири даврони шуравӣ ҷомеаро фаро гирифта, ҳарактери сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, зиддиятҳои байни ғурӯҳҳои алоҳидаи этникӣ ва мазҳабӣ доштанд, сабабҳои дохилии

chanги шаҳрвандиро ташкил медиҳанд. Даҳолати кишварҳои хориҷӣ ба умури идории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби онҳо сармоягузорӣ шудани гурӯҳҳои алоҳида ва элитай маҳаллӣ, ки барои расидан ба ҳадафҳои шаҳсӣ ва сиёсии хеш аз истифода бурдани воситаҳои зӯроварии мусаллаҳона худдорӣ намекарданд, ва баҳусус қазияи Афғонистон, ки ҳам акнун муҷоҳидон соҳибқудрат гардида буданд, омили берунии сар задани chanги шаҳрвандӣ маҳсуб меёбанд [4 – М; 5-М; 9 – М].

Дар ибтидои соҳои 90-уми асри XX яке аз воқеаҳои муҳим, ки аз мавзӯоти меҳварии таърихнигории миллӣ маҳсуб ёфта, мавриди таҳқиқу омӯзиши васеъи муҳаққиқон қарор гирифтааст, chanги шаҳрвандӣ мебошад. Вале, бояд таъкид кард, ки ҳанӯз ҳам воқеоте, ки дар давраи chanги шаҳрвандӣ ба амал омада буданд, аз ҷониби муҳаққиқон амиқ ва ҷиддӣ таҳлил нагардида, ба ин саҳифаҳои фочиавии таърихи ҳалқи тоҷик ба таври зарурӣ аз нуқтаи назари илмӣ баҳогузорӣ нашудааст. То кунун, адабиёте, ки дар Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он таълиф гардидаанд, ё ҳусусияти ёддоштӣ доранд ва ё асосан маводи матбуоти даврии давраи chanги шаҳрвандиро таҷассум менамоянд. Ҳанӯз ҳам пахлуҳои гуногуни ин рӯйдоди мудҳиши сиёсӣ-низомӣ, ки ҷони ҳазорҳо нафар тоҷикон ва тоҷикистониёнро ба гирдоби фано қашида буд, ҷандон равshan нест ва ҷиҳати барқарор намудани ин саҳифаҳои нангин дар таърихи ҳалқи тоҷик муҳаққиқонро заҳмати бепоён ва таҳқиқоти фаровон дар пеш аст [4 – М; 5-М; 9 – М].

Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рӯйдодҳои муҳимми сиёсии даҳсолаи охири асри XX маҳсуб ёфта, дар таърихи 16 ноябр то 2 декабря соли 1992 дар Қасри Арбоби шаҳри Хуҷанди бостонӣ сурат гирифт ва самтҳои асосии рушди ҷомеааро барои оянда муайян карда, ба таърихи давлатдории навини тоҷикон ибтидо гузошт. Ин ичлосияи тақдирсоз аҳаммияти бузурги таърихӣ дорад.

Қарib тамоми сохторҳои давлати навини тоҷикон маҳз аз ин ичлосия сарчашма мегиранд.

Бояд тазаккур дод, ки тибқи маълумоти муҳаққиқони даврони истиқоли кишвар “чиҳати батанзимдарории сиёсии муноқиши байни тоҷикон ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши тақдирсоз дорад. Дар ичлосияи таърихии XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмуъ 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва як изҳорот”¹ қабул шуд, ки ҳамагӣ барои ба эътидол овардани вазъи сиёсии кишвар дар он солҳои душвор, ҳамчунин таҳқими низоми давлатдории навини миллии тоҷикон дар марҳилаи гузариш хидмати таърихӣ кардаанд [5 – М].

Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тамоми ниҳодҳои имрӯзаи давлатдории тоҷикон маҳз аз он ибтидо мегиранд, дорои аҳаммияти бузурги таърихӣ буда, давлату миллати тоҷикро аз парокандагӣ эмин дошт ва санади ба даст омадани Истиқлолияти Давлатиро дар амал тасдиқ намуд [5 – М].

Созишиномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ барои миллати тоҷик ҳуҷҷати ниҳоят муҳим, сарнавиштсоз ва тақдирсоз маҳсуб меёбад. Аз ин рисолати таърихӣ ва аҳаммияти беназири санади мазкур сулҳу суббот ва рушду такомул, ки баъд аз имзои созишинома тадриҷан кишварро фаро гирифта буд, баръало дарак медиҳанд. Бояд таъкид кард, ки ба имзо расидани ин ҳуҷҷати тақдирсоз миллатро аз парокандагӣ ва давлатро аз вартаи нобудӣ раҳо бахшид. Гузашта аз ин, дар раванди ба даст овардани оштии миллӣ мардуми қуҳанбунёди соҳибтарҳангӯ соҳибтамаддуни Тоҷикистон дарк намуданд, ки муқовимати мусалаҳонае, ки ҷомеаи онҳоро фаро гирифтааст, ҷанги таҳмилӣ буда, ба манфиати онҳо нест ва ба ҷуз аз ҳаробиву вайронӣ ва

¹ Шарифзода, А., Косими, З. 2012 год – год чествования национального единства Таджикистана. [Маводи электронӣ]. URL: <http://mts> (санаи истифодабарӣ: 05.02.2021).

бадбаҳтию ҷаҳолат чизе ба бор наҳоҳад овард [1 – М; 5-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

Раванди гуфтушуниди байни тоҷикон, марҳилаҳои асосии он, воҳӯриҳои сатҳи олӣ ва билохира ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, инчунин татбиқи шартномаҳои ин созишнома, ки аз ҷониби Комиссияи оштии миллӣ амалӣ гардида буд, дар ҷаҳони муосир намунаи беназири баҳамоии ҷонибҳои даргир ба ҳисоб меравад. Бояд зикр кард, ки чунин механизми дастёбӣ ба сулҳу салоҳ дар муноқишаҳои низомии шаҳрвандӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ кам ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, ин раванд ба объекти таҳқиқоти муаррихон, сиёsatшиносон, ҳукуқшиносон ва мутаххасисони ватанӣ ва хориҷӣ табдил ёфта, ин таҷриба дар низоъҳои шаҳрвандии аксар кишварҳои ҷаҳонӣ васеъ истифода мегардад [1 – М; 5-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

Фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, ки баъд аз ба тасвиб расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ таъсис ёфта, то 1 апрели соли 2000 арзи вучуд кардааст, марҳалаи охирини расидан ба сулҳи комил маҳсуб ёфта, дар шароити ниҳоят мураккаб ва тақдирсоз сурат гирифтааст. Комиссияи оштии миллӣ рисолати ниҳоят муҳим – дар амал татбиқ намудани шартномаҳои созишнома, рушди минбаъдаи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва таъмини амнияти кишварро пайгирий мекард. Комиссияи мазкур вазифаҳои дар наздаш гузошташударо саривақт ва бомуваффақиятона ичро намуда, рушди босуботи кишварро таъмин кард ва то 1 апрели соли 2000 рисолати таърихии хешро ба анҷом расонид [1 – М; 5-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

Бояд қайд кард, ки таърихнигории равандҳои сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX, аз ҷумла таъсисёбии ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, ноил гардидан ба Истиқолияти давлатӣ, ҳаммоишҳои омавӣ, ҷангӣ шаҳрвандии солҳои 1992-1997, сабабҳо ва паёмадҳои фоциабори он, музокироти байни тоҷикон ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ,

сарфи назар аз он ки омӯзиши онҳо дорои аҳаммияти бузурги таърихӣ ва амалӣ мебошад, то имрӯз дар сатҳи зарурӣ мавриди омӯзиш ва таҳқики амиқ ва ҳамаҷонибаи олимон ва мутахассисони соҳа қарор нагирифтааст [1 – М; 5-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

Дар ин марҳилаи рушди давлатдории тоҷикон саҳми бузург ва нақши бунёдкорона ба Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таалуқ дорад. Маҳз бо ташабbus ва талошҳои пайвастаи ў буҳрони миллии солҳои 90-уми асрии XX ҳалли сиёсии хешро пайдо кард. Роҳбарияти сиёсии кишвар таҳти сарварии Президент Эмомалӣ Раҳмон, дар таҳқими асосҳои ҳуқуқии ҷамъияти тоҷикон нақши бориз доранд. Қабули Конститутсияи нав, ки ба меъёрҳои байналхалқӣ ҷавобғӯ аст ва дар партави он таъсис ёфтани парламенти доимоамалкунандаи дупалатагии қасбӣ қадами ниҳоят муҳимми амалӣ дар ин самт маҳсуб меёбад [5 – М; 6-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

Асарҳои Пешвои миллат инъикосгари таърихи гузаштаву имрӯз, аз ҷумла равандҳои сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри XX, таъсиси ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, заминаҳо ва сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, раванди гуфтушуниди миёни тоҷикон, истиқори сулҳу ваҳдат ва маҳсусан дастовардҳои замони истиқлол буда, мутолиаи онҳо барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ҳудшиносии миллӣ ва таҳқими ваҳдату ягонагии миллии тоҷик аҳаммияти хос дорад. Ҳамчунин, арзиши илмии асарҳоро баррасии сабақҳои таърихии тоҷикон ташкил медиҳад, ки он барои ташаккули минбаъдаи тоҷикон ва эҳёи суннатҳои давлатдории миллӣ аҳаммияти муҳим дорад [5 – М; 6-М; 8-М; 10 – М; 11-М].

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Таҳлили сарчашмаҳо, адабиёти илмӣ ва публисистӣ, инчуни маводи матбуоти даврӣ имкон медиҳад, ки татбиқи нуктаҳои зеринро ҷиҳати рушди таърихнигории ватанӣ тавсия намоем:

Сарчашмаҳо, адабиёти илмӣ, ёддоштӣ, публисистӣ ва маводи матбуоти даврии ватанӣ ва хориҷӣ барои анҷом додани таҳқиқоти таърихнигорӣ дар дигар самтҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол имкон медиҳанд.

Дар мавриди инъикоси ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997, баҳусус саҳифаҳои норавшан ва омӯҳтанашудаи он таҳқиқоти алоҳидаи комил бо ҷалби муҳаққиқони хориҷӣ анҷом дода шавад.

Ҷиҳати таҳқиқи амиқ ва ҳамаҷонибаи масоили ҷанги шаҳрвандӣ ва сулҳи тоҷикон конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ ва байналхалқӣ даъват карда шавад.

Дар факултаҳои таҳассусии макотиби олии ҷумҳурӣ дар мавриди омӯзиши ҷанги шаҳрвандӣ, сабабу оқибатҳои он, гуфтушуниди байни тоҷикон, истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ курсҳои маҳсус ташкил карда шавад.

Дар мавриди нақши Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раванди ба эътидол омадани вазъи сиёсии ҷумҳурӣ ва баҳамоии тоҷикон ва саҳми эшон дар инъикоси масоили гуногуни таърихи сиёсии даҳсолаи охири асри XX таҳқиқоти алоҳида, аз ҷумла таҳти унвони «Инъикоси равандҳои сиёсии солҳои 90-уми асри XX дар осори Пешвои миллат» ва ё «Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар раванди истиқори сулҳ ва ваҳдати миллӣ» анҷом дода шавад. Ҳамчунин дар макотиби олии кишвар курсҳои маҳсус дар мавзуи “Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар истиқори сулҳ ва ваҳдати миллӣ”, “Эмомалӣ Раҳмон – асосгузор ва роҳбари сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҷорӣ карда шавад.

НОМГҮИ АДАБИЁТ

1.Феҳристи манбаъҳо ва адабиёти истифодашуда

Маводҳои бойгонӣ:

1. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ф.12. –Оп.1. – П.4. –С.-82, Ф.385. –Оп.І. –П.55. –С.157-527.
 2. Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Ҳисоботи солҳои 1994-2021.
 3. Бойгонии Мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ дар шаҳри Душанбе. Ҳисоботи солҳои 1994-2021.
 4. Бойгонии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳисоботи солҳои 1994-2021.

Санадҳои меъёри – ҳукуқӣ ва ҳучҷатҳои расмӣ

5. Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, 16 августа 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/453/73/IMG/N9345373> (дата обращения: 09.10.2019).
 6. Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, ноября 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/633/81/PDF/N9363381> (дата обращения: 09.10.2019).
 7. Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, 16 августа 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/453/73/IMG/N9345373> (дата обращения: 09.10.2021); Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, ноября 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/633/81/PDF/N9363381> (дата обращения: 09.10.2021); Решение о сроке пребывания, составе и задачах Коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/633/81/PDF/N9363381> (дата обращения: 09.10.2021).

ny.un.org/doc/ UNDOC/ GEN/N94/194/82/PDF/N9419482 (дата обращения: 10.10.2021); Учредительный договор о создании Фонда помощи Республике Таджикистан, Москва, 15 апреля 1994 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/194/82/PDF/N9419482> (дата обращения: 10.10.2021); Совместное коммюнике по итогам третьего раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению 31 октября 1994 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/PDF/N9443370> (дата обращения: 10.10.2021).

8. Заявление «О государственном суверенитете Республики Таджикистан» // Маҷмӯаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷ. 1. – Душанбе, 2004. – С.10-11.
9. Заявление Специального представителя Генерального секретаря ООН в Таджикистане о межтаджикских переговорах с 9 по 16 апреля 1997 года в г.Тегеране. – Нью-Йорк, 1997.-С.2.
10. Заявление президента Республики Таджикистан Э.Рахмонова, председателя Движения исламского возрождения Таджикистана С.Нури (Кабул, 19 мая 1995 года) // Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.145.
11. Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2003. -89 с.
12. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ. - Душанбе, 2004. – 80 с.
13. Маҷмӯаи муҳтасари меъёрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, қонун ва санадҳои зерқонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди масоили гурезаҳо ва муҳочирони иҷборӣ. – Душанбе, 1998. – С. 71–73.
14. Место пребывания и срок полномочий Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на

- таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаъи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санаи истифодабарӣ: 12.10.2022).
15. Московское Заявление (Москва, 27 июня 1997 года) //Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров).–Душанбе, 1997.–С.229-230.
 16. Низомномаи Шӯрои чамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Бюлетени Шӯрои чамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе,2002.- №2. С. 7-11.
 17. Общее Соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане (Москва, 27 июня 1997 года) // Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров).–Душанбе, 1997.– С.230-231.
 18. Протокол об основных принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане, августа 1995 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/245/72/PDF/N9524572> (дата обращения: 12.10.2019).
 19. Протокол по политическим вопросам, Бишкек, 18 мая 1997 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/132/49/PDF/N9713249> (дата обращения: 12.10.2019).
 20. Протокол об основных принципах установления мира и национального согласия в Таджикистане, августа 1995 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/245/72/PDF/N9524572> (дата обращения: 12.10.2021); Протокол по политическим вопросам, Бишкек, 18 мая 1997 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/132/49/PDF/N9713249> (дата

обращения: 12.10.2021).

21. Совместное коммюнике по итогам третьего раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению (1 ноября 1994 года) //Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.140 с.
22. Совместное Заявление делегации правительства Республики Таджикистан и делегации Таджикской оппозиции (Москва, 26 апреля 1995 года) //Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.143.
23. Совместное Заявление делегации правительства Республики Таджикистан и делегации таджикской оппозиции по итогам четвертого раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению (1 июня 1995 года) //Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.149.
24. Состав Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаъи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санай истифодабарӣ: 12.10.2022).
25. Тегеранская декларация (28 мая 1997 года) //Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – Душанбе, 1997. – С.226.
26. Функции Совместной комиссии // Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны. [Манбаъи электронӣ]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/pdf/N9443370.pdf?OpenElement> (санай истифодабарӣ: 12.10.2022).

Монография, брошурা ва мақолаҳо:

27. Абдуллаев Н.Гражданская война в Таджикистане / Н.Г. Абдуллаев

- // Мир и политика. – 1994. - № 1.
28. Абдуллаев И. ООН и межтаджикский конфликт: миротворческая миссия ООН в межтаджикском диалоге / И.Абдуллаев // Учен. зап. ХГУ. Гуманитарные науки. Вып. №1. – Худжанд, 2013. – С. 100-110.
 29. Абдуллоджанов А. Мы не правительство реванша / А. Абдуллоджанов // Новое время. – 1993. – 10 марта. - № 10 (2488).
 30. Абдулов К. Дар ин дунё. Ичлосияи сарнавиштсоз. Ч.6. Монография / К. Абдулов. – Хуҷанд: Ношир, 2002. – 438 с.
 31. Абдулов К. Роҳи беҳбуд / К. Абдулов. – Душанбе, 1995. – 175 с.
 32. Абдулов К. Бахти таърихӣ. Эҳдо ба 10-солагии Истиқолилияти Тоҷикистон / К. Абдулов. – Душанбе, 2001. – 40 с.
 33. Абдулов К. Дар ин дунё. Давлат ва давлатдорӣ / К. Абдулов. – Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 2000. - Ч. 5. – 425 с.
 34. Абдурашитов Ф. М. Феномен таджикского суверенитета / Ф.М.Абдурашитов. - Душанбе, 2017. – 148 с.
 35. Абдурашитов Ф.М. Миссия Коллективных миротворческих сил СНГ в период гражданской войны в Таджикистане / Ф.М.Абдурашитов // Диалог. Международный научно-аналитический журнал Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. – 2018. - №4 (11). – С. 22-27.
 36. Абулҳаев Р. Давраҳои гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ / Р.Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2. – Душанбе, 2016. – С.47-110.
 37. Абулҳаев Р. Сабабҳои доҳилӣ ва берунии ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / Р. Абулҳаев // Вопросы новейшей истории Таджикского народа. (Сборник избранных статей и публикаций). Часть 2.- Душанбе, 2016. - С. 38-46.
 38. Акбарзаде, Ш. Абдулладжанов и «третья сила» // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 37-39.

39. Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии / С.М.Акимбеков. - Алматы, 2003. – 400 с.
40. Акинер, Ш. Гражданская война в Таджикистане: причинъ и динамика / Ш. Акинер, К. Барнс // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 18-27.
41. Акрамӣ З. Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих / З. Акрамӣ. – Душанбе, 2017. – 80 с.
42. Алимов Р. Таджикистан - ООН: история взаимоотношений. Новый взгляд / Р.Алимов, Э.Касымов, М.Лебедев. –М.: Знак, 1995. – 186 с.
43. Алимов Р. Дипломатия Таджикистана / Р.Алимов, М.Лебедев, Дж.Шарипова. – Душанбе,1994. – 72 с.
44. Амирбеков А. Первый главный инструмент восстановления мира в Таджикистане / А.Амирбеков. - Душанбе, 2002. - 137 с.
45. Амиршо М. Раненные страницы / М. Амиршо. – М., 2001. – 304 с.
46. Анаркулова Д. Дипломатические усилия по разрешению конфликта в Таджикистане (1991-1994 гг.) / Д.Анаркулова. – М.: Весь мир, 1997. – 100 с.
47. Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тоҷикон дар қарни бистум / С. Аюбзод. – Прага: Пост-Скриптум-Имприматур, 2002. – 344 с.
48. Асадуллаев, И. Взгляды на войну и мирный процесс Правительство Таджикистана / И. Асадуллаев // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 28-30.
49. Асадуллоев И.К. Национальный интерес Таджикистана / И.К. Асадуллоев, А.Н.Махмадов. – Душанбе, 2009. – 92 с.
50. Бабаханов М.История таджиков мира / М. Бабаханов. – Душанбе: Маориф, 1999. - 471 с.
51. Барнс, К. От войны к политике / К. Барнс, К. Абдуллаев // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 8-16.
52. Белов Б. В. Россия и межтаджикское урегулирование // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи озод, 1998.-156 с.

53. Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта (1993 – 1997гг.) / Е.В.Белов. - Душанбе: Шарқи озод, 1999. - 434 с.
54. Бобохонов Р.С. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997). Причины, ход, последствия и уроки / Р.С. Бобохонов // Общественные науки и современность. – 2011. - №3. - С.55-62.
55. Бобохонов Р.С. Некоторые вопросы историографии Таджикистана нового и новейшего времени / Р.С. Бобохонов. – М., 2012. – 82 с.
56. Бунёди давлатдории навин. Монография / – М., 2002. – 416 с.
57. Бушков В. «Таджикская революция» и гражданская война (1989-1994гг.) / В.Бушков, Д. Микульский. – М., 1994. - 310 с.
58. Бушков В.И. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (Этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). Монография / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1996. – 160 с.
59. Бушков В.И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР / В.И. Бушков. – М., 1990. – 13 с.
60. Бушков В.И. Таджикское общество на рубеже тысячелетий / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992.
61. Бушков В.И. Таджикистан: что происходит в республике / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1993.
62. Бушков В.И. Общественно-политическая ситуация в Таджикистане: январь 1992 г. / В.И. Бушков, Д.В. Микульский. – М., 1992.
63. Фоибов Ф. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. Монография / F. Фоибов. – Душанбе, 2006. – 906 с.
64. Грецкий С. Гражданская война в Таджикистане: причины, развитие и перспективы мира / С. Грецкий // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.
65. Гушер А. Война и мир в современном Таджикистане /А.Гушер // Азия и Африка сегодня. – 1998. - №3. – С. 6-13.
66. Давлатбеков Н. Таърихи афкори ҷамъияти-сиёсии ҳалқи тоҷик.

- Китоби дарсӣ / Н.Давлатбеков. - Душанбе, 2011. – 367 с.
67. Давлатов С. Роль ООН в восстановлении мира в Таджикистане / С.Давлатов // Шоҳроҳи ваҳдат: научно-информационный журнал. – Душанбе, 2003. – С. 34-39.
 68. Давлатов С. О национальном примирении / С.Давлатов // Вестник Педагогического университета.- Душанбе, 1997. - №5. – С. 42 - 46.
 69. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар ду ҷилд. Ҷилди 1 / зери таҳрири Ҳамроҳон Зарифӣ // Сиёсати хориҷии Тоҷикистон.- Душанбе: Ирфон, 2009.- 296 с.
 70. Достиев А. Аз ҳуд натвон гурехтан. Маҷмӯи мақолаҳо, сӯҳбатҳо, баромадҳо ва ёдномаҳо / А. Достиев. – Душанбе: Адиб, 2001. – 204 с.
 71. Достиев А. Тоҷикистон – шикастанҳо ва бастанҳо / А. Достиев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 224 с.
 72. Достиев А. Ситораи ғолиб / А. Достиев. – Душанбе: Матбуот, 2006.– 159 с.
 73. Достиев А. Мавқеъ / А.Достиев. - Душанбе: Шарки озод, 1999.– 294 с.
 74. Достиев А. Истиқлолияти Тоҷикистон ва сабақҳои таърихии он / А.Достиев. - Душанбе: Матбуот, 2005. – 192 с.
 75. Дубнов А. Дети станут моджахедами. Если выживут. И не вернутся / А. Дубнов // Новое время. – 1993. – 11 марта. - № 11 (2489).
 76. Дубнов А. Продам БТР, куплю дом в России / А. Дубнов // Новое время. – 1992. – 3 октября. - № 43 (2469).
 77. Дубовицкий В. В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 гг.) // История таджикского народа. В 6 томах.Т.6.- Душанбе: Дониш, 1998-2011.- С.615-669.
 78. Дӯстов Н. Захм бар ҷисми Ватан: Хотира ва андешаҳо / Н. Дӯстов.– Душанбе: Ирфон, 1994. – 336 с.
 79. Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана / Х.Зарифи. - Душанбе, 2010. – 352 с.

80. Зарифӣ Ҳ. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз / Ҳ.Зарифӣ. - Душанбе: Офсет, 2010. – 295 с.
81. Зарифи Ҳ. Внешняя политика Таджикистана в годы независимости / Ҳ.Зарифи. - Душанбе, 2011. – 340 с.
82. Зубов А. Между райкомом и мечетью / А. Зубов // Новое время. – 1992. – 5 декабря. - № 50 (2476).
83. История таджикского народа / под общей редакции Масова Р.М. – Душанбе, 2011.– Т.6. - С. 438-488.
84. Каримов Б.Б. Қурбонии дузахма / Б.Б.Каримов. – Душанбе: Ориёно, 1992. – 220 с.
85. Каримов Б.Б. Дар гирдоби зиндагӣ. Ёддошт, мақолаҳо, мусоҳибаҳо / Б.Б. Каримов. – М.: ТОО «Можайск – Терра», 1995.- 192 с.
86. Каримов Б.Б. Фарёди солҳо / Б.Б. Каримов. – М.: Трансдорнаука, 1997, – 1104 с.
87. Каюмов Н.К. «Локомотивы» преодоления системного кризиса в Таджикистане / Н.К. Каюмов // Проблемы выживания и устойчивого развития Таджикистана: материалы семинара. – Душанбе, 1996.
88. Каюмов Н.К. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана / Н.К.Каюмов, Х.У.Умаров. - Душанбе, 2005. – 192 с.
89. Кенчаев С.К. Табаддулоти Тоҷикистон. К.1 / С.К. Кенчаев. – Душанбе: Фонди Кенчаев, 1993. – 496 с.
90. Кенджаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 2 / С.К. Кенджаев. – Тошканд: Узбекистон, 1994. – 496 с.
91. Кенджаев С.К. Переворот в Таджикистане. Кн. 3 / С.К. Кенджаев. – Тошканд: Узбекистон, 1995. – 512 с.
92. Кива А. Жизнь политической жизни... / А. Кива // Новой время. – 1992. – 23 июня. - № 23 (2449).
93. Князев А.А. Влияние афганского кризиса на безопасность

Центральной Азии (1990-е начало 2000-х годов.) / А.А.Князев. - Бишкек, 2004. – 326 с.

94. Князев А.А. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии / А.А.Князев. - Бишкек: издательство КРСУ, 2002. – 137 с.
95. Кобилова С. Миры о «застое» и «всеобщей нищете» / С. Кобилова. – Худжанд, 2007. – 27 с.
96. Кобилова С. Февральские события 1990 г. в Таджикистане / С. Кобилова. – Худжанд: Ношир, 2007. – 96 с.
97. Козлова Н. Кто виноват и в какой степени / Н. Козлова // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С.60-63.
98. Коргун В. Афганский фактор в региональной geopolитике / В.Коргун // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. - № 5(11).
99. Кузьмин А. И. Таджикистан. Причины и уроки гражданской войны / А.И. Кузьмин // Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения.– М., 1998. – 232 с.
100. Латифов Дж.Л. Проблемы беженцев и вынуждённых переселенцев / Дж.Л.Латифов. – М., 1994. – 213 с.
101. Лафизов Ф. Роль международных организаций в урегулировании внутренних конфликтов (на примере Таджикистана) / Ф.Лафизов. – Душанбе, 1998. – 112 с.
102. Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2001. – 360 с.
103. Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета / А. Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 1996.-180 с.
104. Мансуров У.А. Роль международных организаций в урегулировании межтаджикского конфликта / У.А.Мансуров // Роль стран - членов Европейского союза в становлении и развитии Республики Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 232-245.
105. Маҳмадов А.Н. Тоҷикистон дар масири истиқололият /

- А.Н.Маҳмадов. – Душанбе, 2000. -105 с.
106. Масов Р. Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа / Р.Масов. – Душанбе, 2005. – 288 с.
107. Масов Р. Евразия – наш общий дом в СНГ / Р. Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа (Статьи и выступления). – Душанбе: Пайванд, 2005. – С. 244-250.
108. Масов Р. М. Россия и Таджикистан // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи озод, 1998. – 156 с.
109. Масов Р. Пазорная страница в нашей истории / Р.Масов // Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. – Душанбе, 2005. – С. 185-192.
110. Махонина С. В. Военно-политическое сотрудничество между Россией и Таджикистаном в 1993-1999 годы / С.В.Махонина. – Душанбе, 1999.- 168 с.
111. Межтаджикский конфликт: путь к миру. – М., 1998. – 144 с.
112. Меморандуми Бишкек / МИТ Ховар // Ҷумҳурият. – 1997. - 24 май. - №58; Эъломияи Техрон // Ҷумҳурият. – 1997. - 25 июн. -№76.
113. Мирзоев Ҷ. Роҷеъ ба таърихнигории таърихи сиёсии Тоҷикистон дар охири асри XX – ибтидои асри XXI / Ҷ. Мирзоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2017. - №3/4. – С. 39-43. ISSN 2074 – 1847.
114. Мирзоев Ҷ. Инъикоси ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997) дар таҳқиқоти муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ / Ҷ. Мирзоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. - №1. – С. 111-118. ISSN 2074 – 1847.
115. Мирзоев Ҷ. Инъикоси воқеаҳои феврали соли 1990 дар Тоҷикистон дар таҳқиқоти муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ / Ҷ. Мирзоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. - №5/2. – С. 54-58. ISSN 2074 – 1847.

116. Мирзоев Ч. Масоили омӯзиши даврабандии ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997) дар осори муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ / Ч. Мирзоев // Муаррих. – 2019. - №2 (18). – С. 85-90. ISSN 2789294 – 8.
117. Мирзоев Ч. Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инъикоси он дар таърихнигории ватанӣ / Ч. Мирзоев // Муаррих. – 2019. - №3 (19). – С. 76-83. ISSN 2789294 – 8.
118. Мирзоев Ч. Инъикоси масоили сулҳу ваҳдати тоҷикон ва фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ дар таърихнигории ватанӣ ва хориҷӣ / Ч.Мирзоев // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. – 2020. - №1.
119. Мирзоев Ч. Баъзе масъалаҳои таърихи сиёсӣ дар таърихнигории Тоҷикистони соҳибистикол / Ч. Мирзоев // Муаррих. – 2016. - №3 – 4 (8). – С. 102-108. ISSN 2789294 – 8.
120. Мирзошо С. Миротворец / С.Мирзошо, X.Шодон.– Душанбе: Адиб, 2004. – 192 с.
121. Мирраҳимов М. Тёмные мысли. Ответ на статью «Вопросы и сомнения» Аюбзода С. и «Принесут ли надежду «Колокола надежды»?» / М. Мирраҳимов // Коммунист Таджикистана. – 1990. – 26 июня. - №144. (18067).
122. Муҳаммадато С. Ҷӣ ҳол дорӣ гуреза? / С. Муҳаммадато // Ҷумҳурият. – 1994. - 19 январ. - №15.
123. Набиев В.М. Вклад общественного Совета Республики Таджикистан в консолидацию общества / В.М.Набиев // Материалы IV Междунар. конф. – Душанбе, 1998. – С. 45-48.
124. Набиев В. Давлат ва ҳизбҳои сиёсиву ҳаракатҳои ҷамъиятии мухолиф аз муқовимат ба ҳамкорӣ / В.Набиев. – Душанбе, 2001.–26 с.
125. Набиев В. Сулҳофарии тоҷикон / В.Набиев. – Ҳуҷанд: Ҳурӯсон, 2007. – 31 с.

126. Набиев В.М. Оштии миллӣ ва ризоияти кафили рушди устуори Тоҷикистон / В.М.Набиев. - Душанбе: Шарки озод, 2002. - 39 с.
127. Набиев. В. Самараи ризоият: Ба 10-солагии Истиқолияти Давлатии Тоҷикистон / В. Набиев, А.Мухторов. – Душанбе, 2001. – 36 с.
128. Набиева Р.Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Р. Набиева, Ф. Зикриёев, М. Зикриёва. – Душанбе: Собириён, 2010. – 328 с.
129. Назаров Т. Дипломатияи муосири тоҷик / Т.Назаров, А.Сатторзода. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 224 с.
130. Назаров Т. Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность / Т.Н. Назаров. – Минск, 2003.– 264 с.
131. Назаров Т. Таджикистан: политика, экономика, международное сотрудничество / Т.Назаров. - Душанбе, 2001. – 250 с.
132. Назаров Т. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество / Т.Назаров. - Душанбе, 2004. – 284 с.
133. Назаров Т. Дипломатияи муосири тоҷик / Т.Назаров, А. Сатторзода. - Душанбе, 2006. – 224 с.
134. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность / Т.Н.Назаров. - Минск, 2003. – 264 с.
135. Назаров Т.Н. Рыночная экономика и международное сотрудничество / Т.Н. Назаров. - Душанбе: Ирфон, 2007. – 204 с.
136. Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана / Н.М.Назаршоев. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 573 с.
137. Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости / Д. Назриев, И. Сатторов. – Душанбе, 2002.-Т.1.- 337 с.
138. Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1992-й / Д. Назриев., И. Саттаров. – Душанбе: Полигр. фирме ООО Нур, 2005. – 737 с.
139. Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1993-й / Д. Назриев., И. Саттаров. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 903 с.

140. Наимов М. Россия и Таджикистан / М.Наимов, А.Сатторов. – Душанбе, 2004. – 235 с.
141. Наимов М.Н. История дружбы и сотрудничества. Монография / М.Н.Наимов. – Душанбе, 2014. – 280 с.
142. Насриддинов Х. Таркиш / Х. Насриддинов. – Душанбе: Афсона, 1995. – 304 с.
143. Нурӣ С.А. Оштинома / С.А. Нурӣ. – Душанбе, 2001. – 360 с.
144. Нэби И. Таджикистан / И. Нэби.–Бенсон, Вермонт, 1994.– 148 с.
145. Олимов М.А. Афганский фактор в реалиях Центральноазиатского региона / М.А.Олимов // Актуальные вопросы безопасности в Центральной Азии. X ежегодная Алматинская конференция. Материалы конференции, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. – Алматы, 2012. - с. 37 – 42.
146. Олимов М.А. Конфликты на границах в Ферганской долине: новые причины, новые участники / М.А.Олимов // Россия и новые государства Евразии, № I (XXXIV), НИИ Мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН (ИМЕМО РАН). - М., 2017. - с. 21-55.
147. Олимов М.А. Общественное мнение, демократия и авторитаризм в Центральной Азии / М.А.Олимов // Центральная Азия и Кавказ (Журнал социально-политических исследований), Том 17, выпуск 2, 2014, CA&CCPress, Швеция, Luleå, SWEDEN, www.ca-c.orgc. 158-178.
148. Олимова, С. Партия исламского возрождения / С. Олимова, М. Олимов // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 31- 33.
149. Основа новейшей государственности. – М., 2002. – 358 с.
150. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири З.Ақрамӣ. – Душанбе: Доңиш, 2016. – 463 с.
151. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат,

мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 22.12.2016. – 39 с.

152. Пайки оштӣ: Санадҳо.– Душанбе: Оли Сомон. 1998. – 120 с.
153. Панфилов О. Горячие точки Таджикистана: журналисты на гражданской войне (1992 – 1997 гг.). Монография / О. Панфилов. – М: Права человека, 2003. – 564 с.
154. Панфилов О. К переговорам готовы и власть, и оппозиция. Кого они представляют / О.К. Понфилов // Независимая газета. – 1994. - 30 марта. - №25.
155. Пирумшоев X. Бозсозӣ: соҳтем ё боҳтем? / X.Пирумшоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2008. – 112 с.
156. Пирумшоев X. Таджикистан – Россия: Исторический опыт сотрудничества в 90-е годы и его перспективы / X.Пирумшоев // Концептуальные вопросы истории и историографии таджикского народа. (Сборник статей). Часть 1.– Душанбе: Ирфон, 2014. – 528 с.
157. Пирумшоев X. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений / X. Пирумшоев, М. Маликов. – Душанбе, 2009. – 687 с.
158. Пономарёв В. Колокола надежды / В.Пономарёв // Таджикистан в огне. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С. 68-85.
159. Равшанзод М. Таърихнигории масъалаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон / М. Равшанзод // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2016. - №3/1 (194). – С. 65-68.
160. Раҳмон Э. Маъруза дар сессияи ҳабдаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 июни соли 1993 / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 68 с.
161. Раҳмон Э. Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва худшиносӣ / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 208 с.
162. Раҳмон Э. Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин: маҷмӯаи асарҳои Президент Э.Раҳмонов / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1996. – 312 с.

163. Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: дастури таълимӣ барои мактабҳои миёна, миёнаи маҳсус ва олий / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1997. – 134 с.
164. Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: Аз Ориён то Сомониён. Китоби якум / Э.Раҳмон. – London: Flint river editions Great Britain, [1999]. – 240 с.
165. Раҳмон Э. Истиқлолият неъмати бебаҳост / Э.Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2001. – 94 с.
166. Раҳмон Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд /мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 512 с.
167. Раҳмон Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд / мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 2. (1996, август – 1998, декабр). – 512 с.
168. Раҳмон Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд / мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 3. (1999, январ – 2001, сентябр). – 702 с.
169. Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: Аз Ориён то Сомониён. Китоби дуюм / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 256 с.
170. Раҳмон Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: Аз Ориён то Сомониён. Китоби сеюм / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 504 с.
171. Раҳмон Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30 апрели соли 2007 / Масъули чоп М.Маъмур. – Душанбе: Матбуот, 2007. – 39 с.
172. Раҳмон Э. Ҷашни Истиқлол: Китоб-албом баҳшида ба 15-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон / мураттибон: Абдуфаттоҳ Шарифзода, Саймурод Фаттоев. – Истамбул: Mega, 2007. – 355 с.

173. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 1. (1992, ноябр – 1996, август). – 511 с.
174. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 2. (1996, август – 1998, декабр). – 512 с.
175. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 3. (1999, январ – 2001, феврал). – 510 с.
176. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 4. (2001, март – 2002, сентябр). – 472 с.
177. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2005. – Ҷилди 5. (2002, сентябр – 2004, ноябр). – 560 с.
178. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2005. – Ҷилди 6. (2004, ноябр – 2006, апрел). – 544 с.
179. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2007. – Ҷилди 7. (2006, май – 2007, апрел). – 477 с.
180. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб А.О.Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – Ҷилди 8. (2007, май – 2008, июл). – 575 с.
181. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб А.О.Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2010. – Ҷилди 9. (2008, июл – 2009, июн). – 575 с.
182. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Мураттиб А.О.Асадов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – Ҷилди 10. (2009, июн – 2010, июл). – 575 с.

183. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2012. – Ҷилди 11. (2010, июл – 2011, август). – 575 с.
184. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 12 (2011, 25 август – 2012, 27 октябр) / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 560 с.
185. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 13 (2012, 27 октябр – 2013, 29 сентябр) / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 560 с.
186. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 14 (2013, 1 октябр – 2014, 6 октябр) / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 576 с.
187. Раҳмон Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 15 (2014, 6 октябр – 2015, 29 сентябр) / Э.Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 576 с.
188. Раҳмон Э. Суҳанрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Э.Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2012. – 79 с.
189. Раҳмон Э. Ответы на вопросы великобританского издания «Мировой государственный деятель», 1996г., январь // Тысяча лет в одну жизнь (сборник выступлений, речей, интервью и статей). – Душанбе, 2003. – 374 с.
190. Раҳмонов Э. Ш. Таджикистан на пороге будущего / Э. Ш. Раҳмонов // Сборник выступлений Президента РТ в СМИ России. – М., 1997.
191. Раҳмонов Э. Ш. Юбилей независимости и второй форум таджиков / Э. Ш. Раҳмонов – Душанбе, 1993. – 40 с.
192. Раҳмонов Э. Ш. Наша цель – национальное единство / Э. Ш. Раҳмонов. – Душанбе, 1997. – 72 с.
193. Раҳимов Н. Т. Материалы к историографии гражданской войны в

Таджикистане (1992-1997 гг.): Обзор зарубежной литературы / Н.Т.Рахимов.–Худжанд, 2002.–60 с.

194. Рахматуллаев Э. Миротворческая деятельность ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии / Э.Рахматуллаев. – М., 2001. – 230 с.
195. Рахматуллаев Э. Таджикистан и международные организации: реалии перспективы / Э.Рахматуллаев // Интеграция Таджикистана в мировое сообщество: материалы III Международной научно-практической конференции. – Душанбе, 1997.
196. Рахматуллаев Э. Превентивная дипломатия или мираж / Э.Рахматуллаев. – М.: КДУ, 2007. – 407 с.
197. Роҳи сулҳ (Хучҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон). – Душанбе, 1997. – 236 с.
198. Ртвеладзе Э.В. О некоторых аспектах новейших исследований истории Центральной Азии / Э.В. Ртвеладзе // Современные мифы о далёком прошлом народов Центральной Азии. – Ташкент, 2007. - С.5-20.
199. Руа О. Роль ОБСЕ в мирном процессе в Таджикистане / О. Руа // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.
200. Руа, О. Межрегиональная динамика войны / О. Руа // Аккорд. Выпуск 10. – Лондон, 2001. - С. 27-30.
201. Руденко А. Почему мы воюем? / А.Руденко // Народная газета. – 1993. – 4 февраля. - № 19 (18724).
202. Сабуров А. Таджикистан на рубеже реализации национальных интересов на международной арене / А.Сабуров, З.Саидов. - Душанбе, 2005.- 86 с.
203. Сабуров А. Таджикистан: внешняя политика и массовая информация (1993-1995гг.) / А.Сабуров, З.Саидов. – Душанбе: Шарқи озод, 1997.-71с.

204. Саидов 3. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в двустороннем формате / З.Саидов. - Душанбе,2001. - 112 с.
205. Саидов З. Внешняя политика Президента Раҳмонова / З.Саидов. - Душанбе, 2000. – 162 с.
206. Саидов З. Политика открытых дверей / З.Саидов. - Душанбе, 2003. - 224 с.
207. Салимов Н. Фалсафай ваҳдати миллӣ / Н.Салимов. – Душанбе, 2000. – 135 с.
208. Самиев Х. Сабакҳои таърихӣ ва байналмилалии сулҳи тоҷикон / Х.Самиев, Ф.Мудатова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2017. - №3/6. – С. 116-120.
209. Самиев, Х. Историографияи мавзӯи сулҳ дар Тоҷикистон: равишҳои суннатӣ ва навоварона дар омӯзиши мавзуъ / Х.Самиев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2022. - №3. – С.344-348.
210. Самеъ Х. Истиқори сулҳ дар Тоҷикистон - омили муҳимми расидан ба ваҳдати миллӣ / Х. Самеъ // Ваҳдат, Давлат, Президент. (Иншои ваҳдат). – Душанбе, 2007. Ҷ. VI. -С.148-156.
211. Сатторзода, А. Демократическая партия / А. Сатторзода // Аккорд. – Лондон, 2001. – С. 34-36.
212. Саъдиев Ш.С. Таджикистан: путь к миру и согласию / Ш.С.Саъдиев. - Душанбе, 2002. – 28 с.
213. Саъдиев Ш.С. О некоторых особенностях «таджикской» модели урегулирования внутренних конфликтов. Таджикистан и современный мир / Ш.С.Саъдиев // Вестник Центра стратег. исслед. при Президенте РТ. - 2004. - № 1(4). – С.37-38.
214. Саъдиев Ш.С. Вклад Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане в мирном урегулировании межтаджикского конфликта / Ш.С.Саъдиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «20-солагии аъзошавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали

- Муттаҳид». 2-3 марта с. 2012. – Душанбе, 2013, – С. 58-64 (точ.)–С. 204-210 (русӣ), – С. 341-346 (анг.).
215. Саъдиев Ш.С. Достижение мира и согласия в Республике Таджикистан – уникальный опыт для межцивилизационного диалога / Ш.С.Саъдиев // Материалы международной конференции «Межцивилизационное взаимодействие на евроазиатском пространстве: история, современные тенденции и перспективы» (г. Душанбе, 13 февраля 2015г.РТСУ). – Душанбе, 2015, –С. 236-241.
216. Саъдиев Ш.С. Аз таҷрибаи таърихии музокироти тоҷикон оид ба сулҳсозӣ дар Тоҷикистон / Ш.С.Саъдиев // Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2017. – с. 419-475.
217. Солоник Н.В. Страницы эпохи распада СССР: гражданская война в Таджикистане / Н.В. Солоник // Вестник Пермского государственного технического университета. – Пермь, социально-экономические науки. – 2011. - №11. – С. 25-41.
218. Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К.1 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Дониш, 1997. – 330 с.
219. Соҳибназаров А. Субҳи ситоракуш. К. 2 / А. Соҳибназаров. – Душанбе: Маҳмадҷон, 2000. – 310 с.
220. Сотиров В. Роль ООН в достижении и упрочении мира в Таджикистане / В.Сотиров // Таджикистан и современный мир. – Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2003. - №2(3). – С. 62-65.
221. Султонов Ш. Тоҷикон дар маҷрои воқеаҳои таърихи наву навтарин (Посух ба таҳрифкорони таърихи Тоҷикистон) / Ш.Султонов. – Душанбе, 2017. – 500 с.
222. Султонов Ш.М. Демонтаж СССР: Великая катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской войны (1990 – 1991 гг.) / Ш.М.Султонов. - Худжанд: Ҳурросон, 2014. - 505 с.
223. Султонов Ш. Ёддоштҳои зиёни шӯравӣ / Ш.Султонов. - Ҳучанд: Ҳурросон, 2015. – 639 с.

224. Таджикистан – ОБСЕ: диалог и сотрудничество / под редакции Х.Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 324 с.
225. Таджикистан в огне / составители А. Руденко, А. Сорокин. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 288 с.
226. Тоштемиров М. Дорогой мира и согласия / М. Тоштемиров, З. Саидов. – Душанбе, 1997. – 152 с.
227. Тоштемиров М. Президент Раҳмонов: человек и политик / М.Тоштемиров, З.Саидов. – Алматы: КИТК, 1997. - 79 с.
228. Тоштемиров М. По меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Раҳмона. – Душанбе: Шарқи озод, 2010. - 247 с.
229. Тураджонзода А. Религия – опора общества / А. Тураджонзода // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.
230. Турсунов Т. Таджикско-индийские взаимоотношения (1947-2006 гг.). Монография / Т.Турсунов. – Душанбе, 2009. – 130 с.
231. Тӯраҷонзода Ҳ. А. Миёни обу оташ тарҳи сулҳ андохтем / Ҳ. А. Тӯраҷонзода. – Техрон, 1998. – 65 с.
232. Убайдулло, Н.К. Консепсияи ваҳдати миллии Пешвои миллат ва татбиқи он / Н.К. Убайдулло // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши Пешвои миллат дар дарёғти ваҳдати миллӣ». – Душанбе, 24 июни соли 2022. – С. 7-12.
233. Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане / И.Усмонов. - Душанбе: Деваштич, 2006. – 160 с.
234. Усмонов И. Соли Набиев / И.Усмонов. – Душанбе, 1995. – 114 с.
235. Усмонов И. Сулҳнома / И. Усмонов. – Душанбе: Матбуот, 2001. – 552 с.
236. Усмонов И. Тоҷикон / И.Усмонов. – Душанбе, 2001. – 240 с.
237. Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибиستиклол / И.Усмонов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.
238. Усмонов И. Чор рӯз ва рӯзҳои дигар / И. Усмонов. – Душанбе:

- Адиб, 1995. – 336 с.
239. Усмонов И. Лаҳзаҳои сулҳи ботадбир / И. Усмонов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 106 с.
240. Усмонов И.К. Роль международных организаций в развитии мирного процесса в Таджикистане / И. К. Усмонов // Материалы 3-ой международной научно-практической конференции «Интеграция Таджикистана в мировое сообщество». – Душанбе, 1997. – С.6-8.
241. Фаттоев С. Социально-политические конфликты в современном обществе (Опыт Таджикистана) / С.Фаттоев. - Душанбе, 2001. - 127 с.
242. Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: XX век / Г.Х.Хайдаров. – Худжанд, 2001. – 508 с.
243. Хайдаров Г.Х. Начальная поступь суверенного Таджикистана / Г.Х.Хайдаров. – Худжанд: Нури маърифат, 2006. – 348 с.
244. Хайдаров Г.Х. Таджикистан: трагедия и боль народа / Г.Х.Хайдаров, М. Иномов. – Санкт-Петербург, 1993. – 122 с.
245. Холиқзода А. Таърихи сиёсии тоҷикон / А. Холиқзода. – Душанбе, 1994. – 120 с.
246. Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Руссия то истиқлол / А. Холиқзода. – Душанбе, 1997. - 193 с.
247. Хрусталёв М. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспективы / М. Хрусталёв. – М., 1997. – 74 с.
248. Худойназаров Д. Конфликт в Таджикистане: вопросы регионализма / Д. Худойназаров // Центральная Азия. Конфликт, решение, изменение. – Мэриленд, 1995.
249. Ҳакимов Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н.Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 492 с.
250. Ҳимматзода, М. Дар ҷустуҷӯи ҳақиқат / М. Ҳимматзода. - Душанбе, 2001. - 60 с.
251. Ҳотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ / Н. Ҳотамов, Д.

- Довудӣ, С. Муллоҷонов, М. Исоматов. – Душанбе, 2011. – 582 с.
252. Шарипов А. «Э. Раҳмон - наш Президент!» / А.Шарипов.- Душанбе, 2006. - 26 с.
253. Шарифзода А. Эмомалӣ Раҳмон ва ҷомеаи ҷаҳон / А.шарифзода, З.Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011.- 372 с.
254. Шарипов А. Э.Рахмон – спаситель. Серия книг / А.Шарипов, С.Фатоев, С.Шамсиҷдинов, З.Сироджев -Душанбе, 1996-1999.
255. Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе / С.И.Шарипов. – Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011. – С. 243-255.
256. Шарифзода А. Наҷотбахши миллат / А.Шарифзода, А.Фафуров. – Душанбе, 2012. – 336 с.
257. Шарифзода А. Эмомали Раҳмон и мировое сообщество / А.Шарифзода, З.Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.
258. Шарифзода А. Пайвандгар / А.Шарифзода, З.Қосимӣ. – Душанбе, 2013. – 336 с.
259. Шарифзода А. Бунёдкор / А.Шарифзода, З.Қосимӣ. – Душанбе, 2013. – 336 с.
260. Шарифзода А. Фарҳундапай / А.Шарифзода, З.Қосимӣ. – Душанбе, 2014. – 336 с.
261. Шозимов П.Д.Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане / П.Д.Шозимов.- Душанбе, 2003.–251 с.
262. Шокиров Б. Пайдоиши ҳизбу созмонҳои наъ дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992) / Б.Шокиров, А.Маҳмадкаримов. -Душанбе, 1994. – 50 с.
263. Шукуров Р. После Набиева. Смогут ли новые власти пережить военное противостояние с югом и разногласия в своих рядах? / Р. Шукуров // Новое время. – 1992. – 8 сентября. - №38 (2464).
264. Шукуров Р. Медленный бунт на площади / Р. Шукуров // Новое

время. – 1992. – 20 мая. - № 20 (2444).

265. Эмомалӣ Раҳмон – поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Китоби дуюм // Муҳаррири масъул академик Т.Н.Назаров. – Душанбе, 2011. – 371 с.

Автореферат ва диссертатсияҳо:

266. Абдуқадыров А. Освещение общественно-политической жизни Таджикистана на страницах русскоязычной прессы (1990-1995гг.): автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А. Абдуқадыров. – Душанбе, 1997. – 24 с.
267. Абдуллоев И.Р. Возникновение и развитие общественно-политических движений Республики Таджикистан в конце 80-х - начале 90-х годов: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И.Р. Абдуллоев. – Худжанд, 2000. – 179 с.
268. Алимов Б. Социально-экономические и политические процессы в Республике Таджикистан: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Б.Алимов. – Худжанд, 2008. – 26 с.
269. Архангельский А.В. Международно-правовые основы обеспечения коллективной безопасности государств-участников СНГ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / А.В.Архангельский.-М. 2003.–24 с.
270. Афандихонов И. Х. Правовые основы военного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / И.Х.Афандихонов. - М., 2006. – 18 с.
271. Бободжанова Р. Освещение политической жизни Таджикистана на страницах периодической печати России (1990-1995 гг): автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Р.М. Бободжанова. – Худжанд, 1998. – 22 с.
272. Восиев Ф.К. Национальное примирение и национальное единство: проблемы становления и развития (Опыт Таджикистана): дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ф.К.Восиев.– Душанбе, 2010.–165 с.

273. Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.
274. Дронов В.В. Международное содействие становлению политической системы независимого Таджикистана: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Дронов.- М. – 2011. – 26 с.
275. Идиев Ф.Ф. Международно-правовые основы участия международных организаций в урегулировании межтаджикского конфликта в Таджикистане: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Ф.Ф.Идиев. – М., 2011. 26 с.
276. Каримов О.К. История исторической науки Таджикистана: дис. ... доктора ист. наук: 07.00.09 / О.К. Каримов. – Душанбе, 2002.– 353 с.
277. Кобилова С.Я. Обострение общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки: 1985 - 1991 гг. : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / С.Я. Кобилова. – Худжанд, 2007. – 187 с.
278. Мерганов, Л.К. Урегулирование конфликтов международными организациями на примере Республики Таджикистан: дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. полит. наук / Л.К.Мерганов. - М., 1998. – 188 с.
279. Мирзоев, Г.Р. Преодоление конфликтной ситуации в Республике Таджикистан. Россия и восстановление мира (90-е годы XX века): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Г.Р. Мирзоев. – М., 2004. – 192 с.
280. Муродов А.А. Освещение политической ситуации Таджикистана 1989-1997 гг. в периодической печати Республики: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / А.А. Муродов. – Душанбе, 2004. – 24 с.
281. Насретдинов Д. Внешняя политика Таджикистана в контексте проблем региональной безопасности Центральной Азии: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. наук: 07.00.15 / Д.Насретдинов.– М., 2013.–26 с.

282. Новиков Р.Ю. Социально-экономические и экологические проекты ООН для государств Центральной Азии в 90-е годы XX века: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Р.Ю.Новиков. – М., 2001. – 16 с.
283. Равшанзод М. Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 90-е годы XX века: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / М. Равшанзод. – Душанбе, 2019. – 26 с.
284. Саймуддинов Ш. Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ш.Саймуддинов. –Душанбе, 2002.–152 с.
285. Сайфуллаева З.Х. Роль международных организаций в стран Содружества в укреплении мира в Таджикистане: автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ. канд. полит. наук / З.Х.Сайфуллаева. – Душанбе, 2007. – 21 с.
286. Саъдуллоев И.И. Роль комиссии по национальному примирению в установлении мира и национального согласия в Таджикистане (1997-2000 гг.): дис. .. канд. ист. наук: 07.00.02 / И.И.Саъдуллоев. – Душанбе, 2006. – 159 с.
287. Урунова Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26 с.

Манбаъҳои интернетӣ:

288. Аскаров А. Арийская проблема: новые подходы и взгляды / А.Аскаров [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.02.2019).
289. Аскаров А. Дискуссия по арийской проблеме в Центральной Азии / А.Аскаров [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.02.2019).
290. Гафуров А.М. Гражданская война в Таджикистане: причины и последствия / А.М. Гафуров [Электронный ресурс]. URL: <http://ia>

- centr.ru//expert/1920/ (дата обращения: 01.02.2019).
291. Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, 16 августа 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/453/73/IMG/N9345373> (дата обращения: 09.10.2019).
 292. Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Таджикистане, ноября 1993 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/633/81/PDF/N9363381> (дата обращения: 09.10.2019).
 293. Из истории развития демократического движения в Таджикистане// [Электронный ресурс]. – www.ca-c.org/journal/09-1997/st_16_niezov.Shtml (дата обращения: 08.08.2022).
 294. Кузьмин А. И. Проблемы «Ближнего зарубежья». Уроки Таджикистана / А.И. Кузьмин [Электронный ресурс]. URL: <http://militaryarticle.ru/obozrevatel/1993-obozrevatel/12799/> (дата обращения: 01.02.2019).
 295. Масов Р. Ответ на статью А.Аскарова «Арийская проблема: новые подходы и взгляды» / Р.Масов [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.02.2019).
 296. Паёми табриқӣ ба муносибати сеюмин солгарди ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ. ш.Душанбе, 26-уми июня соли 2000 // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635> (санаси истифодабарӣ: 15.09.2023).
 297. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 22-уми декабри соли 2016. [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/13739>.
 298. Раҳмон, Э. Суханронӣ ба ифтихори 20-солагии ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635>

(санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).

299. Раҳмон, Э. Суханронӣ ба ифтихори 15-солагии ба имзо расидани созишиномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://President.tj/node/2195> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).
300. Раҳмон, Э. Суханронӣ ба ифтихори 24-солагии ба имзо расидани созишиномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон // [Маводи электронӣ]. URL: <http://president.tj/node/9635> (санаи истифодабарӣ: 15.09.2023).
301. Решение о сроке пребывания, составе и задачах Коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/194/82/PDF/N9419482> (дата обращения: 10.10.2019).
302. Совместное коммюнике по итогам третьего раунда межтаджикских переговоров по национальному примирению 31 октября 1994 г. [электронный ресурс]. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/433/70/PDF/N9443370> (дата обращения: 10.10.2019).
303. Сомонаи интернетии «Миллат». Ғулом Бобоев: Аз 25 нафар касе ҷуръат накард Раиси Шӯрои Олӣ шавад. Санаси шиносоӣ 17.01.2019 <http://millat.tj/>.
304. Таджбахш Ш. Таджикистан: забытая гражданская война / Ш. Таджбахш, Н. Джавад [Электронный ресурс]. URL: <http://iacentr.ru/expert/1920/> (дата обращения: 01.03.2022).

**ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ
ДАРАЦАИ ИЛМӢ**

**Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи
олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп
шудаанд:**

[1–М]. Асомиддин, А. Инъикоси ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид дар таърихнигории ватанӣ / А. Асомиддин // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. - № 8. – С. 75-80. ISSN 2074 – 1847.

[2–М]. Асомиддин, А. Инъикоси ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо дар таърихнигории ватанӣ / А. Асомиддин // Муаррих. – 2021. - №2 (26). – С. 114-120. ISSN 2709 – 7382.

[3–М]. Асомиддин, А. Инъикоси ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Созмони ҳамкории Шанҳай дар таърихнигории ватанӣ / А. Асомиддин // Паёми доғишгоҳи омӯзгорӣ. – 2021. - №3 (92). – С. 286-289. ISSN 2219 – 5408.

[4–М]. Асомиддин, А. Раванди таҳаввулоти сиёсӣ дар охири солҳои 80-ум - ибтидои солҳои 90-уми асри XX дар Тоҷикистон ва инъикоси он дар таърихнигорӣ / А. Асомиддин // Паёми доғишгоҳи омӯзгорӣ. – 2023. - №6 (92). – С. 286-289. ISSN 2219 – 5408.

[5–М]. Асомиддин, А. Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон (1992-1997) дар таҳқиқоти муҳаққиқони хориҷӣ / А. Асомиддин // Паёми доғишгоҳи омӯзгорӣ. – 2024. - № 2 (94). – С. 75-80. ISSN 2074 – 1847.

[6–М]. Асомиддин, А. Масоили мубрами таърихи истиқлоли давлатӣ дар осори Пешвои миллат / А. Фафуров, А. Асомиддин // Муаррих. – 2024. - №1 (37). – С. 114-120. ISSN 2709 – 7382.

[7–М]. Асомиддин, А. Кинои тоҷик дар даврони истиқлол / А. Асомиддин // Паёми фарҳанг. – 2023. - №4 (64). – С. 72-80.

**Мақолаҳои дар дигар маҷмуаҳои илмӣ, маҷаллаҳо ва
маводҳои конференсиявӣ ба табърасида:**

[8–М]. Асомиддин, А. Инъикоси масъалаҳои сулҳу ваҳдат дар таҳқиқоти муҳаққиқони ватанӣ / А. Асомиддин // Маводи ҳамоиши

илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои таъминӣ самаранокии ҳамбастагии илм ва истеҳсолот». - Душанбе. - 20-21 ноябрисоли 2020. – С.21-27.

[9–M]. Асомиддин, А. Ҳаракату ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун омили асосии ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон / А. Асомиддин // Паёми Доғишгоҳи технологияи Тоҷикистон. – 2022. - №2(2). – С. 19-22.

[10–M]. Асомиддин, А. Инъикоси масоили истиқори сулҳу ваҳдати тоҷикон дар таърихнигории ватанӣ /А. Асомиддин // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Рушди устувори саноати миллӣ дар асоси амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”. – Душанбе, 24-25 апрели соли 2023. – С.194-197.

[11–M]. Асомиддин, А. Раванди гуфтушунид ва истиқори сулҳу ваҳдати тоҷикон аз нигоҳи муҳаққиқони хориҷӣ /А. Асомиддин // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Рушди устувори саноати миллӣ дар асоси амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”. – Душанбе, 24-25 апрели соли 2023. – С.191-194.